

ТАРҲВОРАДАРМОНӢ

Муҳсин Махмалбоф

Баргардон

Диловар Султонӣ

Тархворадармоний

(Чеффри Янг)

Мухсин Махмалбоф

Баргардон
Диловар Султоний





Тархворадармонй (Чеффри Янг)

Нависанда: Мухсин Махмалбоф

Сол: 2020

Баргардонй ба кириллй: Диловар Султонй

Логотип: Мацид Один

Тарроҳ: Маҳсо Бузургумед

Ношир: Мактаби равоншиносии Лондон

Мактаби равоншиносии Лондон, як ташкилоти ғайритичоратӣ буда, ҳадафаш тарбияи муаллимони равоншиносӣ чиҳати омӯзиши асосҳои равоншиносӣ барои оромишу шодии бештари ҳамагон аст.

Давраҳои омӯзиши шашмоҳаи ин мактаб ба забони форсӣ (тоҷикӣ) ё англисӣ буда, ба шакли ҳузурӣ ё онлайн тариқи ройгон «баъд аз марҳилаи пазириши донишҷӯ» баргузор мешавад. Матни ҳозир «Тарҳворадармонӣ» аст, ки яке аз дарси ин давра мебошад.

Ношир

Ин матн хulosai фишурдае аст, аз китоби “Тарҳворадармонӣ”-и Ҷеффри Янг, ба ҳамроҳи баҳшҳои тавзехӣ, ки барои силсила дарҳои Мактаби равоншиносии Лондон танзим шуда аст.

Муҳсин Махмалбоғ

МУНДАРИЧА

ДОМХОИ ЗИНДАГӢ	1
11 ДОМИ МУҲИМИ ЗИНДАГӢ	9
ДАРМОНИ ДОМХОИ ЗИНДАГӢ	19
{1} ДОМИ РАҲОШУДАГӢ	26
{2} ДОМИ СӮИЗАН (БАДГУМОНӢ) ВА БАДРАФТОРИ (ТАҶОВУЗ)	32
{3} ДОМИ ФИҚДОНИ МУҲАББАТ	41
{4} ДОМИ ТАРДИ ИҼТИМОӢ	46
{5} ДОМИ ВОБАСТАГӢ	55
{6} ДОМИ ОСЕБПАЗИРӢ	64
{7} ДОМИ НУҚСУ ШАРМ	71
{8} ДОМИ ШИКАСТ	83
{9} ДОМИ ИТОАТ (ДОМИ ФАРМОНБАРДОРӢ)	90
{10} ДОМИ МЕҼЁРХО И ҒАЙРИВОҚЕъБИНОНА	100
{11} ДОМИ ҲАҚТАЛАБӢ	105
ФАЛСАФАИ ТАҒИИР	116
САРЧАШМАҲО:	118

ДОМХОИ ЗИНДАГӢ

Нуктаи аввал

Тарҳворадармонӣ барои чӣ касоне муфид аст?

1. Волидоне, ки фарзандони хурдсол доранд, ба манзури касби огоҳӣ барои тарбияти саҳех ва пешгирий аз осеб.
2. Волидоне, ки фарзандонашон бузург шудаанд ва бо онҳо масъала доранд, ба манзури пай бурдан ба хатоҳои гузашта ва ҳамчунин касби огоҳӣ дар заминаи ҷуброн ва тасҳехи онҳо.
3. Афродиболиғе, ки аз ин қабил масъала ранҷ мебаранд: камбуди муҳаббат, эҳсоси тард ва ё напазируфта шудан аз сӯи дигарон, эҳсоси хатари беш аз ҳад ва нигаронӣ аз як иттифоқи бад ва қарибалвуқӯъ, эҳсоси нокомӣ, эҳсоси норизоятий аз зиндагӣ, ҳатто бо вуҷуди муваффақият дар кор ва мавриди таҳсини дигарон воқеъ шудан.

Нуктаи дуввум

Ба ин се ҷумла фикр қунед:

- * Масех: «Бибахшу фаромӯш қун».
- * Мандела: «Наметавонам фаромӯш қунам, аммо метавонам бубахшам».
- * Бузургмehr: «Ҳар киро шинохтам, бахшидам».

Кадом як аз ҷумлаҳои боло, бо таваҷҷух ба таҷрибаи зиндагии Шумо, дурустар ба назар мерасад? Оё то ба ҳол муваффақ шудаед, касеро бубахшед ва ранҷу дардеро, ки аз он бобат бурдаед, фаромӯш қунед? Оё бароятон пеш омада аст, касеро, ки аз ӯ ҳашмгин будаед, пас аз огоҳӣ аз ниёзҳо, ҳаяҷонот, боварҳо ва тарҳвораҳояш, бахшида бошед? (Ба ин нукта хоҳем баргашт.)

Нуктаи саввум

Мағзи мо аз ду тавоноии муттазод ва ҳамзод бархурдор аст:

- ҳофиза.
- фаромӯшӣ.

Агар ҳофиза надоштем, тамоми омӯхтаҳо ва таҷрубаҳоямон аз байн мерафт ва нодон боқӣ мемондем.

Ва агар қудрати фаромӯшӣ надоштем, ёдоварии дардҳо, ранҷҳо, хатоҳо ва азобҳои вичҷони минбаъдаи он ва ҳамчунин ранҷҳое, ки аз рафтори дигарон бурдаем, боиси ҷанг ё нолаи ҳамешагии мо мешуд.

Аммо оё ҳамаи афрод дар доштани ин ду тавонои ҳофиза ва фаромӯшӣ яксон ҳастанд?

Ба назар мерасад, баъзе ҳофизаи қавитаре доранд. Аз онҳо баъзе ҳофизаашон мутамарказ бар мавридиҳои мусбат аст, ки боиси шодӣ ва муваффақияти онҳо дар зиндагӣ мешавад ва баъзе ҳофизаи манғӣ доранд, ки боиси афсурдагӣ, асабоният ва изтироби бештари онҳо мешавад.

Оё ҳофиза ва фаромӯшӣ дар ихтиёр ва контроли инсон аст?

Бахше аз он дар ихтиёри мо нест. Барои мисол, касе интиҳоб намекунад, ба алзаймер дучор шавад ва ҳама чизро фаромӯш кунад, балки ихтилол дар системаи тарашшуҳи ҳормонҳо боиси бемории алзаймер мешавад.

Бахши дигаре дар ихтиёри мағзи ҳушманд аст, мисли интиқоли ранҷ ба ноҳудогоҳ, барои қатъ кардани ранҷ. Мисли ба ақиб рондани ранчи марги як нафари наздик, дар ғайри ин сурат ҳамеша машғули азодорӣ мемондем.

Бархе ба интиҳоби худи мо марбут аст. Масалан, фаромӯш кардани ранчишҳое, ки аз наздиконамон дорем, то монеъ барои идомаи ишқамон ба онҳо нашавад. Бисёре аз дӯстиҳо бидуни

фаромӯши дилхӯриҳо тадовум намеёфт, ҳатто дар мавриди худамон, агар қодир ба фаромӯшӣ ва баҳшидани ҳатоҳоямон набудем, иззати нафсамон таҳти таъсир қарор мегирифт.

Дар мавриди ҳофиза ва ба хотир супоридан ҳам ҳамин тавр аст. Ончиро такрор мекунем, мағзи мо ҳайлайт (равшану таъкид) мекунад, чун медонад, мавриди ниёзи мо ҳоҳад буд. Мисли забоне, ки аз он истифода мекунем. Ва ончиро такрор намекунем, мағзи мо камранг мекунад. Мисли забоне, ки меомӯзем ва истифода намекунем ва ёдамон меравад.

Ду гароиш дар равоншиносӣ:

1. Гароиши мубтани бар ҳофиза ва ба ёд овардан;
2. Гароиши мубтани бар фаромӯшӣ;

Гароиши аввал, мубтани бар ёдоварии дардҳо ва ранҷҳои гузашта аст, монанди равиши Зигмунд Фрейд. Тавзех дар ин гароиш ин аст, ки дастае аз дардҳо ва ранҷҳо ба иллати озордиҳанда будан, ба ноҳудогоҳи мо ақиб ронда шудаанд. Дар зоҳир ба ёд оварда намешаванд, аммо иллати бисёре аз рафткорҳоямон ҳастанд. Дар ин гароиш, барои дармон бояд дардҳо ва ранҷҳои гузашта ба хотир оварда шаванд, то фаҳмида ва ҳалу фасл шаванд.

Мисол: Сагу шоқдихӣ ва дари баста ва таъмими (умумӣ гардонидан) таҷриба ба шикаст. (Агар саге таҷрубаи шок шудан дар қафаси дарбаста дошта бошад, онро фаромӯш мекунад ва хотира ба ноҳудогоҳаш ба ақиб ронда шавад. Бо ин ҳама, аз ин ба баъд ба ҳар қафасе, ки ворид шавад, бидуни он ки бидонад ҷаро, ҳолаш бад ҳоҳад шуд).

Гароиши дуввум, муҳолифи ба ёд овардани гузашта аст ва мегӯяд: Аз назари таҷрибӣ инсон ҳамеша дар замони ҳол зиндагӣ мекунад ва танҷо зеҳн аст, ки ба гузашта ва оянда сафар мекунад.

– Сониян, гузашта бар мо асар дошта аст, аммо мо бар гузашта асар надорем. Ва наметавонем тағйире дар он эҷод кунем. (Уилиям Глассер дар Теорияи Интихоб ва Воқеиятдармонӣ чунин назаре дорад.)

Дубора ба се чумлае, ки дар ибтидои ин матлаб гуфта шуд, фикр кунем.

Исои Масеҳ мегӯяд: «Бибахшу фаромӯш кун». Алберт Эллис дар Дармони ақлонӣ-ҳаяҷонӣ ва Аарон Бек дар Рафткордармонии шинохтӣ мегӯянд: Фикрҳои мо ба эҳсос, рафттору бадан табдил мешаванд, пас чун фикр муваллиди эҳсос ва рафткор ва вокунишҳои бадани аст, мо агар фикри хотираи бадро фаромӯш накунем, наметавонем аз эҳсоси бади он хориҷ шавем, яъне онро бибахшем ва чун ин афкор бар эҳсос, рафттору вокунишҳои бадани мо муассиранд ва бар асари онҳо бо бемориҳои равонтани рӯбарӯ мешавем.

Нелсон Мандела мегӯяд: «Наметавонам фаромӯш қунам, аммо метавонам бибахшам.» Ин чумла, инкори он чӣ дар теорияи Дармони ақлонӣ-ҳаяҷонӣ ва Рафткордармонии шинохтӣ бо мӯҳтавои фикрҳо ба эҳсос ва рафттору вокуниши бадани мунҷар мешаванд, аст.

Нуктаи чаҳорум

Сарчашмаи тарҳвора ё домҳои зиндагӣ қучост?

Чеффри Янг тамоми равишҳои ба кор гирифташуда дар равоншиносии умум аз равиши Фрейд, Роҷерс, Рафткордармонии шинохтӣ ва ғайраро таҷриба кард. Сипас, бо ҳамкоронаш ба ҷустуҷӯи сабабҳои мушобеҳ байни бемороне, ки бо ин равишҳо дармон намешуданд, пардоҳт ва ба ин натиҷа расид, ки беморони муқовиматкунанда ба дармон ин аломатҳоро доранд:

- Эҳсоси шадиди камбуду нуқсон;
- Эҳсоси шадиди танҳоӣ ва гӯшагириӣ;
- Гароиш ба фидо кардани ниёзи худ барои баровардани хостаҳои дигарон;
- Вобастагии манғӣ ба дигарон;
- Эҳсоси афсурдагӣ ва изтироб;

- Норизомандӣ дар робитаи шахсӣ;
- Нокоромадӣ дар кор;

Чеффри Янг бо истифода аз таҷрубаҳои худ, дармонҳои рӯйкарди аввали равоншиносӣ, яъне Равондармонии Фрейд ва дармонҳои рӯйкарди дуввуми равоншиносиро, ки рафткордармонӣ аст, дар ҳар се мавҷи ин рӯйкард таркиб кард ва бо бавучудории равиши дармони таркибӣ, ба дармони мушкилоти равони пецидаи беморони муқовиматкунанда пардохт. Имтиёзи тарҳворадармонии Чеффри Янг баромадани он аз таҷриба ва мушоҳидай беморони мӯътод аст. Ба ҳам пайвандии қисматҳои интихобшудаи дармонҳои муҳталиф, беҳтар аз ба коргирии танҳо як равиши дармонӣ худро нишон дод.

Шаклгирии тарҳвора ё доми зиндагӣ ба мавридҳои зер вобастагӣ дорад:

Кӯдак:

1. Кӯдаки осон.
2. Кӯдаки саҳт: (Кӯдаки саҳт омодагии бештаре барои мубтало шудан ба тарҳвораҳоро дорад. Сабаби он ирсӣ (женетик) аст. Аломати кӯдаки саҳт ин аст, ки баҳонаҷӯйтар ва ҳассотар аст. Бо ҳурдтарин садо аз хоб бедор мешавад ва гиря мекунад...)

Хонавода:

1. Хонаводаи Болиф (тасхилгар – ташаббускор, сабуккунанда)
2. Хонаводаи Ноболиф: (Зиёдӣ бехаёл, зиёдӣ ҳимоятгар, даҳолаткунанда)

Ниёзҳои кӯдак:

1. Амният ва дилбастагии эмин: Ин ниёз барои кӯдак мисли маргу зиндагӣ аст.

2. Иртибот бо дигарон: Ишқ, таваҷҷуҳ, ҳамдардӣ, эҳтиром, отифа, роҳнамоӣ.
3. Истиқлоли фардӣ: Тавонии чудоӣ аз хонавода ва ифои нақши мустақил.
4. Иззати нафс: Арзишманӣ будан дар зиндагии шахсӣ, иҷтимоӣ, шуғлий.
5. Ибрози вучуд: Озодии баёни суханҳо, эҳсосот, орзуву ҳавасҳо.
6. Маҳдудиятҳо воқеъгароёна: Масъалаи хештандорӣ.

Се сабки муқобилай (вокунишӣ): механизм ои дифо :

- Таслим
- Фирор
- Ҷуброни ифратӣ (Зидди ҳамла)

Нуктаи панҷум

Тарҳвора ё доми зиндагӣ чист?

Ҳар дом ё тарҳвора, сарчашмаи қобили дарке дар кӯдакӣ дорад ва ба шакли дарунӣ барои мо ҳамчун ҳақиқат аст, ба ҳамин сабаб онҳоро такрор мекунем. (Боварҳои амиқе, ки дар кӯдакӣ нисбат ба худамон, дигарон ва ҷаҳон дар зеҳни мо шакл гирифта аст.)

Мисол: Вақте хонаеро, ки дар он бузург шудаем тарқ мекунем, бо интихобҳоямон дубора ҳамон мухитеро барои худ месозем, ки аз он берун омадаем. Агар дар хонаи саркӯбгар, контролкунанда бузург шудаем, мухите месозем, ки боз ба ҳамон вазъият дучор бошем ва ноком шавем. Зигмунд Фрейд ин фарояндро «такрори беихтиёр» меномад.

Мисолҳо:

- Фарзанди як майзада бо шахси майзада издивоҷ мекунад.

- Фарзанди мавриди бадрафторӣ воқеъшуда бо шахсе издивоҷ мекунад, ки бо ў хуб рафтор накунад ва ё худаш бадрафторӣ мекунад.
- Кӯдаки мавриди озори чинсӣ воқеъшуда мумкин аст, таҷовуз ё фоҳишагарӣ пеша кунад.
- Касоне, ки дар кӯдакӣ ба андозаи коғӣ муҳаббат дарёфт накардаанд ва самимиятро балад нестанд, дар бузургсолӣ ҳам аз самимият фирор мекунанд ва бо баҳонагирий ва эродгириҳои муҳталиф маъшуқаҳояшро иваз мекунанд.
- Фарде, ки дучори доми осебпазирӣ аст ва аз тарс хонанишин шудааст ва мудом доруи оромбахш истифода мекунад, дар воқеъ зеҳнаш ёд гирифта аст, ки дар мавриди хатарҳо муболига кунад. Мумкин аст, дар кӯдакӣ иттифоқи бадеро аз сар гузаронда бошад ва ё падару модари тарсончаке дошта аст, ки барояш дунёро ноамн тавсиф кардаанд. Масалан, сӯзонда шудани төъоди зиёди яхудиҳо тавассути Гитлер, ҷомеаи Исроилро дучори тарҳвораи осебпазирӣ карда аст, то онҷо ки асари онро ҳатто дар системаи таълиму тарбиятии онҳо барои зинда нигӯҳ доштани хотира ва тарси Ҳолокост барои ҷилавгирӣ аз такрори ин фочеа мебинем.

Мисоли дигар дар бораи афроде сӯҳбат мекунад, ки дучори доми раҳошудагӣ ҳастанд ва дида мешавад, ҳатто бо дидани хиёнатҳои мукаррар аз ҳамсар ё ҳамроҳи худ ҳозир ба ҷудоӣ нестанд ва тасаввур мекунанд, ин ба хотири ишқу алоқаи зиёди онҳост. Дар дармон ба ин афрод омӯзиш дода мешавад, ки инҷо на пои ишқ, балки пои ваҳшати ноши аз тарҳвораи раҳошудагӣ дар миён аст.

Ба таври маъмул, домҳои зиндагӣ мушаххаскунандай чигунагии афкор, эҳсосот ва рафторҳои мо ҳастанд. Ҷанд мисоли дигар:

- Доми итоат: Афроде, ки ёд нагирифтаанд аз худ назаре дошта ва ниёзҳои худро эълом ва ирзоъ кунанд. Барои мисол, аз онҳо мепурсем: Ҷӣ меҳӯрӣ? Посух медиҳанд: Ҳар чӣ ту меҳӯрӣ. Мепурсем: Кучо равем? Мегӯянд: Ҳар ҷо ту равӣ...

- Доми бадгумонӣ ва бадрафторӣ: Духтаре, ки дар қӯдакӣ мавриди озори чинсӣ қарор гирифта аст, дар бузургсолӣ қодир ба доштани робитаи тӯлонӣ ва лаззатбахш бо мардон нест. Ҳатто робитаи чинсии лаззатбахш барои ӯ ёдовари таҷовуз дар қӯдакӣ аст. Ӯ ишқро наметавонад бовар кунад ва натанҳо аз паси ошиқонаш намеравад, балки бо қасоне аст, ки дар ҷустуҷӯи сӯистифода аз ӯ ҳастанд. Дар дармон, ба ҷунин зан омӯзиш дода мешавад, ки ибтидо хотираи таҷовузи қӯдакиро ба ёдоварад, сипас ҳашму ғами ноши аз онро баён ва берунрезӣ кунад, баъд мутаваҷҷеҳ шавад, ки сояи он таҷриба дар афкору эҳсосу рафтори имрӯзааш вуҷуд дорад ва ӯ қодир ба дидани робитаи нави мустақил аз он таҷриба бад нест. Ба ӯ омӯхта мешавад, ки ҷаро барҳилоғи он ранҷ, боз ҳам интиҳобҳояш дунбонкунанди ҳамон таҷриба аст ва ҷаро аз ошиқони воқеии худ ба сӯй бадрафторкунандагони худ мегурезад.

Чӣ гуна ба вуҷуди як тарҳвора пай мебарем?

- Баррасии рӯйдодҳои дарднок ва муҳим то синни 12 солагӣ.
- Баррасии такрори онҳо дар бузургсолӣ ва ба виҷа 6 моҳи гузашта.

11 ДОМИ МУҲИМИ ЗИНДАГӢ

1. Тарҳвораи раҳошудагӣ

(Abandonment / Instability, Покинутость / Нестабильность [AB])

(Кадом ниёз ирзоръ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифта аст? Ниёзи амнияти дилбастагии эмин.)

Саволҳо:

- Оё аз сӯи афроде, ки дӯсташон доред, эҳсоси тардшудагӣ мекунед?
- Оё волидони худрода рӯзакӣ аз даст додаед? Ё падару модаратон талоқ гирифтаанд, ё яке аз аъзои хонавода, ё ҳамсарашибонро ба Шумо тарҷеҳ доданд?
- Оё аз ҷудоиҳои маъмулий ва оддӣ ранҷ мебаред ва ҳашмгин мешавед?
- Оё ба ҳамсар ё ҳамроҳӣ худ зиёди мечасбед, ки мабодо ӯро аз даст бидиҳед?
- Оё бо қасоне дӯст мешавед, ки Шуморо раҳо мекунанд?
- Оё аз тарси ин ки мабодо талоқ бигиред, издивоҷ намекунед?

2. Тарҳвораи беэътиимодӣ / бадрафторӣ

(Mistrust / Abuse, Недоверие / Ожидание жестокого обращения [MA])

(Кадом ниёз ирзоръ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифта

аст? Ниёзи амният ва дилбастагии эмин.)

Саволҳо:

- Оё эҳсос меқунед, дигарон ба Шумо осеб мезананд?
- Оё эҳсос меқунед, дигарон аз Шумо сӯистифода меқунанд?
- Оё фикр меқунед, дигарон ба Шумо хиёнат меқунанд? Ҳатто афроди наздик ва онҳое, ки дӯсташон доред?
- Оё эҳсос меқунед, дигарон Шуморо масхара меқунанд?
- Оё аз дигарон дурӣ меқунед, то мабодо ба Шумо осеб бизананд?
- Оё нисбат ба қасоне, ки бо Шумо бадрафторӣ меқунанд, майли интиқом доред?

Ин гуруҳ осебидатарин афрод аз назари Тарҳвораҳо ҳастанд ва таодули рӯҳӣ надоранд. Пуртаниш ва худнобудгар ва аз ҳам порашудаанд.

3. Тарҳвораи вобастагӣ / бекифояти

(Dependence / Incompetence, Зависимость / Беспомощность [DI])

(Кадом ниёз ирзозӣ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифта аст? Ниёзи кифоят ва истиқлоли фардӣ)

Саволҳо:

- Оё бидуни дарёфти қӯмак, қодир ба анҷоми умури рӯзонаи худ нестед?
- Оё ба ҳимояти доимии дигарон ниёз доред?
- Оё аз паси афроди қудратманд мегардед, то ба онҳо такия кунед?
- Оё иҷоза медиҳед, қасоне, ки ба онҳо такия кардаед, зиндагии Шуморо ҳидоят кунанд?

- Оё вақте дар кӯдакӣ мустақил амал мекардед ва шикаст меҳӯрдед, Шуморонақдмекарданд?

Натиҷа:

Ин гурӯҳ аз шиддати вобастагӣ волидонро тарк намекунанд.

Ҳамсари касе мешаванд, то ба ӯ вобаста шаванд. Гудохта дар ҳамсар.

Маъмулан касе, ки гирифтори доми вобастагӣ шуда аст, доми раҳошудагӣ низ дорад.

4. Тарҳораи Осебпазирӣ

(Vulnerability to Harm or Illness, Уязвимость [VH])

(Кадом ниёз ирзоъ нашуда аст, ки ин тарҳора шакл гирифта аст? Ниёзи истиқоли фардӣ)

Саволҳо:

- Оё фикр мекунед, балое дар камин аст, ки ҳар лаҳза мумкин аст, рух диҳад? (Балои табии, як беморӣ, мушкили молӣ, бавуҷуд омадани ягон ҷурм)
- Оё дар кӯдакӣ ба Шумо гуфтаанд, дунё пур аз хатар аст?
- Оё волидони Шумо беш аз андоза муроқиби Шумо буданд?
- Оё дучори ин тарсҳо ҳастед? Сактаи қалбӣ ва мағзӣ? Спиҷ? Дувонагӣ? Варшикастагӣ? Бехона шудан? Тарс аз парвоз? Тарс аз заминҷунбӣ? Тарс аз дуздӣ?

Хонаводаи инҳо бидуни нияти бад, ба хотири он ки худ тарсидаанд, кӯдаконро осебпазирборвардаанд.

5. Тарҳораи камбуди муҳаббат ё маҳрумияти ҳаяҷонӣ

(Emotional Deprivation, Эмоциональная депривированность [ED])

(Кадом ниёз ирзоъ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифта аст? Ниёзи иртиботот бо дигарон)

Саволҳо:

- Оё дар кӯдакӣ ба андозаи кофӣ ишқу муҳаббат дарёфт накардаед?
- Оё дар кӯдакӣ ҳеч кас ба Шумо аҳамият намедод ва эҳсоси Шуморо дарк намекард?
- Оё вобаста ба афроди сард ва бемехред? Ё худатон сард ва бемехред?
- Оё бо афроде робита доред, ки маънии ишқро намефаҳманд?

6. Тарҳвораи тард шудан аз иҷтимоъ ё Инзивои иҷтимоӣ

(Social isolation / Alienation, Социальная отчуждённость [SI])

(Кадом ниёз ирзоъ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифта аст? Ниёзи иртибот бо дигарон)

Саволҳо:

- Оё эҳсоси мутафовут будан ва дурӣ аз ҳамаро доред?
- Оё дар кӯдакӣ тавассути дигарон ронда шудаед?
- Оё дар ҷамъи дӯстон ҷое надоштаед?
- Оё бо дурӣ аз дигарон, худатон ин домро идома додаед?
- Оё дар кӯдакӣ вижагие доштаед, ки кӯдакони дигар Шуморо тард кардаанд?
- Оё эҳсос мекунед зишт ҳастед?
- Оё маҳорати муколамаи Шумо заиф аст?
- Оё эҳсос мекунед, ҳастакунанда ва нокоромад ҳастед?

- Оё дар мавқеиятҳои иҷтимоӣ, эҳсоси ҳаққорат мекунед?

Ин дом на дар мулоқотҳои якнафара, балки дар ҷамъ ҳудро нишон медиҳад.

7. Тарҳвораи нуқс / шарм

(Defectiveness / Shame, Дефективность / Стыдливость [DS])

(Кадом ниёз ирзоъ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифта аст? Ниёзи иззати нафс)

Саволҳо:

- Оё эҳсос мекунед, дӯстдоштаний нестед?
- Оё эҳсос мекунед, камбуд ва нуқси шумо ошкор ҳоҳад шуд?
- Оё дар қӯдакӣ дар хонавода мавриди эҳтиром воқеъ нашудаед?
- Оё барои нуқсҳоятон сарзаниш шудаед ва ҳудро лоиқи муҳаббат надонистаед?
- Оё ба унвони як бузургсол аз ишқу муҳаббат метарсед?
- Оё бовар намекунед, дигарон барои Шумо арзиш қоил шаванд?

Қӯдаконе, ки нуқси модарзод доштаанд. Қӯдаконе, ки эҳсос мекунанд дигарон ҳар чӣ онҳоро бештар шиносанд, камтар дӯст ҳоҳанд дошт. Онҳо аз ҳуд шармандаанд.

Мисол:

Алекс – Равиши вокунишии ӯ бо доми зиндагӣ: Таслим.

- Ӯ ҳамеша шарманда аст.
- Ҳудро бо дигарон ба шакли нодуруст муқоиса мекунад.
- Аз ҳудаш беш аз дигарон интиқод мекунад, чун ҳамеша дар хонавода мавриди интиқод қарор гирифта аст.

- Ҳамсар ва дӯстонеро интихоб мекунад, ки ҳамеша ӯро интиқод кунанд.

Брендон – Равиши вокунишӣ бодомизиндагӣ: Фирор ва иҷтииноб.

- Ӯ робитаи самимона бо касе надорад.

- Дар мавриди масоили хонаводагӣ бо касе сӯҳбат намекунад.

- Ба машруб паноҳ мебарад.

- Афсурда шуда ва кораш ба муолиҷа мекашад.

- Бо ҳамсаравӣ робитаи занушӯии ғайрисамимона ва суннатӣ дорад.

- Ҳозир нест оиди кӯдакиаш гап занад.

- Ба маводи мухаддир паноҳ мебарад.

- Пурхӯрӣ мекунад.

- Пуркорӣ мекунад.

Касе, ки фирор мекунад дар қӯтоҳмуддат ором мешавад, аммо дар дарозмуддат осебпазирий мебинад.

Касе, ки фирор мекунад, мумкин аст мӯътод шавад.

Яке аз сабабҳои эътиёд доми нақс / шарм аст.

Макс – Равиши вокунишӣ: Ҷуброни ифратӣ.

- Ӯ бисёр аз дигарон интиқод мекунад.

- Бисёр кам иштибоҳҳои худро мепазирад.

- Дӯстоне интихоб мекунад, ки хушомадгӯияш (косалесиаш) мекунанд.

- Барои қасби ҳайсияту мақом вақти зиёде сарф мекунад.

- Мудом муваффақияташро ба рух мекашад.

- Бо мунтақиддини худ бадрафторӣ мекунад.

Бисёре аз ҳунармандон ва роҳбарони сиёсӣ, ки дар чашми чомеа афроди муваффақ ҳастанд ва аз паси ситоиши дигарон барои ғалаба бар эҳсоси беарзишии худ ҳастанд, аз ин гурӯҳанд.

Касоне, ки меҳоҳанд бо «зиддиҳамла» бар доми «нӯқсу шарм»—и худ ғалаба кунанд, чун ба мушкилоти худ огоҳ намешаванд, ҳеч гоҳ дармон наҳоҳанд шуд. Ҳарчанд онҳо дар ноҳудогоҳи худ эҳсоси шиканандагӣ мекунанд.

8. Тарҳвораи шикаст

(Failure to achieve, Неуспешность [FA])

(Кадом ниёз ирзоъ нашуда аст, ки ин тар вора шакл гирифта аст?)

Ниёзи иззати нафс)

Саволҳо:

- Оё ба андозаи кофӣ шоистагӣ надоред, на дар мактаб, на дар варзиш ва на дар кор?
- Оё дар рақобатҳо шикаст ҳӯрдаед?
- Оё ихтилиoli ёдгирӣ доштаед? Аслан омӯзиши маҳоратҳоро надидаед?
- Оё Шуморо нодон, танбал ва беистеъдод хитоб кардаанд?

Барои истиқлоли фард, ду чиз лозим аст:

- Эҳсоси амният.
- Эҳсоси кифоят дар анҷоми умури рӯзмарра.

9. Тарҳвораи итоат ё мутеъ будан

(Subjugation, Покорность [SB])

(Кадом ниёз ирзоъ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифта

аст? Ниёзи озодӣ)

Саволҳо:

- Оё ниёзҳои худро фидои ниёзҳои дигарон мекунед?
- Оё ба дигарон иҷозат медиҳед, Шуморо контрол қунанд, чун агар ниёзи худатонро бароварда кунед, онҳо озурда мешаванд?
- Оё метарсед, агар нофармонӣ кунед, мӯҷозот шавед?
- Оё дар кӯдакӣ яке аз волидон Шуморо мутеъ сохтаанд?
- Оё дар бузургсолӣ мудом вориди робита бо афроди султаҷӯ ва контролқунанда мешавед?
- Оё вориди робита бо афроди ниёзманд мешавед, ки бисёр осебидатар аз он ҳастанд, ки ба Шумо кӯмак қунанд?

10. Тарҳвораи меъёрҳои ғайривоқеъбинона ё меъёрҳои сарсаҳтона / айбҷӯии ифротӣ

(Unrelenting standards / Hypercriticalness, Жёсткие стандарты / Придирчивость [US])

(Кадом ниёз ирзоъ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифтааст? Ниёзи озодӣ, ибрози вучуд)

Саволҳо:

- Оё интизориатон аз худатон зиёд аст?
- Оё ба муваффақиятҳи иҷтимоӣ монанди пул, зебоӣ, шӯҳрат бештар аз саломативу шодӣ ва лаззат аҳамият медиҳед?
- Оё камолталаб ҳастед?
- Оё меъёрҳои саҳтирони худро ба дигарон низ таҳмил мекунед?
- Оё аҳли қазоват ҳастед?
- Оё дар кӯдакӣ аз Шумо интизор доштаанд, ки беҳтарин бошед?

Шогирди аввал бошед?

- Оё фикр мекунед, ҳар чиз ба ҷуз беҳтарин ба маъни шикаст аст?

11. Тарҳвораи ҳақталабӣ ё истеҳқоқ / бурузганишиӣ

(Entitlement / Grandiosity, Особиеправа / Величие(Грандиозность) [ET])

(Кадом ниёз ирзоъ нашуда аст, ки ин тарҳвора шакл гирифта аст? Ниёзи маҳдудиятҳои воқеъгароёна)

Саволҳо:

- Оё эҳсоси хос будан мекунед?
- Оё ҳар чиро меҳоҳед, бигӯед ё анҷом дихед, мегӯед ва анҷом медиҳед?
- Оё бо инзиботи (назми) фарди мушкил доред?
- Оё дар кӯдакӣ ба Шумо хеле баҳо додаанд?
- Оё дар кӯдакӣ аз Шумо намехостанд, ки худро контрол кунед?
- Оё дӯст надоштед, мисли дигар кӯдакон маҳдудиятҳоеро бипазиред?
- Оё дар бузургсолӣ, агар ба ҷизе, ки меҳоҳед, нарасед, бисёр асабонӣ мешавед?
- Оё даргири ниёзҳои худ ҳастед ва аз ниёзҳои дигарон ғофил мешавед?
- Оё фарди бесабр ҳастед?
- Оё фарди пуртаваққуъ аз дигарон, контролкунанда ва худшифта ҳастед?
- Оё умури оддӣ ва ҳастакунандаро наметавонед таҳаммул кунед?
- Оё дар кӯдакӣ бо гирияву зорӣ кори худро роҳандохтаед?

- Оё бидуни маҳдудият ҳашми худро иброз мекардаед?

- Оё иртиботи мутақобилро наомӯхтаед?

Волидон инҳоро беш аз андоза эрка кардаанд.

Волидон ба онҳо ёд надодаанд, то аз диди дигарон ҳам нигоҳ кунанд ва нисбат ба ниёзи дигарон ҳам одил ва ҳассос бошанд.

Волидон ба онҳо ёд надодаанд, ки ба ҳуқуқу озодии дигарон эҳтиром гузоранд.

Натиҷаи доми ҳақталабӣ:

- Хаста шудани атрофиён аз шахс.

- Ҷудо шудани ҳамсару дӯстон.

- Иҳроҷ шудан аз шуғл.

- Ҳашм ба ҷазои қонунӣ оварда мерасонад.

Фарде, ки ба доми ҳақталабӣ гирифтор аст, барояш саҳт аст, ки ин дарсро таҳаммул қунад ё дар ин замина китобе хонад.

ДАРМОНИ ДОМҲОИ ЗИНДАГӢ

1. Тарҳвора ё домҳои мо, мо неstem. Мо бузургтар аз онем, ки худамонроботарҳораҳоямоян яке бипиндорем. Аммо тарҳвораҳо худашонро ба ҷои мо ҷо мезананд. Ва ба ҷои мо фикр меқунанд ва ҳаяҷон нишон медиҳанд ва рафтор меқунанд.
2. Волидон моро дуруст кардаанд, домҳои онҳо, домҳои моро эҷод кардаанд. Ҳар ҷанд ки гоҳе домҳои мо муттасоз ҳастанд.
3. Интиқоди китобҳои тарҳворадармонӣ ба ҷузъиёт мепардозанд, ки камтар хонандае тарҳи кулли тарҳвораро дар меёбад. Мо то теория ва дармони тарҳвораро хulosса ва formulbanđӣ нақунем, ба дарки он ноил намешавем.

Чӣ бояд кард?

- Ошноӣ бо тарҳворадармонӣ.
- Таҳхиси тарҳвораҳои худ.

Вируси тарҳвора дар се ҷо устувор аст:

Фикр, эҳсос, рафтор. Аз ин рӯ бояд дармон дар ҳар се ҷо иттифоқ биафтад.

Дармони фикри тарҳвора:

1. Бо равиши Фрейд ба ёд овардани гузашта: (Тарҳвораи волидон, ниёзҳои ирзоънашудаи қӯдак, ҳодисаҳои осебзандаи хос: Мисол, саг ва шоки барқӣ ва дари бастаи Мартин Селигман.) На хотироти муфассал ва пароканда, ки боис ба нӯшҳори фикрӣ ва ҳашму афсурдагӣ мешаванд.
2. Беэътибор кардан боравиши Суқротӣ: (Далелҳоитайидкундаи фикри тарҳвора ва далелҳои беэътибор кардани фикри тарҳвора.)

Дармони эҳсоси тарҳвора:

1. Бо равиши Гешталт, берунрезии ҳаялонот: (хашм, фарёд, гиря ва ғайра / номанависӣ ба боис ва бавуҷудоварандай тарҳвора / гуфтугӯ бо сандалии холӣ ба ҷои боис ва бавуҷудоварандай тарҳвора.)
2. Бо равиши Эрик Берн, навозиши Кӯдаки худ аз тариқи Болиги худ. (Беҳбуд ёфтани заҳм)

Дармони рафтори тарҳвора:

1. Робитаҳои ғалат қатъ ё марзбандӣ, робитаҳои муносиб идома ёбад ё эҷод шавад.
2. Рафтори ғалат қатъ ё коҳиш, рафтори дуруст идома ёбад ё эҷод шавад.
3. Системаи дифоии таслим, иҷтиноӣ, муқобила стоп шавад.

Мисол:

Касе, ки дучори доми бадрафторӣ ва таҷовуз аст. Тарҳворааш ин тавр шакл мегирад:

- **Дар сатҳи фикр:**

Меандешад, ки дигарон ҳама аз паси бадрафторӣ ё таҷовуз ба ӯянд.

- **Дар сатҳи ҳаяҷон:**

Дучори хашми таҳлиянашуда аст.

Баъд аз осеб навозиш нашуда аст.

- **Дар сатҳи рафтор:**

Ё таслим: Аз паси бадрафторон ва мутаҷовузон меравад.

Ё иҷтиноӣ: Гӯшагирӣ мекунад, то дучори бадрафторӣ нашавад.

Ё ҷуброни ифратӣ: Ҳудаш бо дигарон бадрафторӣ мекунад.

Дармонаш ин тавр иттифоқ меафтад:

- Дар сатҳи фикр:
 - Шинохти фикр: Техникаи Фрейдӣ.
 - Дармони фикр: Техникаи гуфтугӯй Суқротӣ.
- Дар сатҳи ҳаяҷон:
 - Берунрезии ҳашму ғам: Техникаи Гешталт
 - Беҳбудёбӣ: Техникаи Эрик Берн.
- Дар сатҳи рафтор:
 - Боздории равиши таслим, иҷтииноб, ҷубронӣ муқобилай.
 - Тағирии рафтор. Маъмулан бар хилофи рафтори собик.
 - Тағирии робитаҳои носолим ба робитаҳои солим.

Домҳои зиндагии худро чигуна тағиир дидҳед?

1. Бо тарҳворадармонӣ ошно шавед (Китоб ҳонед ё дар дарси Тарҳворадармонӣ ширкат кунед.)
2. Доми худро шиносед ва рӯи он ном гузоред.
3. Дар мавриди мушаххасоти он дом дақиқ мутолиа кунед.
4. Барои пайдо кардани доми қӯдакӣ, бояд ҷашми худро пӯшед ва саъӣ кунед, то он ҷо ки мумкин аст, хотироти озордихандаи қӯдакии худро ба хотир оваред. (Тавре, ки ранчиш ва эҳсосоти марбут ба домро ҳис кунед.)

Мумкин аст, ба роҳнамоӣ эҳтиёҷ дошта бошед. (Агар домҳои зиндагии Шумо хеле дарднок аст, масалан мавриди таҷовуз воқеъ шудаед, ба танҳои ин корро анҷом надидҳед.)

5. Вақте қӯдаки худро ба хотир овардед, аз тариқи навиштан ўро ба сӯхбат биёваред. Бо ин кор ба Кӯдаки сарду беотифашудаи худ ҷон дижед. Ўро аз гузашта ба замони ҳол биёваред. Бигзоред аз ранҷҳояш бо худи Болиғи Шумо сӯхбат кунад.

6. Кӯдаки худро бо Болиғи худ дар оғӯш гиред. Гӯед мутаассифам, ки волидонат замоне, ки ту ба қӯмаки онҳо ниёз доштӣ, пеши ту набуданд. Аммо ман бо Болиғи худам ба ту, ки Кӯдакии ман ҳастӣ, қӯмак мекунам, то аз ин марҳила убур кунӣ.

7. Бо равиши Суқротӣ доми худро беэътибор кунед:

Далелҳо ба нафъи тарҳвора:

- Модарам маро раҳо кард.
- Ҷуфтни аввалам маро раҳо кард.

Далелҳои алайҳи тарҳвора:

- Дар иваз, бародарам, хоҳарам, падарам, маро ҳаргиз раҳо накарданд.
- Ҷуфтҳои баъдиам маро раҳо накарданд, балки ман он оро ра о кардам.

Натиҷа: Пас ҳама маро раҳо накарданд.

8. Домҳои зиндагии худро аз тариқи навиштани корт (варақаи ёддошт) беэътибор кунед. Ин кортро ҳар рӯз хонед.

(Ҳарчанд, ки «эҳсос» мекунам, ба ҳар касе, ки наздик мешавам, маро тарқ хоҳанд кард, аммо чунин чизе воқеият надорад, чунин тасвир фақат як фикр аст ва ношӣ аз таъмим додани тарқ шуданам тавассути волидон аст.)

- Таҷрубаи тарқшуданҳои бисёр дар зиндагиям, ношӣ аз ҷазб шудани ман ба самти мардон (ё занон) ва дӯстоне аст, ки пойбанд ба тааҳуддот нестанд.

– Бисёре мавридҳое, ки аз сӯи як шахс эҳсоси тарқ шудан меқунам, бояд бубинам, ки оё беш аз андоза ҳассос шудаам ё на. Мумкин аст, танҳо дар доми тарқ шудан гирифтор шудаам. Доме, ки дар қӯдакӣ барои ман рух дода аст.

9. Нома навиштан ба касоне, ки тарҳвораи Шуморо эҷод кардаанд (Нома барои холӣ кардани Шумо аз ҳашм аст.) Ғалаба бар эҳсоси гуноҳ аз навиштани нома ба волидон ё ҳоҳарону бародарон душвор аст, аммо бар он ғалаба кунед. (Волидони Шумо шояд нияти хубе доштаанд.) Аммо мулоҳизаро канор гузоред ва фақат аз ҳақиқат сухан гӯед. Дар нома гӯед, ки коре, ки онҳо кардаанд, ба Шумо осеб зад. Ба онҳо аз эҳсоси худ бигӯед. Ба онҳо бигӯед, набояд чунин рафторе бо Шумо медоштанд. Ба онҳо гӯед, аз онҳо интизори чӣ навъ рафтореро доштед.

Фиристодани нома муҳим нест, холишавии эҳсосоти Шумо аз тариқиноманависӣ муҳим аст. (Бояддонед, ки Шумонаметавонед гузаштаро тағиир дихед ва на волидони пири худро. Аммо метавонед, аз тариқи ба ёд овардан, бахши хосе аз гузаштае, ки иллати шаклгирии тарҳвораи Шумо шуда аст, худро дармон кунед.)

10. Улгушиканӣ (намунашиканӣ): Доме, ки бештарин таъсирро рӯи зиндагии Шумо дорад, интихоб кунед, аммо агар саҳт аст, роҳаттарин тарҳвораро интихоб кунед.

Масалан, метавонед аз рафтор шурӯъ кунед:

- Тағирии рафтор: Агар касе ба телефон ва тексти Шумо ҷавоб надод, ба ҷои тамоси фаврӣ ё асабоният ё тасмим ба тарки онҳо, муддате сабр кунед ва сипас бо онҳо дубора тамос гиред.
- Тасҳехи робитаҳо: Дӯстӣ бо афроди пойдорро идома дихед ва дӯстӣ бо афроди нопойдорро хотима дихед.
- Идомадиҳӣ: То бар як дом ба ҳаддӣ мантиқӣ ғалаба накунед, суроғи доми баъдӣ наравед.

11. Таҳияи ҷадвал

Равишҳое барои тағиири дом	Роҳҳое, ки домро ташдид мекунад
Ба ҳамсарам вақт дихам, ки муддате барои худаш бошад. Аз ӯ бихоҳам, ҳар тоҳороҳат шуд, ба ман бигӯяд. Ҳар панҷ дақиқа напурсам, ки маро дӯст дорӣ ё на.	Мудом бо ҳамсарам тамос мегирам ва ӯро контрол мекунам.
Ба онҳо замони бештаре дихам.	Вақте яке аз дӯstonam фавран ба тамосам посух надиҳад, асабонӣ мешавам.
Тамаркузамро рӯй зиндагии худам қарор дихам. Дӯstonи дигарамро бинам. Саргарми корҳое шавам, ки дӯст дорам. Истироҳати худамро дошта бошам.	Ба шиддат даргири зиндагии ҳамсарам мешавам.

12. Ноумед нашавед:

Таслими дом нашавед. Борҳо бо худатон рӯбарӯ шавед.

Мисол: Натиҷа баяд аз як сол:

- Домаш хафиҷ шуда аст.
- Парҳошгариаш кам шуда аст ва бо оромиш бо ҷуфташ сухан мекунад.
- Ба ҳарфҳои ҷуфташ дар робита бо зиндагии худаш гӯш мекунад.
- Ӯ аз ҷуфташ хост, ки ё бо ӯ издивоҷ кунад, ё робитаро поён дидад. Ҷуфташ бо ӯ издивоҷ кард. Агар ҳам намекард, беҳтар буд, ин робитай ғалат поён ёбад. (Ноумедии созанд)

Бахшидани волидон:

- Агар ғафлат ва бадрафторӣ шадид будаст, бахшиш ҳатмӣ нест. Интихоб бо худи Шумост.

– Аммо бидонед, волидон низ дар домҳои худ гирифтор будаанд, ношӣ аз волидони ноболиги худ. Донистани ин мавзӯъ дар бахшидани онҳо ба Шумо кӯмак мекунад. Фаромӯш накунед, агарчи мумкин аст, баъзе аз онҳо лоиқи бахшидан набошанд, аммо Шумо сазовори оромиш ҳастед.

– Дар ҳар ду маврид, чӣ бахшед, чӣ набахшед, ҳақ бо Шумост.

{1} ДОМИ РАХОШУДАГИЙ

Доми раҳошудаги, агар қабл аз дусолаги иттифоқ биафтаад, бүхронитар аст. Ҳарчанд күдакон наметавонанд ба ёд оваранд. Аммо чунин фарде дар зиндаги нисбат ба роҳошудаги, мисли күдаки зери дусола вокуниш нишон медиҳад.

Марҳилаҳои эҳсоси раҳошудаги:

Аз дидгоҳи Чон Боулбӣ кӯдаконе, ки волидони худро аз даст медиҳанд, се марҳиларо тачриба мекунанд:

- Изтироби танҳоӣ:** Аввалҳои танҳоӣ онҳо бо гиря эътиroz мекунанд. Каму беш хашми худро нисбат ба модар нишон медиҳанд. Ин иттифоқ аввалҳои даврони танҳоии онҳоро дар бар мегирад.
- Ноумедӣ:** Баъд ором мешаванд ва дучори афсурдаги ва гӯшагирий мешаванд. Ва баъд аз гузашти замон дилбастагии тозае пайдо мекунанд.
- Аз ҳам гусихтаги (пошхӯрӣ):** Хашм нисбат ба волиде, ки ӯро тарк карда аст. Ҳатто агар волид мурда бошад. Агар модар баъд аз муддате баргашт, аввал нисбат ба модар сард бархурд мекунанд, дубора баъд аз муддате дилбастаи ӯ мешаванд. (Назарияи Боулбӣ дар мавриди кӯдаки инсон ва ҳайвон муштарак аст.)

Аз назари Боулбӣ, намунаи се марҳилаҳои изтироб, ноумедӣ, аз ҳам гусихтаги вокунише аст, ки тамоми бачаҳо нисбат ба ҷудоӣ аз модарашон доранд. Натанҳо кӯдаки инсон, балки кӯдаки тамоми намудҳои чонварон низ чунин моделеро аз худ нишон медиҳанд.

Сабабҳои доми таркшудан:

1. Мумкин аст, аз назари биологӣ ва фитрӣ бо танҳоӣ мушкил доштаед. Яъне аслан бо изтироби танҳоӣ ба дунё омадаед.
2. Замоне, ки қӯдак будаед, яке аз волидони Шумо аз дунё гузашта аст ё барои ҳамеша хонаро тарқ карда аст.
3. Дар қӯдакӣ модаратон муддати тӯлонӣ аз Шумо ҷудо шуда аст, ё дар бемористон бистарӣ шуда аст.
4. Тавассути як парастор ё дар парваришгоҳ ва назди афроде, ки ҷойгузини модари Шумо буданд, бузург шудаед. Ё дар синни хеле кам барои таҳсил ба мактаби бисёр дур фиристода шудаед. Ва аз хонавода раҳо шудаед.
5. Модари бесуботе доштаед. Ӯ бо осонӣ ҳашмгин мешуд, мудом масти буд, ё ба ҳар тариқи дигаре аз Шумо дурӣ мекард.
6. Волидони Шумо ҳангоме, ки қӯдак будаед, аз ҳам талоқ гирифтаанд, ё ба қадре бо ҳам даъво мекарданд, ки ҳамеша нигарони аз ҳам пошидани хонавода будаед.
7. Дар мавриди хос, таваҷҷухи яке аз волидонатонро нисбат ба худ аз даст додаед. Масалан, бародару ҳоҳари тозаомада, ё волидони Шумо издивоҷи муҷаддад кардаанд.
8. Хонаводаи Шумо беш аз андоза ба ҳам наздик буданд, аз Шумо беш аз андоза муроқибат шуда аст ва бо ин сабаб ҳар гиз ба унвони як қӯдак ёд нағирифтаед, ки бо мушкилоти зиндагӣ рӯбарӯ шавед ва ҳоло аз шиддати вобастагӣ метарсед, ки аз хонавода ҷудо шавед.

Агар дар аз даст додани волидон, модари хонаводаро ҷойгузин кардаед, барои Шумо муғиф аст. Агар модари мариз аз бемористон баргардад, ё волидони издивоҷкарда муҷаддадан ба хона баргарданд, каме тарҳвораи Шуморо ҷуброн мекунанд.

Фарқи доми фикдони муҳаббат ва раҳошудагӣ:

- Фикдони муҳаббат: (волидон аз назари ҷисмӣ пеши Шумо буданд, аммо аз онҳо ишқе нағирифтаед. Бесубот будаанд, ё барои сӯҳбат бо кӯдакон вақт намегузоштанд.)
- Раҳошудагӣ: (Ғайби як нафар аз волидони аслий: масалан, дар парваришгоҳ тағирири коркунон.)
- Ҳатто таҷрибаи танбехӣ ҳам метавонад таҷрибаи навъи иртибот бошад. Волидони танбехгар доми бадрафторӣ эҷод мекунанд, на доми раҳой.
- Ҳонаводае, ки мудом ҷангӯ чидол доранд ва ба Шумо эҳсоси бесуботӣ медиҳанд, ё яке талоқ гирифта аст, ё яке ё ҳар ду дубора издивоҷ кардаанд, ё бачаҳое, ки ба ҳонаводаи дигар пайвастаанд.
- Вақте бачаи нав меояд ва таваҷҷуҳи волидон ба бачаи нав меравад. (Албатта ҳамеша доми раҳой эҷод намешавад. Ба синни онҳо ҳам вобастагӣ дорад. Бадтарин фосилаи синн байни ду бача фосилаи сесола аст, ки боиси ҳасудии шадид мешавад.)
- Бача мудом волидони худро дар дидрас қарор медиҳад, то мабодо ӯро тарқ кунад. Бахусус, то сесолагӣ. Аз дур ба назар робитае меояд, аммо дар асл тарс аз ҷудоӣ аст. Дар ҷунин сурат робита бо волид, масалаи аслии кӯдак мешавад ва таваҷҷуҳи кӯдак нисбат ба дигар одамҳои зиндагиаш аз байн меравад.
- Муҳити беш аз андоза муроқибатшуда, боиси доми вобастагӣ ва кӯдаки вобаста аз тарқ шудан ҳарос дорад.
- Агар дар доми раҳошудагӣ гирифторед, камтар пеш мояд, ки робитаи ошиқонаи Шумо ором ва босубот бошад.
- Касе, ки доми раҳошудагӣ дорад, хурдтарин фосилаи дӯстонашро ба маънои раҳошудагӣ таъбир мекунад. Ё агар ҳамсарав ба сафар равад, мудом нигарони суқути ҳавопаймост. Гоҳе нигарони марги модар ё фарзандон аст. Муддати тӯлонӣ ба марг фикр мекунад ва наметавонад, ба танҳоӣ ба зиндагӣ идома дихад. (Фикри марги наздиқон, гоҳе бештар ношӣ аз доми раҳошудагӣ аст.)

- Инҳо дунёи беруниро фаромӯш мекунанд ва тамомвақт ғамашон сарфи хифзи иртибототашон мешавад.

Касе, ки доми раҳошудагӣ дорад, ҷазби одамҳои модели зер мешавад:

1. Шарики зиндагие, ки тааҳуди тӯлониро намепазираад. Ҷаро ки мумкин аст, фарди оиладор ё даргири робитаи дигаре бошад.
2. Шарики зиндагии Шумо зиёд сафар мекунад ё зиёд аҳли кор аст.
3. Шарики зиндагии Шумо аз назари эҳсосӣ бесубот аст. (машруб, маводи муҳаддир, афсурдагӣ)
4. Шарики зиндагии Шумо ниёз ба озодӣ дорад, чун ҳамзамон чанд маъшуқа дорад.
5. Шарики зиндагии Шумо зидду нақиз амал мекунад. Гоҳе ошиқи Шумо, гоҳе мисли ин ки аслан вуҷуд надоред.

Рафттори Шумо агар доми раҳошудагӣ доред (осеб расондан ба робитаи солим):

1. Аз робитаи самимона бо афроде, ки муносиб ҳастанд, дурий мекунед. Метарсед, ки Шуморо тарқ кунанд.
2. Беш аз андоза нигарони марги шарики зиндагӣ ҳастед.
3. Вокуниши шадид ба корҳо ва гуфтори шарики зиндагии худ доред, ҷаро ки эҳсос мекунед, Шуморо тарқ мекунад.
4. Эҳсоси ҳасудӣ ва моликияти шадиду беш аз ҳад ба шарики зиндагии худ доред.
5. Ба шарики худ мечасбед. Тамоми зиндагии Шумо сарфи хифзи ӯ мешавад.
6. Аз шарики худ таҳаммули дурии ҷондӯзаро надоред.
7. Ҳаргиз қонеъ намешавед, ки шарики Шумо бо Шумо хоҳад монд.

8. Асабонӣ мешавед ва ширики зиндагонии худро бо вафодор набудан муттаҳам меқунед.

9. Барои танбеҳи шарики зиндагӣ, ки Шуморо танҳо гузошта аст, ё метарсед, Шуморо тарқ қунад, ӯро тарқ ё аз ӯ дурӣ меқунед.

10. Бедалел фикр меқунед, ки шарики зиндагиатон бо занони дигар агар мард ҳастанд (бо мардони дигар агар зан ҳастанд) робита дорад.

Дармони доми тарқ шудан:

1. Тарқ шудани даврони қӯдакии худро дарк қунед. Оё аз назари биологӣ боистеъод будаед? Оё фарди ҳассос будаед? Мактаб рафтани ва дар хонаи як дӯст хобидан бароятон саҳт буда аст? Оё беш аз бачаҳои дигар ба модаратон мечасбиded? Оё барои рӯбарӯ шудан бо эҳсосоти шадидатон дучори мушкил ҳастед? Дар ҳар сурат ба даврони қӯдакӣ ва тарқ шудани худ фикр қунед. Бахусус вақте дар замони ҳол эҳсоси тарқшудагӣ меқунед.

2. Эҳсосоти тарқ шудани худро контрол қунед. Ҳассосияти беш аз андозаи худро нисбат ба аз даст додани афрод шиносад. Тарсҳои ноумедкунандай худ аз танҳо мондан ва ниёзатон ба ҳузури афродро ташхис дихед.

3. Равобити гузаштаи худро муурӯ ва моделҳои такроршавандаро мушаххас қунед. Феҳристе аз хатарҳои доми тарқ шуданатонро таҳия қунед. (Ба робитай ошиқонаи шиканандай худ фикр қунед.)

4. Аз афроде, ки тааҳҳуд надоранд, бесубот ё дамдамиимиҷоз ҳастанд, дурӣ қунед. Ҳатто бо ин ки онҳо ҷазабаи зиёде эҷод меқунанд.

5. Ҳангоме, ки фарди босуботро ёфтаед, ба ӯ эътиимод қунед. Бовар қунед, ки ҳамеша канори Шумо хоҳад монд.

6. Дар як робитай солим зиёдӣ ба фарди муқобил начасбед. Ҳасудӣ нақунед ё нисбат ба ҷудоиҳои маъмулий вокуниши ғайримаъмулий нишон надиҳед.

7. Корт нависед.

Масалан нависед: “Дар ҳоли ҳозир эҳсоси раҳошудагӣ мекунам, чаро ки шарики зиндагии ман дар ҳоли дур шудан аз ман аст ва дар ҳоли асабонӣ шудан ҳастам ва ба ӯ эҳсоси ниёз мекунам.

Ҳарчанд, ки медонам, ин эҳсос ҳамон эҳсоси ношиӣ аз доми тарқ шудан аст. Доми ман бо дидани хурдтарин нишонаҳое, аз дур шудани шарики зиндагиам, дубора фаъол мешавад.

Бояд донам, ки ҳатто робитаи пойдор низ гоҳе аз ҳам фосила мегиранд. Агар ба шакли асабонӣ ва вобаста ба дигарон рафтор кунам, ӯро дуртар мекунам.

Бояд дидгоҳи қуллитаре нисбат ба робитаам дошта бошам. Метавонам эҳсосотамро таҳаммул кунам ва ба хотир дошта бошам, ки ману ӯ ҳамчунон бо ҳам ҳастем.

Барои қӯмак ба худам, бояд таваҷҷуҳамро ба самти зиндагӣ ва беҳбудии худам кунам, ҳар чӣ боэътиимодтар ба худам, дар ин робита беҳтар метавонам боқӣ бимонам.”

{2} ДОМИ СҮИЗАН (БАДГУМОНӢ) ВА БАДРАФТОРӢ (ТАҶОВУЗ)

(Наметавонам ба ту эътишод қунем.)

Мисол: Зани ҷавоне, ки дар зиндагии шаҳсӣ ва шуғлий бадгумон аст. Бо он ки ҳамсараваш ўро дӯст дорад, ҳамеша ба ў беэътишомад аст ва мунтазир аст, ки як рӯз аз ў бишнавад, ки ҳақиқатан дӯстат надоштам ва тамоми ин муддат дар ҳоли фиреби ту будам.

Хотироти ҳамин зан: 9 сола будам, ки модарам бо падархондам издивоҷ кард. Дар тамоми муддат – 3 соле, ки бо ҳам издивоҷ карда буданд, падархондам ба ман таҷовуз мекард. (Гиря) Наметавонам дар мавриди ин масала сӯҳбат қунам.

- Таҷовуз таркиби печидае аз эҳсосоте чун дард, тарс, ҳашму ғам аст. Ногаҳон ғамгин мешавед, гиря мекунед ё ҳашмгин мешавед. Гоҳе низ фосила мегиред. (Боулбӣ: Онро аз ҳам гусихтагӣ (пошидагӣ) меномад.) Гӯё дар макони дигаре ҳастед. Ҳама чиз ба назари Шумо ғайривоқеӣ меояд. Равише барои фирори равоншиноҳтӣ аз таҷовуз.
- Гоҳе барои инҳо наздиктарин афрод, сахтар аз дигарон қобили эътишоманд.
- Замоне, ки дигарон ба Шумо лутф мекунанд, ба дунболи ангезаи онҳо судҷӯёна ё муттаҷовузонаи онҳо мегардед.
- Агар аз мардон мавриди таҷовуз воқеъ шуда бошед, бадгумонии Шумо ба мардон аст.
- Зане, ки дар дуҳтарӣ мавриди таҷовуз воқеъ шуда аст, мудом аз робитаи ҷинсӣ мутанаффир аст. Хотироти таҷовуз бо робитаи ҳамсарии ў маҳлут мешавад.
- Ба ёдоварии хотирот ғамангез, гоҳе аз тариқи хоб, кобус, тахаюл ва тасвирҳои хушунатбор аст. (Хобҳои каме тарснок ҷанбаи

дармони изтиробӣ доранд. Аммо на хобҳои хеле ваҳшатнок.)

- Гоҳе як макон, ки хотираи макони таҷовузро зинда мекунад, боиси ёдоварӣ мешавад. (Тадоии маъониҳо – Ассотсиатсияи маъноҳо)

Сабабҳои доми бадгумонӣ:

1. Шахсе дар хонавода Шуморо танбех карда аст. (Доми бадрафторӣ);
2. Шахсе дар хонавода Шуморо дар кӯдакӣ мавриди таҷовузи чинсӣ қарор дода аст, ё ба таври доими Шуморо барои ирзои майли чинсӣ ламс карда аст. (Доми таҷовуз);
3. Шахсе дар хонавода ҳамвора Шуморо таҳқир карда аст. (Таҷовузи забонӣ);
4. Хонавода ба Шумо қавл медоданд ва амал намекарданд. (Доми бадрафторӣ);
5. Шахсе дар хонавода аз дарду ранчи Шумо лаззат мебурда аст. (Доми бадрафторӣ)
6. Дар кӯдакӣ аз Шумо дарҳости анҷоми корҳое мешаванд, ки бо таҳдид, танбех ва муҷозот ҳамроҳ буда аст. (Доми бадрафторӣ)
7. Яке аз аъзои хонавода мудом ба Шумо тазаккур медода аст, ки ба бегонаҳо эътимод накунед. (Эҷоди тарс)
8. Афроди хонаводаи Шумо алайҳи Шумо будаанд. Хонавода ба Шумо лақабе медодаанд. (Доми бадрафторӣ)
9. Дар кул ҳарими физикий, чинсӣ, равонии Шумо мавриди эҳтиром қарор нагирифта аст.

Таҷовуз ду навъ:

- Шадид.
- Ламси бадан.

Дар ҳар ду ҳолат таҷовуз ҳам физикий ва ҳам равонӣ аст.

Мушкили касоне, ки мавриди таҷовуз воқеъ шудаанд:

1. Чаро хонавода аз онҳо ҳимоят накарда аст. (Эҳсоси бепаноҳӣ) Дилбастагии эминии онҳо зери савол меравад, дунё хатарнок мешавад.
2. Эҳсоси ин ки чаро худашон таслим шудаанд? (дар ҳоле, ки онҳо кӯдак будаанд) Шах шудаанд.
3. Онҳо таҳдид шудаанд, ки розеро ҳифз кунанд ва худ ин нагуфтани роз, асбоби ранҷи равонии бештар аст. Чун то бо касе сӯҳбат накунанд, фишор, ҳашму ғаму тарс таҳлия намешавад ва эҳсоси гуноҳ аз вуҷуди бегуноҳашон намеравад.
4. Онҳо тавассути мутаҷовуз сарзаниш шудаанд.
5. Эҳсоси беарзишӣ баъд аз таҷовуз.

Далели мушкили кӯдакони мавриди таҷовуз воқеъ шуда:

Кӯдак наметавониста хонаводаро тарк кунад. Наметавониста ба касе гӯяд, ки ин ғаму ранҷу дардро даруниӣ карда аст.

Системаи дифой:

- Ҳангоми таҷовуз аз худашон ҷудо шуда.

Мисол: Зан: Мисли пуфаки норинҷӣ дар фазо будам. Ҳеч чиз воқеӣ набуд ва ҳеч чиз маро азият намекард. (Фирор аз эҳсоси ваҳшатноки ранҷ)

- Ҷудоӣ аз иттифоқ: Мисли ин ки ин иттифоқ ҷудо аз зиндагӣ аст ва дар бақия мавридҳо робитаи оддие бо шахси мутаҷовуз дорад.
- Душахсияти шудан: Шабҳо ӯ одаме аст, ки мавриди таҷовуз воқеъ мешавад. Рӯзҳо одаме аст, ки оддӣ аст. Ин ду шахсият аз ҳам тафкик мешаванд.

Копӣ кардан (Нусха бардоштан):

- Шахсе, ки дар қӯдакӣ мавриди таҷовуз воқеъ шуда аст, мумкин аст ба дигарон беэътиимод шавад, ё гӯшагир шавад, ё дар бузургӣ ба дигарон таҷовуз кунад. (Чарҳай таҷовуз) Аммо баъзе ба ин ҷарҳа поён медиҳанд.
- Ё чун падараш хушунат мекарда аст, ў рафтори волидро нусхабардорӣ мекунад.
- Касе, ки мавриди таҷовуз воқеъ шуда аст, мумкин аст ин ҳолат барояш иттифоқ биафтад:
 - Ҳудаш мутаҷовуз шавад (Ҷабри тақрори Фрейд).
 - Аз секс безор шавад.
 - Ҳудашро дармон кунад.
 - Дар зеҳнаш ба дигарон таҷовуз кунад (Ҷабри тақрор).
 - Ба ҳама бадбин шавад.
- Вақте падаре ё модаре бо бадзабонӣ фарзанди худро масхара мекунанд, ё ба гиря меандозанд, ё бо лақаби бад садо мекунанд, дар воқеъ аз тариқи бадал шудан (ҳамарзиш) ба як бадрафтор ва мутаҷовуз, бадрафторӣ ва таҷовузи даврони қӯдакии ҳудашро ҷуброн мекунад.
- Шумо эҳсос мекунед, вақте наздиқонатон бо Шумо бад мекунанд, пас дунё ҷои бисёр баде аст.
- Ё эҳтимол дорад, Шумо ҷазби одамҳои бадрафтор ва мутаҷовуз шавед, чун онҳоро шабеҳи хешовандони худ мешиносед.

Нишонаҳои волидони бадрафтор (савол шавад)

- Оё яке аз волидони Шумо инфиҷорӣ ҳашмгин мешуд?
- Оё баъд аз масрафи машруб контролашро аз даст медод?
- Оё Шуморо пеши дӯстон ва хонавода таҳқир мекард?

- Оёбо интиқод аз Шумо эҳсоси беарзишӣ будан ба Шумо медод?
- Оё барои ниёзи Шумо эҳтиром қоил набуд?
- Оё барои хостаҳояш ҳатто ба дурӯғ даст мезад?
- Оё дар шуғлаш навъе макру ҳила мекард?
- Оё дигарозор ва фарзандозор буд ва аз ранчи дигарон лаззат мебурд?
- Оё вақте аз Шумо коре меҳост, Шуморо таҳдид ё танбех мекард?
- Оё Шуморо ба барқарории робитаи чинсӣ маҷбур мекард, ҳатто агар Шумо чунин чизеро намеҳостед?
- Оё аз зарьи Шумо ба нафъи худаш сӯистифода мекард?
- Оё ба Шумо хиёнат мекард, дур аз ҷашми Шумо фарди дигареро дӯст медошт?
- Оё аҳли саҳоват набуд ва аз саҳовати Шумо сӯистифода мекард?

Албатта волидони бадрафтор лозим нест ҳама ин мавриди дошта бошанд.

Вақте мепурсед, бо он ки Шумо дар кӯдакӣ аз бадрафторӣ ранҷ бурдед, ҷаро дубора суроғи афроди бадрафтор меравед, онҳо ҷавоб медиҳанд: “Аз танҳой, ки беҳтар аст”. Дар ҳоле, ки дар танҳой лоақал метавон иззати нафси худро ҳифз кард. То ин ки мавриди таҷовузи одамҳои бадрафтор бошед.

Сабабҳои идомаёбии ин дом дар Шумо: (савол шавад)

1. Ҳатто замоне, ки далели воқеӣ надоред, боз ҳам эҳсос мекунед, аз Шумо сӯистифода мешавад? (Эҳсоси эминӣ дар Шумо осеб ҳӯрда аст, таҷрибаҳои гузаштаро таъмим медиҳед: Мисол, озмоиши шок ба саг дар қафасе бо дарҳои бастаи Селигман.)
2. Аз дигарон метарсед, аммо эҳсос мекунед, лаёқати Шумо ҳамин

- аст, пас ба дигарон ичозаи тадовуми бадрафториро медиҳед?
3. Мумкин аст, ба дигарон ҳамла кунед, чун фикр мекунед қасди осеб расонидан ва зарба задан ба Шуморо доранд?
 4. Аз робитаи чинсӣ лаззат намебаред. Бароятон ҳисси иҷбор дорад?
 5. Роздории ифратӣ дар умури шахсӣ доред. Метарсед, муқобили Шумо истифода шавад?
 6. Аз тарси сӯистифода, заъфи худро пинҳон мекунед?
 7. Изтироб дар ҷамъ аз тарси нақд ва тамасхур?
 8. Оё ба хотири тарс, ба роҳатӣ дар баробари мардум таслим мешавед?
 9. Эҳсос мекунед, дигарон аз тарси Шумо лаззат мебаранд?
 10. Дар Шумо як ҷанбаи золим вучуд дорад, ҳатто агар онро буруз надиҳед?
 11. Ба дигарон ичоза медиҳед, то аз Шумо сӯистифода қунанд, ҷаро ки бовар доред аз “танҳо будан беҳтар аст”?
 12. Мӯътақидед, ки наметавонед ба (занон) ё (мардон) ё (ҳар ду) эътимод кард?
 13. Бахши умдаи аз қӯдакии худро ба хотир намеоваред? (амдан ё ноҳудогоҳ аз тарси дарду ранҷ)
 14. Вақте аз касе метарсед, комилан «карӯ кӯр» мешавед, ба тавре, ки ингор аслан онҷо нестед?
 15. Ҳатто вақте далел надоред, эҳсос мекунед, дигарон қасду нияти баде доранд?
 16. Дар хиёлот аз худозорӣ, дигарозорӣ ва робитаи чинсӣ лаззат мебаред?
 17. Ба далели беэътимодӣ аз (мардон) ё (занон) ё (ҳар ду) иҷтинооб мекунед?

18. Гоҳе нисбат ба дигарон ва ба вижа наздиктарин афродатон, золим ва мутаҷовуз ҳастед?
19. Дар иртибот бо дигарон эҳсоси дармондагӣ мекунед?
20. Ҳатто вақте дар як робитаи солим ҳастед, онро ба ротибаи мутаҷовуз-қурбонӣ табдил мекунед? (мумкин аст Шумо мутаҷовуз ё қурбонӣ бошед) (садомазоҳизм)
21. Гоҳе шарик ва дӯстони зиндагии худро муттаҳам ба бемехрий ва сӯистифода аз худ мекунед?
22. Гоҳе шарики солими зиндагии худ ё дӯстони солими худро ба бадрафторӣ бо худ ташвиқу тарғиб мекунед? (мазоҳизм)
23. Робитаи чинсии сард бо ҳамсар, ё адами бовари ишқи воқеии ҳамсаратон?

Дармони доми бадрафторӣ ва таҷовуз:

1. Дар сурати имкон аз як дармонгар кӯмак гиред. (Ин саҳтариин дом аст.) Агар тарҳвораи раҳошудагии Шумо хафиҳ бошад, ин китоб ё дарс дармонгари шумост.
2. Саъӣ қунед, хотироти таҷовуз ва бадрафториро бо ҷузъиёт ба ёд оваред. (Дардноктарин бахши дармон: Техниқаи модели сендвичии баёни хотирот байни ду релаксейшни қабл ва баъд.)
3. Ҳангоми тасвирсозӣ ҳашми худро нисбат ба мутаҷовуз берун резед, дар худ эҳсоси дармондагӣ нақунед.
4. Сарзаниш кардани худро канор гузоред. Шумо лоиқи ин таҷовуз набудаед.
5. Робитаи шахсиро бо фарди мутаҷовуз коҳиш дихед ё умуман қатъ қунед.
6. Дар замони омодагӣ барои мутаҷовуз нома нависед.
7. Таҷовуз дар робитаи кунуниро таҳаммул нақунед.

8. Ба афроде, ки лаёқаташро доранд наздик шавед. Бо афроде, ки хукуки Шуморо риоят мекунанд, дӯст шавед.
9. Бо афроди наздики худ бадрафторӣ накунед.
10. Шумо барои ба хотир овардан ба макони амн эҳтиёҷ доред. (фазои зехни амн)
11. Агар волидон ё бародарон ва хоҷарони Шумо иллати он будан, барои Шумо саҳт аст, ки хотиротро ба ёд оваред.
12. Ба ёд овардани таҷриба ҳиссӣ дарднок ва тарснок аст. (Барои ҳамин Шумо бетафовутиро пеша кардаед.) Гоҳе моҳҳо мегузарад, то дар дармон ба ин нуқта бирасем. (Мисли ҷарроҳии рӯҳ аст.)
13. Гоҳе муроҷиатқунандагон иттифоқеро, ки наафтода, хаёл мекунанд, ё иттифоқ афтода, аммо фикр мекунанд, ки хаёл кардаанд. Ба онҳо қӯмак мекунем. (Он хаёлро ҳақиқат пиндоранд, то аз шарраш халос шаванд.)
14. Вақте хотиротро ба ёд меоваред, ба мутаҷовуз дар хиёлатон зарба занед. Пешашро бигиред. Дигар он қӯдаки дармонда набошед. Ба он кас, ки ба Шумо зулм карда аст, гӯед, ки кораш иштибоҳ буд. (Агар натавонист, дармонгар аз ӯ меҳоҳад, ки қӯдакашро то синни ҳоло бузург ва тавонону кунад, то тавонад ҳарфашро гӯяд.) Мумкин аст, ба фарди золим дашном кунад, ё гӯяд пешат меистам ва агар натавонад, дармонгар ба ҷояш ин корро аз тариқи вуруд ба хаёлаш мекунад.
15. Аз падар ё модаре, ки муроҷиби Шумо набуданд, асабонӣ шавед. Ҳашмро ба самти вайрон кардани худ ҳидоят накунед. (пурхӯрӣ, эътиёд, афсурдагӣ, пучӣ) Бигӯед, ман аз ту ҳашмгинам! Ту ин корро бо ман кардӣ! Дигар ба ту иҷоза намедиҳам. Ту боис шудӣ, ман аз худам мутанаффир бошам! Ту тавонони ишқ варзиданӣ ман бо дигаронро аз ман гирифтӣ! Ту лаззати ҷинсиро аз ман гирифтӣ!
16. Мутаҷовуз инкор мекунад. Волидон онро маъмулан инкор мекунанд.

17. Агар бо мутаҷовузе дар зиндагии кунунии худ зиндагӣ мекунед, иҷозаи идомаи таҷовузро надиҳед. Марзбандиҳоро мушаххас кунед. Агар метавонед, робитаро тарқ кунед.

18. Дар интихобҳои баъдӣ нишонаҳои хатарро шиносоӣ кунед.

19. Агар равиши иҷтиnobro пеша кардаед ва аз ҳар иртиботе рӯйгардонед, саъӣ кунед, ба оромӣ бо дигарон иртибот гиред. Ибтидо дар ҳадди қарори мулоқот. То он ҷо вориди робита шавед, ки мутмаин бошед, метавонед аз ҳуқуқи худ дифоъ кунед. Ҳудатон барои ҳудатон арзиши бисёре қоил шавед, то шарики Шумо ҳам ба ин кор ташвиқ шавад. (Ҳурмати имомзода дасти матаваллии ӯст.)

20. Агар нисбат ба касе, ки дӯсташ доред, бадрафторӣ кардаед, ҳамин ҳоло тамомаш кунед. Ба онҳо гӯед, иштибоҳ кардаед ва бахшиш ҳоҳед ва гӯед, ҷуброн мекунед ва тариқи ҷубронро ҳам мушаххас кунед. Қӯдаки даруни ҳудро ба хотир биёваред. Ин беҳтарин роҳ барои мутавақиф соҳтани худ дар масири табдил шудан ба як мутаҷовуз аст.

{3} ДОМИ ФИҚДОНИ МУҲАББАТ

(Ҳаргиз ба муҳаббате, ки меҳоҳам, намерасам.)

Марде ошиқи зане мешавад, ки қобили дастрас нест. Ҷазби занони сарду гӯшагир. «Вақте зани гарму меҳрубонро мулоқот меқунам, хеле зуд алоқаамро аз даст медиҳам»

Як зан: Ман ҳамеша он касе ҳастам, ки гӯш медиҳад. Дигарон мушкилоташонро ба ман мегӯянд ва ман ҳам то ҷое, ки метавонам, ба онҳо қӯмак меқунам. Аммо худам аз мушкилотам ба касе чизе намегӯям.

Эҳсоси ноумедии мудом нисбат ба дигарон. Агар аз назари таҷрибӣ аз тамоми робитаҳоятон ин натиҷаро мегиред, ки аз назари эҳсосӣ ҳеч кас дар канори Шумо нест, эҳтимолан дар доми фиқдони муҳаббат гирифтор шудааед.

Сабабҳои доми фиқдони муҳаббат

1. Модар шахси сарду беотифа аст ва ба андозаи коғӣ қӯдакро дар оғӯш намегирад.
2. Қӯдак эҳсоси боарзишбудан ва дӯстдошташудан намекунад. Ӯ ин эҳсосро надорад, ки фарди азиз ва вижа аст. (Бача гоҳе бо парастораш робитаи модару фарзандӣ дорад. Зоро аз ӯ муҳаббат ва эътиимод ба нафс мегирад.)
3. Модар барои фарзандаш ба андозаи коғӣ замон ва таваҷҷӯҳ ихтисос намедиҳад.
4. Модар ба андозаи коғӣ ба ниёзҳои қӯдак таваҷҷӯҳ намекунад. (Бо ӯ иртибот барқарор намекунад.)
5. Ба андозаи коғӣ қӯдакро ором намекунад. Бинобарин, қӯдак

ёд намегирад, худро ором кунад. Ё таскини дигаронро пазирад.

6. Волидон ба андозаи кофӣ кӯдакро роҳнамоӣ намекунанд. Ё ӯро ҳимоят намекунанд. Онҳо такягоҳи кӯдак нестанд. Кӯдакро ба дунё барои ҳалли мушкилоти худашон овардаанд.

Мисол: Модари ҷавони 17 сола, падари миёнсол. Падар бо зан зиндагӣ намекард. Модар ба унвони тӯъма барои ҷазби мард бача зоид, аммо баъд аз таваллуди бача низ рафтори падар тағиیر накард.

- Агар дуҳтарон падарони беотифа дошта бошанд, домашонро дар робитаи ошиқона бо мардон тақрор мекунанд, на дар соири робитаашон.
- Доми раҳоӣ бо тарк шудан маълум аст, доми бадрафторӣ бо рафторҳо, аммо ташхиси доми фиқдони отифа саҳт аст. Чун аломат надорад, балки набуди рафотри отифӣ аст.

Робитаҳои ошиқона:

Хелеҳо бо ишқ, танҳоиро ҷуброн мекунанд, аммо агар дучори доми фиқдони отифа бошанд, аз робитаи ошиқона дурӣ мекунанд. Ё муддати кӯтоҳе даргири он мешаванд. Занони сардмиҷоз ё мардони сардмиҷоз ишқро балад нестанд.

Аломатҳои шахсе, ки фиқдони муҳаббат дорад ва ба қарори мулоқоти ошиқона бо ӯ меравед:

- Ӯ ба ҳарфи ман гӯш намекунад.
- Фақат Ӯ ҳарф мезанад.
- Ӯ бо ламс ва бӯсидан шак дорад.
- Танҳо гоҳе вақтҳо қобили дастрас аст.
- Ӯ сарду гӯшагир аст.
- Шумо хеле бештар аз ӯ дилатон меҳоҳад ба яқдигар наздик бошед.

- Дар замони ниёз, ў дар канори Шумо нест.
- Ў эҳсосоти Шуморо дарк намекунад.
- Хеле бештар ишқ медиҳед, то ишқ гиред.

Доми фиқдони муҳаббати Шумо бо шарики зиндагӣ ё дӯстонатон:

- Ниёзҳоятонро аз тарафи муқобил пинҷон мекунед ва замоне, ки ниёзҳоятон бартараф намешавад, эҳсоси ноумедӣ мекунед.
- Аз эҳсоси худ ҳарф намезанед, аммо дар айни ҳол аз ин ки дарк намешавед, ноумед мешавед.
- Ҳудро осебпазир ва ниёзманд нишон намедиҳед, то кӯмак кунед, шахси муқобил тавонад аз Шумо муроқибат кунад.
- Эҳсоси адами дарёфти отифа мекунед, чизе намегӯед, аммо ҳашмгин мешавед.
- Мудом тарафро ба аҳамият надодан мутаҳам мекунед.
- Дур аз дастрас мешавед.
- Аз тарафи муқобил таваққуъ доред, фикри Шуморо бихонад.
- Ҳатто агар ба андозаи коғӣ отифа дарёфт кунед, боз ҳам эҳсос мекунед ниёзи отифии Шумо бартараф нашуда аст. (Шояд илова бар доми фиқдони муҳаббат, дучори доми ҳақталабӣ ҳам ҳастед.)

Дармони доми фиқдони муҳаббат:

- Кӯдаки маҳруми даруни ҳудро дарк кунед.
- Эҳсоси фиқдони отифа дар робитаи кунуниатонро контрол кунед.
- Робитаи гузаштаи ҳудро муурӯ ва моделҳои такроршавандаро муайян кунед. (Феҳристе аз хатарҳое, ки аз ҳоло ба баъд бояд

аз онҳо дурӣ кунед.)

- Аз афроди сарде, ки ҷаззобанд, дурӣ кунед.
- Вақте шахси боотифае пайдо мекунед, он чиро ки меҳоҳед ба забон оваред. Муҳаббатеро, ки ниёз доред, талаб кунед, мутавақеъ набошед, ки тараф ҳадс занад.
- Аз сарзаниши шахси муқобил ва зиёдаҳоҳӣ барои ниёзҳоятон даст бардоред.
- Особпазириатонро бо шахси муқобил дар миён гузоред.

Навъҳои фикдони муҳаббат:

Маҳрумият аз тарбият:

(Камбуди гармӣ ва таваҷҷуҳи волидон / Оё қаблан ва акнун Шуморо дар оғӯш гирифтаанд ва мегиранд? / Оё замоне аз вақти худро ба Шумо ихтисос медиҳанд? / Оё Шуморо мебӯсанд?)

Маҳрумият аз ҳамфирӯзӣ:

(Оё волидон Шуморо дарк мекарданд? / Оё ба эҳсосоти Шумо эътибор медоданд? / Бо эҳсосоти Шумо ҳамқадам буданд? / Оё маҳрами Шумо буданд? / Алоқа, ба он чӣ мегуфтед, нишон медоданд? / Оё аз эҳсосоти худ бо Шумо сухан мегуфтанд?)

Маҳрумият аз ҳимоят ва муроҷибат:

(Роҳнамоӣ / ҳидоят)

Оё ҳангоми зарурат Шуморо насиҳат мекарданд?

Мисол:

Модар: Бачам, холабачаатро бӯса кун.

Бача: Дӯсташ надорам.

Модар: Ин чӣ гап аст? Маълум аст, ки дӯсташ дорӣ.

Тасвирсозӣ:

Барои падару модар ва аъзои хонаводаи худ якояк тасвирсозӣ кунед ва онҳоро аз назари муҳаббат, ҳамфирӯзӣ, ҳимоят, ва муроқибат ба хотир оваред.

Ҳар гоҳ дар замони ҳозир дучори эҳсоси маҳрумият шавед, ба эҳсосатон иҷозаи буруз дихед, бо худ ҳамфирӯзӣ кунед ва аз худатон ҳимоят ва муроқибат кунед.

Вазъияти феълиро бо тасвирҳои замони гузашта муқоиса кунед, то огоҳии худро нисбат ба такрори вазъиятҳои ғалати қӯдакӣ боло баред.

Дармони доми камбуди муҳаббат:

- Дармон ба оҳистагӣ аст.
- Бояд худро масъули идомаёбии ин вазъият донист, на гузаштаро.
- Бояд ёд гиред, ки аз дигарон ишқ дарёфт кунед.
- Бояд робитаи худро бо дӯстон ва шарикҳои сардмиҷоз поён дихед.
- Бояд ба шарикҳои зиндагии худ, осебпазириатонро нишон дихед, то ҳимояти онҳоро таҳrik кунед.

{4} ДОМИ ТАРДИ ИЧТИМОЙ

(Ман бо дигарон созгор намешавам.)

Иртиботи ичтимоӣ ирзӯй нашуда аст.

1. Оё дар мавқеитҳои ичтимоӣ, эҳсоси изтироб ва беарзишӣ мекунед? / Дар ҷамъ хичолатӣ ҳастед? / Дар ичтимоӣ музатариб мешавед?
2. Оё ба сабаби истисноЯ будан ё нохушоянд будан ҳудро аз дунё тардшуда медонед?
3. Оё вақте дар ҷамъ ё меҳмоӣ даъват мешавед, дучори изтироб мешавед, ҷаро ки эҳсос мекунед, ҷизе барои гуфтан дар он ҷамъ надоред?

Фарқи тарди ичтимоӣ ва доми шикаст:

1. Тарди ичтимоӣ (ба як эҳсоси беруни марбут аст.) (Доми шикаст ба як эҳсоси даруни.)
2. Қасоне, ки дучори тарди ичтимоӣ ҳастанд, аҳли муқоисаанд. (Муқоисаи ҳуд бо дигарон, аммо аз ваҷҳи манфии ҳуд.)
3. Онҳо вақте фардеро мешиносанд, ҳарф заданашон оддӣ мешавад, аммо замоне, ки ғарibaero мулокот мекунанд, наметавонанд ҳарфе зананд.
4. Инҳо аз нақд шудан ва арзёбӣ шудан метарсанд. Ба он вобастагӣ дорад, ки нисбат ба чӣ ҷизе эҳсоси бад доред. (Зоҳир, шуғл, ҳуш ё тавоноии муколама) тарс аз онҳо дар ҳамон замина намоён мешавад.
5. Инҳо ҳудашонро аз назари ичтимоӣ тавоно намедонанд. Вақте

дар чамъ ҳастанд, эҳсоси танҳоии шадиде мекунанд. Эҳсоси таалуқ доштан ба гурӯҳ дар инҳо заиф аст.

Навъи тарди иҷтимоӣ:

- Ҳама фиреаш мекунанд.
- Барояш зӯрӣ мекунанд.
- Узви гурӯҳе нестанд.

Натиҷааш: танҳоӣ, бемории равонтаниӣ, эҳсоси ғарibӣ, кобус, сардарӣ, афсурдагӣ.

- Зохир ва вазн, лакнати забони Шумо боиси тард шудани Шумо шуда ё боиси таҳқир ва сарзаниши Шумо мешавад.
- Хонаводаи мутафовут: Хонаводаи Шумо бо ҳамсаъҳо ва дигар афроди наздик ба Шумо мутафовут буданд. Масалан, ба далели (нажод / қавмият / мазҳаб / забон / сатҳи таҳсилот / дороӣ)
- Аз дигар кӯдакони оила мутафовут будаед.
- Кӯдаки мунфаил будаед, он чи аз Шумо интизор мерафтаро анҷом медодаед, аммо ҳаргиз худатон алоқа ва тарҷиҳоти худро тавсеа надодаед. Ҳоло ҳам фикр мекунед, чизе барои рӯ кардан надоред.
- Мазҳаби мутафовут (Мисол, ҷомеаи баҳоӣ ё қалимӣ ё масехӣ ё суннӣ дар ҷомеаи шиа Эрон).
- Қавмият (турк дар байни форс).
- Мавқеияти иҷтимоӣ (сатҳи таҳсилот): бесавод дар байни босаводон.
- Собиқаи алкол ё ҷунун дар хонавода.
- Муҳочират кардаед ва онҷо ҷо наафтодаед.
- Алоқаҳои ҷинсии мутафовут бо зоҳири ҷинсӣ, писаре, ки

ба қўрчоқҳо алоқа дорад, ё духтаре, ки бозиҳои дурушт ва писарона мекунад.

- Шахсияти хичолатии дарунгаро дар миёни чомеи бурунгаро.
- Гоҳе аз назари мизони ҳуш ва маҳорати иҷтимоӣ беҳтар аз бақия.
- Дигаргунии физикий: Хеле фарбех / хеле ҳароб / қадкӯтоҳ / подароз / зишт / рӯи пурҷӯш / синни хеле кӯчак ё хеле бузург дар духтар / ҷаззоб набудан.
- Суст будан дар ёдгирий / лакнати забон.
- Ҳом будан / адами тавоной дар муколама: Инҳо боиси тарди Шумо шуда, барои дурий аз тард шудан, аз дӯстёбӣ даст бардоштаед.
- Гароиш ба корҳои фардӣ (ҳаёлот / бозии компютерӣ ё бартар шудан дар маҳоратҳои фардӣ барои ҷуброн.)
- Нақди хонавода дар мавридҳои дар боло зикр шуда, тарди иҷтимоиро даруний мекунад.

Оё бояд афроди мутафовутро дар ҷойҳои мутафовут ҷамъ кард. Масалан, мактаби эронӣ дар Аврупо, мактаби афғонӣ дар Эрон, мактаби қундзехҳо?

Ҳама инсонҳо то ҳадде гирифтори доми тарди иҷтимоӣ ҳастанд. Ҳамаи мо бахши мушаххасе дорем, ки ноамн аст ва мумкин аст мавриди пазириш воқеъ нашавад. Ҷӣ касе ҳаст, ки тарди иҷтимоиро таҷриба накарда бошад?

Ҳарҷӣ тарди иҷтимоӣ зудтар оғоз шавад, дом низ қудтармандтар хоҳад буд.

Омилҳое, ки доми тарди иҷтимоиро ташдид мекунанд:

1. Эҳсоси беарзишӣ ва мутафовут будан бо дигарон. Тафовутҳои худро бузург ва шабоҳатҳоро хурд. Дар натиҷа вақте канори

дигарон ҳам ҳастед эҳсоси танҳоӣ мекунед.

2. Дар маҳали кор меҳвар нестед. Саратон ба кори худатон аст. Пешбарӣ намешавед. Дар пуржаҳо ширкат намекунед, чаро ки худро мутаалиқ ба гуруҳ намедонед.
3. Дар ҷамъ эҳсоси изтироб барои ҷумлаи баъдӣ. Фикр мекунед, бо бегонаҳо эҳсоси роҳате надоред.
4. Аз пайвастан ба гурӯҳҳо ва иҷтимоот рад мекунад. Танҳо бо аъзое дараҷаи яки ҳонавода ва дӯстони низдики худ муошират мекунед.
5. Ҳонаводаи худро аз дигарон пинҳон мекунед.
6. Ба мардум иҷоза намедиҳед, ҷанбаҳои ҳусусии зиндагии Шуморо донанд.
7. Дунболи навсозии муваффақият, афзоиши дороӣ ва таҳсил нестед то тафовутҳои қавмиятиро пинҳон кунед.
8. Ҳаргиз баҳшҳои хоси худро напазирифтаед. Чаро ки дигарон Шуморо ба хотири он ҷанбаҳо бад медонанд.
9. Ҳиҷолатӣ дар мавриди зоҳири худ. Беш аз андоза рӯи вазн ва қад ва ҷеҳра ва либос вақту ҳазина мекунед.
10. Аз муваффақиятҳо, ки мумкин аст дар онҳо аҳмақ ё ноши чилва кунед, дурӣ мекунед. (Мисли суханронӣ дар ҷамъ)
11. Аҳли муқоисаи худ бо беҳтар аз худ. (дар пул / зоҳир / тавоной / муваффақият / тип)
12. Талоши беш за ҳадди ҷубронӣ дар он чи нақси иҷтимоӣ медонед. Саъӣ дар исботи маҳбубият ё маҳоратҳои (иҷтимоӣ) пеша гирифтан аз дигарон. Таалуқ ба гурӯҳ. Муваффақият дар кор ва тарбияти фарзандоне, ки маҳбуб ва машҳур ҳастанд.
13. Мумкин аст бо машҳурҳо ё пулдорҳо ё аҳли қудрат дӯстӣ ё наздик шавед. (барои ҷуброн)

14. Ҳамсари иҷтимоӣ интихоб мекунед, то ғайрииҷтимоӣ будани Шуморо ҷуброн кунанд ва баъд дучори доми вобастагӣ мешавед. Чун тарди иҷтимоиро бо ӯ ҷуброн мекунед.
15. Афроди хос канори ҳам ҷамъ мешавед. (равшанфикрон, ҳунармандон, ҷавонони дайду, табақаи коргар) Ҷамъшудаҳо бо ҳам ҳудӣ мешавед, то ғайри ҳудӣ будани ҳудро ҷуброн кунед.
16. Ин дом дар интихоби шуғлий асар мегузорад. Эҳтимолан ба сӯи шуғлҳое қашида мешавед, ки иртиботи зиёдеро наметалабад.
17. Касби якнафара, ҳунарманд, нависанда, донишманд, программист аз шуғлҳои роиҷи ин дом аст.
18. Шумо бо фирор эҳсоси роҳатӣ мекунед, аммо доми Шумо ташдид мешавад ва ғайри иҷтимоитар мешавед. Бештарин равиши муқобилаии (вокунишии) ин тарҳ, иҷтиноб ва фирор аст.
19. Дармон ба ҷои фирор ба рӯбарӯй ниёз дорад. (Чун дар ниҳоят дар табақабандии тарс қарор мегирад ва дармони тарс, рӯёрӯии тадриҷӣ аст.)

Дармони доми тарди иҷтимоӣ

1. Кӯдаки гӯшагири даруни ҳудро эҳсос қунед.
2. Фехристе аз муваффақиятҳои иҷтимоӣ, ки дар онҳо эҳсоси изтироб мекунед, таҳия қунед.
3. Фехристе аз ҷамъҳо ва гурӯҳҳое, ки аз онҳо дурӣ мекунед, таҳия қунед.
4. Фехристи роҳҳоеро, ки аз тариқи онҳо даст ба ҷуброни ифратӣ мезанед, мушаххас қунед.
5. Бо истифода аз ҷаҳор марҳилаи қаблий, фехристе аз вижагиҳоеро таҳия қунед, ки боис мешаванд эҳсоси бегонагӣ, осебпазирий ё беарзиший дошта бошед.
6. Агар мутақоид шудаед, дучори ин дом ҳастед, марҳилаҳои

хориҷ аз ин тарҳро мушаҳҳас кунед.

7. Камбудиҳоеро, ки наметавонед тағиир дихед, дубора шиносой кунед.

8. Барои ҳар як аз нуқсҳо ва камбудиҳоятон кортнависӣ кунед.

9. Занчирае аз гурӯҳҳои корӣ ва иҷтимоиро ташкил ва ба тадриҷ ин занчириаро густариш дихед.

10. Талош кунед, то дар ҷамъ оғозгари қалом бошед.

11. Дар ҷамъ худатон бошед.

12. Аз тақаллуб барои ҷуброни ҳисси ноҳушоянде, ки дарёфт кардаед, даст бардоред.

13. Вақте дар замони ҳол дар ҷамъ эҳсоси танҳоӣ мекунед, кӯдаки ҳудро, ки дучори эҳсоси танҳоӣ буд, ба хотир оваред. (Бо бузургсоли ҳуд он кӯдакро ҳимоят кунед ва аз танҳоӣ бароваред.)

14. Мавқеиятҳоеро, ки дучори изтироб мешавед, аммо аз онҳо фирор намекунед, рӯихат кунед.

15. Барои мавқеиятҳое, ки дучори изтироб мешавед, эҳсосот ва рафторатонро нависед. (Масалан, муколимаи бад, ҳарфҳои аҳмақона, ё сукут, ҷашм дуздидан).

Рӯихати роҳҳое, ки аз тариқи онҳо ба ҷуброни эҳсос майлу рағбат мекунед:

1. Ҳудамро шабехи ҷамъ нишон медиҳам, ҳарчанд фикрам таври дигаре аст. (Тазоҳур барои пазируфта шудан дар иҷтимоъ) (Хоҳи нашави расво, ҳамранги ҷамоат шав.)
2. Ба дигарон иҷоза намедиҳам, он рӯи ачиби маро бинанд.
3. Суннатитар либос мепӯшам ё рафтор мекунем.

Дармон:

Ҷузъиёти мушкили худро тавсиф кунед. Масалан (беш аз 20 килограм фарбех)

Равиши суқротӣ:

Чӣ далеле бар исботи он доред:

- Вақте бори аввал одамҳо маро мебинанд, аз ман хушашон намеояд.

Чӣ далеле барои радди он доред:

- Дӯстони ман ба фарбегии ман аҳамияте намедиҳанд.

Вижагиҳои фардро, ки ношӣ аз доми тарди иҷтимоӣ аст, нависед:

Мисол:

1. Ман дар баҳсҳо сокитам.
2. Ман ачиб ҳастам.
3. Дигарон намехоҳанд, ки маро шиносанд.
4. Хеле ҷиддӣ ҳастам.
5. Аз дигарон ба таври мутафовут либос мепӯшам.
6. Алоқаи ғайри маъмулӣ дорам, ки дигарон надоранд.
7. Ман як рафтори чудошавӣ дорам, ки одамонро аз ман дур мекунад.

Ҷавоб:

1–4–7 дуруст аст.

Қаблан, ў фарқиятҳоро калон ва монандиро хурд ҳисоб мекард.

Дармон:

Бо оромй пешрафт кунем.

Талош барои бехбуди маҳоратҳои иҷтимоӣ.

Самимонатар шудан бо дӯстон.

Кам ё изофа кардани вазн.

Ширкат дар дарсхои гуфтугӯи умумӣ.

Барои нуқсҳо котрнависӣ кунед. Онро ҳамроҳ дошта бошед. Ҳар замон тарҳвораи Шумо таҳрик шуд, он кортро хонед.

Корти тағири иҷтимоӣ

Медонам, ки ҳамин ҳоло эҳсоси изтироб дорам. (тавзехи ҳис) Гӯё ки ҳама доранд ба ман нигоҳ меқунанд. Эҳсос меқунам, наметавонам бо касе ҳарф занам, аммо медонам, ки инфақат доми ман аст, ки дар ҳоли таҳрик шудан мебошад. Агар ба атрофам нигоҳе андозам, мебинам, ки дигарон ба ман нигоҳ намекунанд ва агар ҳам касе нигоҳ кунад, нигоҳи дӯстона аст. Агар бо дигарон сӯҳбатро оғоз кунам, хеле зуд изтироб кам ҳоҳад шуд. Мардум мутаваҷҷеҳи изтиробам наҳоҳанд шуд. Илова бар ин дигар одамон низ музтариб ҳастанд. Ҳар касе то ҳадде дар мавқеиятҳои иҷтимоӣ, эҳсоси изтироб дорад. Метавонам бо нигоҳ кардан ба дигарон ва пайдо кардани шахсе барои сӯҳбат кори худро оғоз кунам.

Дар бузургсолӣ камтар тард мешавем. Дар бузургсолӣ агар ҳам тард шавем, пуртоқаттарем.

Агар камтоқат мондаем, дар кӯдакии худ гир кардаем ва ба ҷои рӯбарӯ шудан бо мушкил аз ҷомеа фирор меқунем. (Фирор тарди иқтимоиро даруниӣ меқунад.) Далели фирор изтироби шадид аст.

Рӯихате аз мавқеиятҳоеро, ки фирор меқунед, мушаххас кунед ва дараҷаи онро таъйин кунед.

- Каме сахт,
- Бисёр сахт,
- Тақрибан ғайри мумкин.
- Аз осонтарин шурӯй кунед ва он қадар бар он исрор кунед, ки чо биафтад. Баъд мархилаи каме сахттарро шурӯй кунед. (Қонуни каме беҳтар.)
- Қонуни бархӯрд бо тарс, рӯёргӯй тадриҷӣ аст.
- Сахтарин қисмат, шурӯи кор аст. Анҷом дех, ҳиссаши меояд, тарсаш меравад.
- Вақте вориди меҳмонӣ мешавед, тасмим бигиред, ҳадди ақал бо ду бегона сӯхбат кунед, ба меҳмонҳо тамарқуз накунед.
- Дар ҷамъ ҳудатон бошед. Ҳеч нақше бозӣ накунед. Саъӣ накунед, шабеҳи бақия бошед.
- Тафовутҳои худро пинҳон накунед. (Роз доштан, яъне танҳоӣ. Лозим нест ба шакли ҳинчоршикан мутафовут бошед, фақат ҳудатон бошед. Бархе аз осебпазириҳо ва ноумедиҳои худро бо онҳо дар миён гузоред.)
- Ҳуруҷ аз тарди иҷтимоӣ, сафар аз танҳоӣ ба сӯи иртибототи бештар аст.

{5} ДОМИ ВОБАСТАГӢ

(Ба танҳоӣ аз ӯҳдаи ин кор барнамеоям.)

Мисол: Маргарет 27 сола аст. Эҳсоси гирифтори дар доми вобастагӣ дорад. Издивоҷ бо ҳамсари бадрафтор. Ӯ ҳатто метарсад танҳоӣ берун равад.

Мисол: Уилям 34 сола аст. Ӯ наметавонад дар мавриди издивоҷ тасмим гирад.

Мисол: Кристин 24 сола аст. Мустақил. Пояш мешиканад, ниёzmanди тару хушк кардани хонавода аст, аммо баъд аз муддате онҳоро тарк меқунад. Чун наметавонад, кӯмаки дигаронро таҳаммул қунад. (Бо ин ки агар пои аъзои хонавода ё дӯстонаш ҳам мешиқаст, ӯ ҳам ин кӯмакҳоро ба онҳо мекард. Сабки вокунишии ӯ бо вобастагӣ, ҷуброни ифротӣ аст.)

- Одами вобаста сардаргум аст.
- Нотавон аз анҷоми корҳо.
- Эҳсиси ин ки дар ин дунё наметавонад аз худ муроқибат қунад.
- Эҳсоси фикдони нокомӣ будан барои тасмим ва анҷоми он.
- Эҳсоси кӯдаки гумшуда.
- Эҳсоси онро дорад, ки одамонеро, ки ба онҳо вобаста аст, аз даст ҳоҳад дод.
- Одами вобаста дудила ва номутмаин аст. Яке бояд барояш тасмим гирад. Аз нафаре ба нафари дигар аз паси насиҳат аст.
- Одами вобаста тағиӣирро дӯст надорад, онҳо меҳоҳанд ҳама чизҳо яксон монанд.

- Вақте тавре амал мекунед, ки корҳоятон тавассути дигарон анҷом шавад, тавассути доми худ иҳота хоҳед шуд. Вақте дигарон корҳои Шуморо анҷом медиҳанд, нотавонии Шуморо ташдид хоҳанд кард.
- Шумо ҳаргиз тест накардаед, ки метавонед ба танҳоӣ амал кунед.
- Шумо аз корҳое, ки фикр мекунед, барои Шумо саҳт аст, фирор мекунед.
- Вобастагӣ дар ронандагӣ.
- Вобастагӣ дар умури молӣ.
- Вобастагии тасмимгириӣ.
- Вобастагии пазириши масъулият.
- Вобастагӣ дар ёдгирии маҳорат.
- Вобастагӣ дар берун рафтан ба танҳоӣ.

Вобаста чӣ баҳое мепардозад, то мабодо ҳомиёнашро аз даст дихад?

- Таҳаммули хашм.
- Таҳаммули бадрафторӣ.
- Таҳаммули хашми худ бидуни он ки аз он боҳабар бошад.
- Агар вобаста ва хашмгин аст, доми истеҳқоқ ҳам дорад.
- Берунҳаросӣ яке аз ваҷҳи вобастагӣ аст.

Таърифи вобаста:

Касе, ки танҳоӣ наметавонад зинда монад. Танҳо умеди ӯ часбидан ба нафаре аст, ки аз ӯ муроқибат мекунад. Ӯ аз марг, девонагӣ, фақр ва бехонумонӣ метарсад. Ӯ дучори паникатақ мешавад. Фикр мекунад, чизе намонда аст, ки ақлашро аз даст дихад.

Эҳсоси вобаста:

- Белаёқатӣ.
- Изтироб аз: тағири шуғл / таваллуди як фарзанд / хатми донишгоҳ / издивоҷ / масъулият.

Мисол, Кристин, ки бо пои шикаста кӯмак намехоҳад, ҷубронӣ ифротии вобастагӣ аст. Дар дарун музтариб. Бо ин ки маҳоратҳояшро боло мебарад, аммо аз дарун фикр мекунад, як ҷои кораш мелангад. Ӯ ҳама муваффақиятҳояшро кӯчак ва ҳатоҳояшро бузург мешуморад.

- Фарди ҷуброни ифротии вобастагӣ: Онҳо аз пазириши ҳар гуна кӯмак иҷтииноб мекунанд.

Сабабҳои доми вобастагӣ:

- Волидони беш аз ҳад муроқибаткунанда.
- Волидоне, ки аслан муроқибат накардаанд. (аз қӯдаки доиман мустақил)

Фароянди ду марҳилаи қӯдак:

Эҷоди будёдии амн (фурсати истироҳат дар ҳолати вобастагӣ: агар зуд қатъ шуд: ё вобаста, ё бачаҳои зуд мустақилшуда, ки ниёзи вобастагиаш ирзоз нашуда аст.)

Дур аз ин бунёд ва расидан ба истиқлол (кам-кам ба бача кӯмак барои истиқлол ва кифоят, марҳилай.)

- Муроқибати беш аз ҳад низ дуввумиро ба хатар меандозад, гӯё Шумо кӯчактар аз синни воқеии худ ҳастед.
- Волидон барои Шумо тасмим мегиранд.
- Волидон машқҳои мактибии Шуморо анҷом медиҳанд.
- Масъулияти каме ба Шумо супорида мешавад ё аслан масъулияте супорида намешавад.

- Банудрат аз волидони худ чудо мешавед ва камтар эҳсоси як фарди мустақил доред.
- Волидонатон аз ақидаҳо ва мизони салоҳияти Шумо дар анҷоми умури рӯзона интиқод меқунанд. (Эй кош, ҳеч кӯмаке намекарданд, аммо интиқод ҳам намекарданд!)
- Вақте умури ҷадиде ба Шумо voguzor мешавад, волидон бо гуфтан, тавсеаҳо ва таҷвизи дастурамалҳои мудом дар кори Шумо даҳолат меқунанд.
- Волидон чунон ба Шумо эҳсоси амният медиҳанд, ки то аз хонаи волид хориҷ нашавед, тард шудан ё шикастро таҷриба намекунед.
- Волидони Шумо бисёр нигаронанд ва мудом ба Шумо нисбат ба ҳатарот ихтор медиҳанд.

Муроқибати беш аз андоза:

- Мудохилагӣ (нияти хуб), аммо монеъ аз саъиу хато ва таҷрибаи мустақили кӯдак.
- Нақди ҳаракатҳои мустақилонаи кӯдак. (Кӯдак эҳсос меқунад, агар ба тавсеаҳои волидон ё дигарон гӯш нақунад, шикаст меҳӯрад.)
- Фарди вобаста дунёро бе кӯмаки дигарон ноамн мебинад.

Чаро волидон кӯдакро вобаста бор меоваранд?

- Онҳо беотифа нестанд, тарсу ва музтарибанд.
- Вобастаҳо аз кӯдакӣ хотироти дарднок надоранд. / То хонаро тарк накардаанд, хатироти хубе доранд. / Аммо баъд аз тарки хона, таҷрибаҳои: тард шудан, нотавонӣ ва танҳоӣ дар корҳоро таҷруба меқунанд.
- Доми итоат маъмулан ҳамроҳи доми вобастагӣ аст. Касе, ки шахсро вобаста ба худ меқунад ӯро мутеъи худ ҳам меқунад.

- Агар эътимод ба нафс надоред, қатъан вобаста ҳастед. (Ниёзи кифояти Шумо дар кӯдакӣ ирзӯ нашуда аст.)
- Афроди вобаста вақте 20 сола мешаванд, наметавонанд хонаи худро тарк кунанд. Волидони онҳо ҳамчунон дар тасмимоти онҳо мудохила доранд, дар бораи ҳама чиз маслиҳат медиҳанд.
- Агар чи духтарон бояд вобаста бошанд, аммо мардони вобаста ҳам кам нестанд.
- Гоҳе далоили вобастагӣ дар синни боло, даврони пирии волидон аст.

Бетаваҷҷуҳӣ дар муроқибат:

Волидони бетаваҷҷуҳ дар муроқибат, бачаро зидди вобастагӣ бор меоваранд. Маъмулан ин дом бо фикрони отифа ҳамроҳ аст.

Сабабҳои вобастагӣ дар бетаваҷҷуҳӣ дар муроқибат:

- Ба андозаи коғӣ аз самти волидони худ роҳнамоӣ ва ҳидоят дарёфт намекунед.
- Шумо тасмимоти фаротар аз синни худро ба танҳоӣ мегиред.
- Бояд дар хонаводаи худ ҳамчунон фарди бузургсол бошед. Ҳатто замоне, ки аз дарун эҳсоси як кӯдакро доред.
- Аз Шумо интизор меравад, корҳое қунед ё чизҳоеро донед, ки фаротар аз синни Шумо ҳастанд. Ин навъ бачаҳо бо он ки аз кӯдакӣ мустақил ба назар меоянд, аммо имкони вобаста шуданро ҳам доранд. Чун ин навъ истиқлол ва масъулият барои онҳо ҳануз зуд аст. Онҳо шак доранд, ки оё тасмимоти дурусте мегиранд.
- Гоҳе дар вобастагӣ ҷои фарзанд ва волид иваз мешавад.
- Доми вобастагӣ дар робитаи ошиқонаи Шумо низ рух медиҳад.

Нишонаҳои хатари доми вобастагӣ дар ҳамсардорӣ:

- Ҳамсари Шумо ҳамчун падар ё модари Шумо қавӣ ба назар мерасад.
- Ҳамсари Шумо аз муроқибат кардан аз Шумо лаззат мебарад ва дӯст дорад бо Шумо монанди фарзандаш рафтор қунад.
- Ба тасмимоти ӯ бештар аз тасмимоти худ эътиимод доред.
- Бештари тасмимотро ӯ мегирад.
- Мефаҳмед, замоне, ки ӯ назди Шумост истиқлол надоред ва дар набудаш ҳама чиз таваққуф мекунад.
- Ҳарции ҳама чизро ӯ мепардозад ва умури ҳиссобдорӣ комилан бар ӯҳдаи ӯст.
- Ӯ аз ақидаҳо, салиқа ва корҳои Шумо дар умури рӯзмарра интиқод мекунад.
- Ҳар гоҳе коре бар ӯҳдаи Шумост, эҳсос мекунед, ки ҳамеша бояд тавсеаи ӯро ҷӯё шавед, ҳатто агар тахассусе дар он замина надошта бошад.
- Ҳама корҳоро барои Шумо анҷом медиҳад ва ҳеч масъулияте бар ӯҳдаи Шумо нест.
- Ҳаргиз эҳсоси тарс, ноамнӣ ва осебпазирӣ намекунед. Яъне идомаи кӯдакиву волидӣ дар робитаи ҳамсарӣ.
- Ин хел одамҳо ҳар кучо мераванд, аз паси касе ҳастанд, ки дар сурати мушкил тавонанд ба онҳо кӯмак қунад.

Саволҳо зер мушаххас мекунад, ки оё Шумо вобастаед?

- Ҳамеша ба дунболи роҳнамоӣ ва машварат бо одамҳои боҳуштар ва қавитар аз худ ҳастед?
- Муваффақиятҳои худро начиз, шикастҳоятонро бузург медонед?

- Аз рӯёруй бо чолишҳои тоза худдорӣ мекунед?
- Худатон тасмимгирий намекунед?
- Худатон ба умури молии худ расидагӣ намекунед?
- Нисбат ба дигар ҳамсинну соли худ, вобастагии бештаре ба волидони худ доред?
- Аз танҳоӣ ва танҳо сафар кардан худдорӣ мекунед?
- Тарсҳо ва фобияҳоे доред, ки бо онҳо рӯбарӯ намешавед?
- Аз бисёр нақшҳо ва маҳоратҳои амалий беиттилоъ ҳастед?
- Дар ҳеч замони мушаххас ба таври мустақил зиндагӣ накардаед?

Аломатҳои доми вобастагӣ (ҷуброни ифротӣ) доред:

- Барои ҳеч коре аз дигарон тавсеа ва роҳнамоӣ намехоҳед, ҳама чизро худатон бояд анҷом дихед.
- Масъулиятҳои тоза мепазиред ва то бо тарсҳоятон рӯбарӯ шавед, аммо эҳсоси фишор мекунед.
- Ҳамсари Шумо комилан ба Шумо вобаста ва дар ниҳоят Шумо ҳама корҳоро анҷом медиҳед ва ба танҳоӣ тасмим мегиред.
- Он бахше аз худро, ки каме (вобастагии солим) ниёз доред, нодида мегиред.

Дармони доми вобастагӣ:

1. Вобастагаии даврони қӯдакии худро дарк кунед. (Кӣ Шуморо вобаста кард? Модар? Падар? Шояд ҳам танҳо фарзанд ё бачаи хурди хонавода будед?)
2. Феҳристи вобастагиҳои худро таҳия кунед.
3. Феҳристи чолишҳо ва тағииротеро, ки ба хотири тарс аз онҳо фирор мекунед, таҳия кунед.

4. Худатонро ба самти пазириши масъулияти умури рӯзона ва тасмимоти нав равона диҳед, бидуни кӯмак хостан аз дигарон, бо умури содда шурӯъ кунед.
5. Вақте дар як коре муваффақ шудед, аз худатон ризоият дошта бошед.
6. Рӯихати робитаҳои вобастагии худро таҳия ва аз онҳо дурӣ кунед.
7. Аз одамҳои қавӣ ва беш аз ҳад муроқибаткунандагӣ дурӣ кунед. (Ё марзбандиро мушахҳас кунед.)
8. Агар шахсеро ёфтаед, ки ба шакли мутаодил (ҳамвазн) бо Шумо рафтор мекард, робита бо ӯро имтиҳон кунед.
9. Ба раис, волид ё ҳамсаре, ки Шуморо вобаста кардаанд, ғур назанед, аммо барои роҳнамоӣ ва кӯмак суроғи онҳо наравед.
10. Масъулиятҳо ва ҷолишҳои тоза бар ӯҳда гиред. Аммо ба тадриҷ ва ором – ором.
11. Агар вобастагии ҷуброни ифротӣ доред: аз дигарон кӯмак хоҳед. Масъулиятҳои тозаи беш аз ҳадро напазиред. Аз изтироби худ ба унвони меъёри андозаи масъулияте, ки метавонед пазиред, истифода кунед.
12. Агар волидони интиқодгар доштед, эҳтимолан Шумо низ ба интиқод аз худ мутамоил ҳастед. Беэътибор кардани худро тамом кунед. Даст аз интиқод ва беарзиш кардани худ бардоред.

Нишонаҳои доми вобастагӣ:

1. Ҳамчун бача рафтор кардан.
2. Идомадиҳии робита бо одамҳо, бетаваҷҷуҳ ба чигунагии рафтори онҳо.
3. Рафтори часбанда доштан.

4. Интихоби одамҳое, ки тамоюл доранд, зиндагии маро контрол ва аз ман муроқибат кунанд.
5. Барои будан бо як фард зиндагии худамро фаромӯш мекунам ва шакли ӯ зиндагӣ мекунам.
6. Худам барои худам тасмим намегирам.
7. Худам барои худам пул дар намеоварам.
8. Худамро дар масири он чӣ, ки метавонам ба даст оварам, равона намедиҳам.

Кӯдакиатонро дар ҳолати вобастагӣ тасаввур кунед. Бо бузургсолии худ ба суроғи кӯдакатон равед ва ба ӯ дар зеҳнатон кӯмак кунед.

- Агар дар коре тавонманд нест, ба ӯ ёд дихед.
- Агар метарсад, ба ӯ шучоат дихед.
- Агар аз ӯ интиқод мекунанд, беэътиноӣ аз интиқодро ба ӯ ёд дихед.

{6} ДОМИ ОСЕБПАЗИРИЙ

(Базудӣ фочеа рух медиҳад.)

Тарс омӯхтаний аст ё ғаризӣ?

Кадом бахш омӯхтаний ва кадом бахш ғаризӣ аст?

Дар қӯдакон тарс аз суқут ва садои баланд ҳаст, бақия тарсҳои омӯхтаний аст. Дар қӯдакӣ онҳо тавсеаҳои тарси Шуморо намефаҳманд, аммо дар дусолу чандмоҳагӣ якбора ҳама тарсҳоро дарк мекунанд.

Роберт 31 сола аст: Ба таври нигаронӣ ҳисси гиҷӣ ва ҳавоспартӣ мекунам, наметавонам нафас қашам. Таппиши қалбам тез мешавад. Мисли ин ки дорам девона мешавам, ё дорам сактаи қалбӣ мекунам. То муддате ба бемористон муроҷиат мекардам. Гоҳе фарёд мекашам, гоҳе садоҳое мешунавам, ки мутаваққиф намешаванд.

Савол: Оё нигарониҳоят дар мавриди сактаи қалбӣ ё девонагӣ ба вуқӯъ пайваста аст?

Ҷавоб: На

Ӯ сафар намеравад. Савори лифт намешавад. Дохили оби баҳр намеравад. Ҳамааш аз дузд метарсад.

Таҷрибаи осебпазирий:

Эллис: Изтироб ноши аст, аз:

- Мизони муҳосибаи хатари бузургтар аз воқеият.
- Мизони муҳосибаи тавонӣ ва муқобилаии (вокунишии) Шумо камтар аз воқеият.

Навъи осебпазири:

Саломати (меланхолияи) паникатақҳо бештар тарс аз саломатӣ доранд. Мудом бадани худро баррасӣ / ҳавои сард / гарм / ҳашм / ҳаяҷон / қаҳва / машруб / боиси ҳамла ва стресси Шумо мешаванд.

Масалан, дар вақти хондани як мақола дар мавриди саломатӣ ё шунидани хабари маризии як нафар, дучори ин ҳолат мешаванд. Шояд дар бачагӣ зиёд мариз шудаед, ё волидони маризе доштаед. Ба ҳар ҷиҳат тарсҳои Шумо беш аз ҳад ва ғайривоқей аст.

1. Хатар:

- Шумо дунёро пур аз хатар мебинед.
- Бовар доред, агар муроқиб набошед, иттифоқи баде рух медиҳад.
- Дуздгир ба хона васл мекунед, аммо фикр мекунед, дузд меояд ва дуздгирро аз кор меандозад.

2. Факр:

- Шумо ҳамеша нигарони пул ҳастед.
- Ба шакли ғайривоқей нигарони варшикаст шудан ва хиёбон хоб шудан ҳастед.
- Ҳудатонро дар пири faktir tasvir мекунед.
- Ҳарчанд ҳам, ки сарват дошта бошед, ҳудатонро дар як қадамии бепулий ва бадбаҳти мебинед.
- Эҳсос мекунед, барои faktir нашудан, бояд фалон миқдор сарват дошта бошед.
- Пул пасандоз мекунед.
- Ҳарҷ кардан барои Шумо мушкил мешавад. (Ба назар ҳасис мерасед.) Ҳасисӣ: Тарс аз факр аст.

- Ахбори бӯхрони иқтисодиро меҳонед.
- Дар умури молӣ муҳофизакоред.
- Мудом аз тамом шудани пулатон ваҳшат доред.

3. Аз даст додани контрол:

- Тарсидан аз девонагӣ.
- Тарсидан аз даст додани контрол.
- Тарсидан аз паникатақ.
- Тарсидан аз беҳушиӣ.
- Як ҳамлаи асабӣ дар ҳолати оддӣ як то ду дақиқа мондагорӣ дорад, аммо тафаккури изтиробии Шумо замони онро тӯлонитар мекунад.

Сабабҳои эҳтимоли доми осебпазирӣ:

1. Мушоҳидай волидоне, ки дучори ҳамин дом будаанд (аз даст додани контрол, беморӣ, варшикастагӣ)
2. Муроқибати беш аз ҳадди волидон аз хатари беморӣ, мудом ба Шумо дар бобати беморӣ тазаккур медодаанд / ба Шумо талқин шуда, ки барои рӯёруй бо масоили рӯзмарра заиф ва нотавон ҳастед. (Модари васвосӣ / аҳли микробзудой.)
3. Волидони ба ҳадди коғӣ аз Шумо муроқибатнақунанда. Муҳити қӯдакии Шумо аз назари физикиӣ, эҳсосӣ, молӣ амн набуда аст. (ҳамроҳӣ бо доми фикдони отифӣ / бадгумонӣ, бадрафторӣ)
4. Дар бачагӣ бемор будаед, ё ҳодисаи ғамангезе мисли тасодуфро таҷрибакардаед.
5. Волидони Шумо дар асари тасодуф мурдаанд ва Шумо дунёро муҳити хатарнок мебинед. (Масалан, ҷомеаи Исроил ба бачаҳояшон мудом ҳодисаи Ҳолокостро ёдварӣ мекунанд, то ёдашон наравад ва онҳо дар тарс ба сар мебаранд. Ҳизби дасти

рости Исроил ҳам аз тарси мардум сӯистифода мекунад, ки
райъи онҳоро ба даст оварад.)

Нишонаҳои хатар дар робита:

Тамоюл ба интихоби одамҳои қавӣ, ки Шуморо аз хатарот ҳифз
кунанд:

- Ҳам доми вобастагӣ дар ин маврид.
- Ҳам тадовум ба далели интихоби ҳамсар ва дӯст.

Аз паси одамҳое мегардед, ки тарсҳои Шуморо шунавад ва ба
Шумо итминон диханд.

Домҳои осебпазири:

1. Ба далели тарси муболигаомез дучори изтироби умумӣ шудаед.
2. Он қадар дучори васвоси саломатӣ ҳастед, ки мудом озмош
ва духтур меравед ва барои хонаводаи Шумо танҳо вақту хазина
дорад.
3. Ба хотири ҳассосиятҳои баданиӣ ва бемориҳои эҳтимолӣ,
дучори ҳамлаҳои асабӣ ва стрессӣ мешавед.
4. Ба шакли ғайривоқеъбинона, нигарони варшиқастагӣ ва ба
ҷои сармоягузории тоза, ба захираи он чӣ доред мепардозед ва
тавоноии хатар кардан наҳоҳед дошт. Гоҳе як корманди содда
мемонед, ки накунад бе дастмузд монед.
5. Ба шакли ифратӣ мунтазири як ҳамлаи чинойӣ ҳастед. Шаб
аз хона берун намеравед, сафар намеравед ва аз васоили ҳамлу
нақли умумӣ истифода намекунед. Зиндагиатон бисёр маҳдуд
мешавад.
6. Ба дигарон иҷоза медиҳед, то аз Шумо дар баробари тарсҳоятон
муҳофизат кунанд ва вобаста мешавед.
7. Изтироби доимӣ боиси бемориҳои равонтани Шумо мешавад

(эгзема, асма, варами рӯда, захми меъда).

8. Аз тарс наметавонед, мисли бақия, хеле аз корҳоро анҷом дихед.
9. Ҳамсару бачаҳоятонро аз тарс маҳдуд меқунед.
10. Тарсатонро ба бачаҳоятон мунтақил меқунед.
11. Ба шакли ифротӣ дорудармонӣ меқунед.
12. Дучори васвоси контрол мешавед. Панҷ даъфа қуфл будани дар ва рӯшан будани чароғро месанҷед ва мудом даст мешӯед.

Дармони доми осебпазири

1. Сабабҳои доми худро пайдо кунед. (Оё беш аз ҳад Шуморо тарсондаанд ё аз Шумо муроқибат кардаанд?)
2. Феҳристе аз тарсҳои худро таҳия кунед.
3. Эҳтимоли бавучудоии тарсҳоятонро баррасӣ кунед (ба равиши Суқротӣ).

Масалан, тарс аз ҳавопаймо: фикр кунед, эҳтимоли суқути як ҳавопаймо чанд фоиз ё як ба чанд миллион аст?(эҳтимоли бавучудоӣ / омори воқеӣ)

4. Барои ҳар кадом аз тарсҳоятон kortnavisӣ кунед.
5. Бо Кӯдаки тарсидаи даруни худ сӯҳбат кунед ва барояш Болиги шучоъ бошед.
6. Барои фарзанди худ падару модари шучоъ бошед.
7. Равиши релаксейширо омӯзед ва анҷом дихед.
8. Саъӣ кунед, то аз тариқи «тасвирсозӣ» бар тарсҳои худ ғалаба кунед.
9. Аз ӯҳдаи тарсҳои худ дар зиндагии воқеӣ бароед.

10. Ҳар қадаме, ки пушти сар мегузоред, ба худ подош дихед.
11. Одамҳое, ки доми Шуморо ташдид мекунанд, тарк кунед, ё дар ин замина бо онҳо марзбандӣ кунед.
12. Муҳимтар аз ҳама, бар иҷтиобҳои худ ғалаба қунед. Доми осебпазирӣ доми тарс аст. Тарс, Шуморо фирор медиҳад. Ҳоло он ки дармони тарс, бо мавзӯи тарс ором–ором рӯбарӯ шудан аст.
13. Корти доми осебпазириро таҳия қунед:

(Намуна) “Ҳоло, ки савори лифт шудам, хеле метарсам, ки фоқиае рух дихад ва лифт суқут кунад. Аммо ин доми ман аст, ки дубора фаъол шуда аст. Эҳтимолан дар ҳоли бузург кардани эҳтимоли хатар ҳастам. Дилем меҳоҳад, пиёда шавам ва бақия роҳро бо зинапояҳо поён равам, аммо беҳтар аст, ба изтиробам, ки танҳо ношӣ аз як фикр аст, нигоҳ кунам ва ёдам бошад, ки “Як фикр, фақат як фикр аст”, фикри кӯдакона. Доми осебпазирӣ як доми кӯдакона аст”.
14. Тамрини «нафас кашидан» барои кам кардани изтироби доми осебпазирӣ:

Ҳар вақт тез нафас мекашем, дучори изтироб мешавем. Дар ин вақтҳо, агар ду дақиқа ба оромӣ нафас кашем, масалан, ҳашт нафас дар як дақиқа. Ба тавре, ки шикам такон ҳӯрад ва на сина, изтироб коҳиш пайдо мекунад. Вақте нафасатонро ба дохил мебаред, ба «оромиш» фикр кунед ва вақте онро берун мебароред, ба нафас кашидан.
15. Тамрини «тасвирсозӣ»

Вақте тарҳвораи осебпазирӣ фаъол мешавад, зеҳни Шумо тасвире аз фочеаро Ҷӯд мекунад. Шумо ҳам барои муқобила тасвире аз ояндаро, ки вазъият каме беҳтар аст, таҳайюл қунед.
16. Зикрдармонӣ:

Ин ҷумлаҳоро ба сурати зикр замзама қунед:

- “Ин низ бигзарад”.
 - “Оянда маъмулан беҳтар аз афкори тарсноки ман аст”.
 - “Дар оянда на фочеа мешавад ва на мӯъциза, каме бадтар ё каме беҳтар мешавад”.
17. Баъд аз ҳар марҳилаи пешрафт, ба худ табрик гӯед. Ин кор боиси таррашӯҳи «допомин», ки ҳормони подош аст ва эҷодкунандай рутинҳои зиндагӣ аст, мешавад.
18. Фаромӯш накунед, ки доми осебпазирӣ ба Шумо заرارҳои зиёде мезанад ва зиндагии Шуморо маҳдуд мекунад. Раҳои аз он, яъне бозгашт ба зиндагӣ. Касе, ки дучори доми осебпазирӣ аст, дар дунёи маҳдудтаре зиндагӣ мекунад.

Мисол, “Озмоиши саг дар қафас ва шоқи электрикӣ” (Афсурдагӣ ва тарс омӯҳтаниӣ аст.)

{7} ДОМИ НУҚСУ ШАРМ

(Ман беарзиш ҳастам.)

Сабабҳо:

1. Инсон бо як худи воқеӣ ба дунё меояд. Бо нақди волидон, ӯ худи ормонии волидонро дарунӣ мекунад ва бо муқоисаи худи воқеӣ ва худи ормонӣ, худашро ба рақобати перфексионистӣ дучор мекунад, аммо чун расидан ба худи ормонӣ мумкин нест ва мудом мавриди нақд воқеъ мешавад, барои муҳофизат аз худ, ниқоб мегузорад. Ниқоби ормонӣ ӯро дар зоҳир муҳофизат мекунад, аммо ӯро дар ин изтироб фуруъ мебарад, ки ҳар он мумкин аст, ниқоби қаллобӣ аз рӯям бияфтад ва мани воқеиям фош шавад. Ӯ бар хилофи зоҳири комил, аз дарун ба ду далел эҳсоси нуқс мекунад. Яке ба сабаби тарс аз фош шудани ниқоб. Дигаре ба далели фосила бо худи ормонӣ аз дарун. Ва ҳамин тариқ тарҳвораи нуқс шакл мегирад.

Гешталт бо шикасти ниқоб аз паси рафъи эҳсоси нуқс аст. Ва Роҷерс аз тариқи гуфтугӯ аз паси ёфтани худи воқеӣ ва рафъи таззод байни худи ормонӣ ва худи воқеӣ, ба нафъи худи воқеӣ, то эҳсоси нуқсро бартараф кунад.

2. Нақди зиёди нафар тавассути хонавода, муҳит, ҷомеа, фарҳанг бо меъёрҳои худи ормонӣ, (ки чун дар амал мумкин нест,) ба худниқобзада табдил мешавад. Ва бовар ба худи ормонӣ дарунӣ мешавад ва ба перфексионизм табдил мешавад.

3. Нуқсба шарм дар фикр ва эҳсос ва бадан табдил мешавад. Шарм худашро аз тариқи нафаскашии кӯтоҳ, садои заиф ва бадани дархудҷамъшуда ва нигоҳи ба поён афтода, нишон медиҳад.

Дармони фикри шарм, аз тариқи беэътибор кардани афкор замонбар аст, аммо аз тариқи бадан, бо техникаҳои ғалаба бар

шарм дар бозигарӣ мумкин ва зуддастрас аст.

Нафаси амиқ барои ғалаба бар кӯтоҳии нафаскашӣ. Овози баланд барои ғалаба бар кӯтоҳии садо ва рақс барои ғалаба бар фишурдагии бадан ба шакли сариъ корсоз аст. Ба шарти он ки ҳамаи инҳо ба шакли масхара ва кӯдакона анҷом шавад, то дубора ба перфексионизм табдил нашавад.

Касе, ки дучори доми «беарзишӣ» аст, вақте ба дармонгар муроҷиат мекунад, дармон ӯро беарзиш ва ноҷиз мекунад. Агар дар муқобили муроҷиаткунанда муқовимат шавад, даст аз беарзишӣ кардан бармедорад.

Ӯ фикр мекунад, ки:

1. Ҳеҷ касе нест, ки воқеан маро шиносад ва ошиқӣ ман шавад. Чун он чӣ аз ман мебинанд, мани дурӯгин аст.
2. Ман лаёқати ишқро надорам.
3. Розҳое дорам, ки намехоҳам касе дар мавриди онҳо донаад, ҳатто наздиктарин афрод.
4. Тақсири ман буд, ки падару модарам дӯстам надоштанд.
5. Ҷеҳраи феълии ман жеҳраи ҳақиқии ман нест.
6. Ба сӯи одамҳое кашида мешавам, ки маро нақду тард мекунанд.
7. Агар касе маро дӯст дорад, ман ӯро нақду тард мекунам.
8. Вижагиҳои мусбати худамро беарзиш мекунам.
9. Бо ҳаҷми зиёде аз шармандагӣ нисбат ба худам зиндагӣ мекунам.
10. Яке аз тарсҳоям фош шудани иштибоҳотам дар зиндагӣ аст.

Эҳсоси нуқс, эҳсоси шармсорӣ аст. Нуқс, яъне надоштани ӯзгурӣ ба нафс ва боварҳои марказиаш яке аз ин мавридҳо ё ҳар сетои онҳо аст:

1. Ман хуб нестам.
2. Ман тавоно нестам.
3. Ман дӯстдоштани нестам.

Савол:

1. Аз сифр то даҳ, чандто худро хуб медонед?
 2. Аз сифр то даҳ, барои он чи аз худ мутавақеид, чандто худро тавоно медонед?
 3. Аз сифр то даҳ, чандто худро зебо медонед?
- Замоне, ки нуқсҳо ошкор мешаванд, дучори эҳсоси шармандагӣ мешавед. Эҳсоси шармандагӣ, яъне ман хуб нестам ё тавоно нестам ё дӯстдоштани нестам.
 - Барои фирор аз таҳаммули чунин боре, даст ба ҳар коре мезанед. Эҳсос мекунед, нуқсҳои Шумо даруни Шумост. Ин тарҳвора, аз берун мумкин аст, қобили мушоҳида набошад. (Бар хилофи тарҳвораи тарди иҷтимоӣ, ки берунӣ ва қобили мушоҳида ва ба зудӣ қобили ташхис аст.)
 - Аз назари омори ниме аз касоне, ки тарҳвора доранд, дучори тарҳвораи нуқс ҳам ҳастанд.
 - Агар надоштани эътимод ба нафсашон маълум бошад, системаи дифоияшон таслим аст.
 - Агар оддӣ ба назар мерасад, системаи дифоияшон, иҷтиnob аст.
 - Агар ончунон хуб ҳастанд, ки бовар намекунанд, дучори ин тарҳвора бошанд, системаи дифоияшон, ҷуброни ифратӣ аст.
 - Касоне, ки дучори доми нуқс ҳастад, аз дарун эҳсос мекунанд дӯстдоштани нестанд ва агар касе онҳоро дӯст дорад, мумкин аст, чоплуси (фармонбардори) шаванд. (Муриди муридони худ.)

- Гоҳе алоқаи дигаронро зоҳирӣ медонанд. Масалан, воқеан онҳоро ба меҳмонӣ даъват кардаанд, аммо онҳо Ҷӯсос мекунанд ин даъват зоҳирӣ аст, на барои ин ки воқеан зоҳирӣ аст, балки ба ин хотир, ки аз дарун арзиши худро дар ҳадди даъват шудан ба ин меҳмонӣ бовар намекунанд.
- Агар қарорро каме ҷобаҷо кунед, ҳоҳанд гуфт, агар меҳоҳед қарорро ба ҳам занед, ба ҳам занед. Ҷун ҳамеша мунтазир ҳастанд, ки дигарон заъфи онҳоро қашф кунанд ва робита бо онҳоро ба ҳам зананд.
- Агар онҳо равиши «таслим»–ро баргузинанд, ҳар касе метавонад ба онҳо осеб расонад ва агар равиши «ҷуброни ифратӣ»–ро пеша кунанд, иҷоза намедиҳанд, ки касе ба онҳо наздик шавад, ё зарба занад.
- Гоҳе равиши «ҷуброни ифратӣ» аз доми нуқс метавонад шабех ба доми ҳақталабӣ шавад. (Онҳо чунон ҳақталаб мешаванд, ки гӯё дар ҳама тӯли умр, касе онҳоро дӯст надошта аст ва ҳоло онҳо меҳоҳанд, хос ва вижга шаванд, ки ҳаргиз касе натавонад аз онҳо интиқод кунад ва онҳоро нодида гирад.) Дар чунин равиш мумкин аст, ҳамсари касе, ки системаи дифоияш «ҷуброни ифратӣ» аст, аз ӯ ҷудо шавад, аммо ӯ ҳанӯз ҳозир набошад нуқсхои худро пазирад, мабодо осебпазир нишон дода шавад.
- Гоҳе одамҳо фикр мекунанд, афсурда ҳастанд, дар ҳоле ки аз дарун аз доми нуқс ранҷ мебаранд.
- Агар доми нуқс доред ва шеваи муқобилаии Шумо иҷтиюб аст, эҳтимолан масрафи машруб, маводи мухаддир, пуркорӣ, пурхурӣ барои хунсо кардани ранчи ноши аз Ҷӯсоси беарзишиӣ, ки дар худ доред, зиёд аст.

Сабабҳои доштани доми нуқс:

1. Волидони Шумо дучори доми ҳақталабӣ буданд ва Шуморо барои зоҳир, рафтор ва гуфторатон мӯҷозот мекарданд.
2. Ҷӯсос мекардаед боиси ноумедии волидон ҳастед ва ин ҳаққи

хонавода аст, ки аз Шумо интиқод кунад.

3. Тавассути волидони худ тард шудааед.
4. Тавассути яке аз аъзои хонавода, мавриди тачовузи чинсӣ, физикий ва ё эҳсосӣ воқеъ шудааед.
5. Волидон ба Шумо мегуфтанд, ки (хуб нестед / тавоно нестед / дӯстдоштаний ва зебо нестед)
6. Ҳамвора ба шакли номаҳдуд бо хоҷар ва бародари худ муқоиса мешудед.
7. Падар ва модаратон Шуморо такр кардаанд ва ё худкуший кардаанд ва бо ин ки дар он замон мумкин аст, панҷ сола будед, Шумо худро сарзаниш мекардаед.

Мисол:

Дар қӯдакӣ сокит будаед, мавриди интиқод қарор гирифтаед, ки «чаро ҳарф намезаний», ё агар ҳафр мезадаед, мегуфтанд, ки «чӣ қадар хастакунанда ҳастӣ.»

Доми нуқс ва бадрафторӣ ва камбуди муҳаббат бо ҳам нисбат доранд.

Қӯдаке, ки мавриди тачовудз воқеъ шуда аст:

Агар ҳашмгин шуд, дучори доми нуқс намешавад.

Агар пазирад, ки муқассир аст, дучори доми нуқс мешавад.

Доми нуқс доштан:

1. Ҳамин ки эҳсоси пазируфта шудан кунед, нисбат ба шарики худ эродгир мешавед ва робитаи ошиқонаи Шумо аз байн меравад.
2. Агар иҷтиинобӣ амал қунед, худи ҳақиқиатонро пинҳон мекунед ва ҳаргиз ҳис намекунед, ки шарикатон Шуморо мешиносад.
3. Чун дар қӯдакӣ муқоиса шудаед, зехни муқоисай доред. Ба

ҳамин далел ба шарики зиндагиатон ва дигарон эҳсоси ҳасудӣ намуда, эҳсоси бекифоятӣ мекунед.

4. Мудом месанҷед, ки оё ҳанӯз барои шарики зиндагиатон арзишманд ҳастед.
5. Ба шарики зиндагиатон ичоза медиҳед, аз Шумо интиқод кунад.
6. Бо пазириши интиқодҳои дуруст, мушкил хоҳед дошт.
7. Ба шиддат аз фарзандони худ интиқод мекунед.
8. Бо шахси поёնтар аз худ издивоҷ мекунед, то дар муқоиса эҳсоси нуқс накунед.

Мисол:

Агар аз марде, ки теъоди зиёди дӯстдуҳтар дошта, аммо эрод мегирад, ки яке қӯтоҳ буд, яке шӯғли дараҷаи поёне дошт ва ғайра, пурсед: Чӣ хел зане меҳоҳӣ?

Мегӯяд: Меҳоҳам зани муваффақ бошад, аммо на хеле муваффақ. Аз ман муваффақтар набошад.

- Агар дучори доми нуқс ҳастед, эҳсос мекунед, ки як фарди комилан матлуб нуқсҳои Шуморо мебинад ва дар ниҳоят Шуморо тард мекунад.
- Онҳо фикр мекунанд, ки ҳар касе онҳоро дӯст дорад, бояд дар дараҷаи камтаре аз арзишмандӣ қарор дошта бошад.
- Ин одамҳо фикр мекунанд, танҳо ваҷҳи дурӯғинашон лоиқи ишқ аст.
- Бузургтарин тарси ин афрод, рӯ шудани заъфҳояшон аст.

Ишқнобоварӣ:

Ба далели доми нуқс ишқро бовар намекунанд, чун худро бо ин заъфҳо лоиқ намедонанд. (Медонам, ки билохира рӯзе бо ӯ

изидивоč мекунам ва ў саранчом ба ман мегүяд, ки ҳама инҳо як иштибоҳ буда ва ў воқеан маро дўст надошта аст. Намефаҳмам, ки чаро то ҳамин ҳоло ҳам чунин ҳарфे назада, аммо медонам, ки билохира даст ба чунин коре мезанад.)

Ҳасудӣ:

Ҳасудӣ аз вижагиҳои ҳамешагии доштани доми нуқс аст. Онҳо ҳамвора ба шакли нодуруст худро бо дигарон муқоиса мекунанд ва дар ҳар муқоисае дар зеҳни худ шикаст меҳӯранд.

Шарм:

Таҳаммули интиқод барои онҳо саҳт аст. Як интиқоди кӯчак, шарми шадиде дар онҳо эҷод мекунад. Иштибоҳи худро башиддат такзиб мекунанд ё ба таҳқири фарде, ки онҳоро нақд карда аст, мепардозанд. Чун қабули ҳар гуна нуқсе мунҷар ба ранчи зиёд аз қабули нуқс мешавад, бинобарин инкори айбҳо ва иштибоҳот, ҳолати дифоии онҳост.

Ё баръакс, ба қасоне, ки аз онҳо интиқод мекунанд, ҷазб мешаванд. Одамҳое, ки бо онҳо хубанд, барояшон хастакунанда ҳастанд. Ин таноқузи онҳост.

Эҳсоси дусӯя:

Аз як тараф дунболи касе мегардед, ки ошиқи ў ҳастед ва нисбат ба ў эҳсоси поён будан мекунед. Нисбат ба ў ҳам ҷозиба доред ва ҳам тарс.

Аз тарафи дигар ба дунболи касе ҳастед, ки Шуморо дўст дорад ва мепазирад ва Шумо тарси камтаре доред. Аммо ба тадриҷ аз арзиши шарики худ мекоҳед ва ҷозибаро аз даст медиҳед.

Мисол: Аввалин бор, ки яқдигарро дидем, девонавор ошиқаш будам. Бо худам мегуфтам, ки худаш аст. Дигар ба ҳеч кас ниёзе надорам. Аммо пас аз издивочамон, алоқаамро аз даст додам. Дигар бо ў намехобидам, худуди як сол аст, ки бо ҳам нахобидаем.

Интиқод аз фарзанд:

Аз тариқи нақди фарзандон, аз эҳсоси шармандигии худ кам мекунед. Он чӣ бо Шумо кардаанд, Шумо ҳам бо фарзанди худ мекунед. Онҳо маъсум ва осебпазиранд ва наметавонанд пеши Шуморо гиранд ва дар оянда дучори доми нуқс хоҳанд шуд.

Доми нуқс ва «муваффақият»

Одамҳое, ки доми нуқс доранд, аммо равиши муқобилай – «ҷубронӣ ифротӣ»–ро бармегузинанд, дар зоҳир муваффақ ва дар дарун нобовар ба худ ҳастанд. Мисли хунарпешаи муваффақе, ки муваффақияти ў дар ҳунарпешагӣ ношӣ аз равиши муқобилай – ҷуброни ифротии ў дар доми шикаст аст. Чунин афрод агар аз кор хориҷ шаванд, бо бемехрӣ мувоҷеҳ шаванд, ё равиши муқобилаи худро тағиyr медиҳанд ва аз ҷуброни ифротӣ ба таслим рӯй меоваранд ва дар эҳсоси беарзишӣ фурӯҳ хоҳанд рафт, ё ҷубронӣ ифротӣ будани худро ташдид мекунанд ва дар берун муваффақтар хоҳанд шуд.

Суҳанронӣ дар ҷамъ:

Касбу коре, ки ниёз ба сӯҳбат дар ҷамъ доранд, барои касе, ки доми нуқс дорад, саҳт аст. Онҳо эҳсоси фош шудан мекунанд ва барои сӯҳбат кардан дар ҷамъ эҳсоси изтироб мекунанд.

Дармони тарҳвораи нуқс:

1. Эҳсоси шикаст ва шармсории Кӯдаки худро дарк кунед. (Доми Шумо аз кучо шурӯъ шуд? Аз тариқи нигоҳ кардан ба албоми кӯдакӣ, хотиротеро, ки шуруи доми нуқс аст, пайдо кунед.)
2. Феҳристе аз равишҳои муқобилаи худро таҳия кунед, то маълум шавад, «таслим», «иҷтииноб» ё «ҷуброни ифротӣ» кардаед.
3. Рафтори муқобилаи худро муттавақиф кунед.
4. Феҳристе аз мардон ё заноне таҳия кунед, ки бештарин ва камтарин ҷазабаро дар Шумо эҷод кардаанд.

Ду рӯихат тахия кунед, аз онхое, ки ба Шумо интиқод мекарданд ва аз онхое, ки бо Шумо хуб буданд, Шумо өзбиз кадом шудаед?

5. Феҳрист аз заъфҳо ва тавоноиҳои худ аз кӯдакӣ, навҷавонӣ ва акнун тахия кунед.

6. Нуқсҳо ва тавоноиҳои худро арзёбии воқеӣ кунед. Ноҳудогоҳи Шумо нуқсҳои Шуморо бузург мекунад, навиштани рӯихати тавоноиҳо өҳтимолан бароятон саҳт хоҳад буд. Дар ин сурат аз хонавода кӯмак гиред.

7. Барномаи тағирии нуқсҳои худро шурӯъ кунед.

8. Номае ба шарик ё волидони эродгири худ нависед (нақди онҳоро бар шаклгирии доми худ кам баҳо қаламдод нақунед.)

9. Барои худ кортнависӣ кунед.

10. Дар равобити самимона худ воқеиятон бошед.

11. Ишқро аз афроди низдик пазиред.

12. Ба дигарон иҷозаи бадрафторӣ ва интиқод надиҳед. (Ба онҳо гӯед, интиқод мамнуъ аст, ҳатто ба қимати тарки робита, ҳар чанд, ки маъмулан мешавад, робитаро тасҳех ва ҳифз кард)

13. Даст аз интиқод ва кӯчак шуморидани дигарон бардоред.

– Ҷашмони худро бандед ва дар гузашта ба дунболи ҳаводисе, ки доми нуқси Шуморо шурӯъ карда, бигардед. Ба ибороте, эҳсоси шармҳои гузаштаи худро биёбед, ба ҷузъиёти он шарм ва ҳарфҳое, ки атрфиён задаанд, фикр кунед. Ҳаяҷони он шармро ба ёд оваред, то ҷое, ки акнун низ онро эҳсос кунед. Робитай он шарм ва ҳаяҷоноташ ва шармҳои ахиратонро биёбед.

Эътиёд ва доми нуқс:

Шахсе, ки бо беруни худ, масъала дорад ва дар танҳои худ эҳсоси оромиш мекунад, танҳо мумкин аст гӯшагир шавад. Аммо касе, ки бо даруни худ масъала дорад ва метарсад фош шавад ва ҳам

дар дарун аз заъфи худ хичил ва ноором аст. Лизо барои ором кардани худ даст ба масрафи маводи муҳаддир, машруб, пурхӯрӣ ва пуркорӣ мезанад.

Поз додан ва доми нуқс:

Баъзе аз касоне, ки доми нақс доранд, мудом дар ҳоли таъкид бар муваффақияти худ ҳастанд. Аммо на муваффақият ва на намоиши муваффақият бо доми нуқси ў робитае барқарор намекунад.

Беарзиш кардани худ:

Инҳо маъмулан дар зеҳнашон рӯихате аз заъфҳо доранд, ки талош меқунанд, пинҳон шавад, ё талош меқунанд онҳоро рафъ кунанд ва камтар онҳо рӯихате аз хубиҳо ва муваффақиятҳояшон таҳия меқунанд.

- Барои пайдо кардани хубиҳо ва тавоноиҳои худ, аз дигарон қӯмак гиред. Агар ба таври қулли гуфтанд, «ту фавқуллодай», ё «олӣ ҳастӣ» аз онҳо ҷузъиёт талаб кунед.
 - Вақте рӯихат комил шуд, аз худ пурсед, агар шахси дигаре ин маҳосин ва маойибро дошт, Шумо чӣ назаре дар мавриди ў доштед.
 - Назари мусбати дигаронро дар маврид худатон бидуни қазоват ва нақд вориди рӯихати хубиҳои худ кунед.
 - Дар зеҳнатон худро фарди боарзиш бинед ва талош кунед дaloили онро биёбед.
 - Бо боварҳои марказӣ худро санҷед. (Ман хубам. Ман тавоно ҳастам. Ман дӯстдоштани ҳастам.)
14. Барномаero оғоз кунед, то айбҳои қобили тағиирро, тағиир дихед. Рафтторҳои ғалат натиҷаи тарҳвора аст ва на иллати он. Маъмулан, бештар рафтторҳои ғалат дaloили тарҳвораӣ доранд.

Намунаи нома ба волидони доми нуқс:

Падари азизам,

Дар кӯдакиам нисбат ба ман золим будӣ. Тавре рафтор мекардӣ, ки гӯё ҳеч нуктаи арзишманде дар ман вучуд надорад. Ба эҳсосоти ман аҳамият намедодӣ. Мудом маро бо бародарам муқоиса мекардӣ. Ту боис шудӣ, эҳсос кунам, дар баробари ӯ ҳечам. Он чӣ аз кӯдакиам ба хотир меорам, эҳсоси шармсорӣ аст.

Ба хотири рафтore, ки дар кӯдакӣ бо ман доштӣ аз ту мутанаффирам. Ман ба саҳти пешӣ ҳамсар ва фарзандонам метавонам фарди боарзиш ба назар расам. Касонеро, ки дӯст доштам, аз худ рондам ва кокаин масраф мекунам. Ба ин далел, ки иззати нафси поёне дорам.

Ҳоло фақат аз паси як зиндагии маънидор мегардам. Бахше аз он маънои инро дорад, ки дигар ҳеч нақду ҳаққорат аз сӯи Шумо пазируфта нест. Агар робита бо манро меҳоҳед, бояд шеваи бархурдатон бо манро тағиyr дихед ва агар қодир нестед ин корро анҷом дихед, робитаи ман бо Шумо тамом аст.

Кортнависӣ кунед:

Мехоҳам худамро беарзиш накунам. Аммо як дақиқае аст, ки машғули ҳамин корам. Далел он аст, ки ман садои волидонамро, ки маро дар кӯдакӣ беарзиш мекардаанд, даруний кардаам.

Кортнависӣ садои солими Шумо дар баробари садои доми зеҳни Шумост. Вақте садо доми Шумо бар зеҳнатон ҳоким аст, садои руҳи солими Шумо ҳарифи ӯ намешавад. Шумо ба навиштаи азпештаиншудае ниёз доред. Кортро, ки менависед, бояд тамоми эродгириҳои волидони Шуморо ботил кунад.

- Ором–ором иттифоқоти хичолатоваре, ки барои Шумо афтодаро бо наздикон матраҳ кунед. Бисёре аз онҳо онқадрҳо баду хичолатовар нестанд.
- Агар аз шарники зиндагӣ ва хонаводаи худ интиқод мекунед,

даст бардоред. Шумо бо таҳқир ва интиқод аз дигарон наметавонед эҳсоси беҳтаре дошта бошед. Шумо иллати доми худ набудаед, аммо метавонед, иллати доми хонаводаи худ шавед. Дар айни ҳол худро бубахшед.

Замони тағијир бастагӣ дорад ба:

Шиддати доми нуқс ва шиддати ин дом бастагӣ дорад ба шиддати интиқоди волидон дар кӯдакӣ аз Шумо.

Бипазиред, ки доми Шумо зотӣ нест. Бар Шумо пайдо шуда ва қобили рафъ аст, аммо аз тариқи исрор бар дармон.

{8} ДОМИ ШИКАСТ

(Эҳсоси шикаст мекунам.)

Доме, ки бештар падарҳо эҷод мекунанд.

Зани 38 сола худашро дар зиндагии шуғлий шикастхӯрда медонад. Ӯ дар телевизион ба унвони дастёри тавлид кор карда аст, ки шуғли ибтидоие аст. Мисли бисёре аз шуғлҳои курраи Замин. Ҳеч пешрафте дар он дида намешавад. Ин хел одамҳо эҳсос мекунанад, ки муваффақиятҳои онҳо қонеъкунанда нест. (Бештари афрод, ки дорои ин доманд, шабехи ин зан ҳастанд.)

Марди 50 сола: Шуғли ман хуб аст. Агар раисам гӯяд аз ман розӣ аст, бениҳоят хушҳол мешавад, аммо агар қӯҷактарин эроде аз ман гирад, нигарон мешавам, ки мабодо меҳоҳад, ихроҷам кунад. Эҳсос мекунам, мисли ин ки тамоми ин муддат барои ӯ зоҳирсозӣ мекардаам ва ҳоло дорам фош мешавам.

Шумо доми шикастро бо иҷтииноб ташдид мекунед. Иҷтииноб дар доми шикаст, Шуморо аз ҳаракат боз медорад. (Ин афрод, ҳар шонсе пеш меояд, бо худ мегӯяд: Чӣ фоида.)

Эҳсос мекунед, чун маҳкум ба шикаст ҳастед, талош бефоида аст.
Дар ин сурат:

- Кореро анҷом намедиҳед.
- Ё корҳоро ба таъхир меандозед.
- Ё ҳавоси худатонро аз кор дур мекунед.
- Ё корро ба шеваи ғалате анҷом медиҳед. (Ингор бо худатон душманий мекунед.)
- Омилҳои манфиро дар пешрафт бузургнамоӣ мекунед.

- Эҳсос мекунед ба он ҷое, ки дар зиндагӣ мехостаед, нарасидаед.
- Нисбат ба шикастҳоятон эҳсоси анҷӯҳ мекунед.

Ташхиси доми шикаст осон аст.

Сабабҳои доми шикаст:

1. Волидон (маъмулан падар) аз амалкарди Шумо дар мактаб, варзиш ва корҳои Шумо интиқод кардаанд. Бештар вақт Шуморо аҳмақ ва ноӯҳдабаро хитоб кардаанд. Мумкин аст ба доми нуқс ва бадраfterӣ ҳам дучор бошед. Чун сабаби ҳар се, рафтори муuntaқидона волидон аст.
2. Ё волидони муваффақ доштаед ва эҳсос кардаед ҳаргиз ба онҳо намерасед. Ба ҳамин далел даст аз талош бардоштаед. (Мумкин аст доми Шумо доми меъёрҳои ғайривоқеъбинона, яъне доми таваққуи зиёдӣ ҳам бошад.)
3. Падару модари муваффақ ба Шумо аҳамият намедоданд, ё бадтар тарсидаанд, ки мабодо Шумо рақиби онҳо шавед. (Дар ин сурат Шумо ба доми фиқдони муҳабbat, ё доми вобастагӣ ҳам муртабит ҳастед.)
4. Дар мактаб аз ҳамсинфҳо кам меовардаед. Ба далели адами тамаркуз, адами назари шахсӣ, нотавонӣ дар ёдгирий. Пас барои фирор аз таҳқири дигарон, даст аз ёдгирифтан бардоштаед.
5. Ба шакли ноодилона бо бародар ё хоҳари худ муқоиса шудаед. Ва бовар кардаед, ки наметавонед ба онҳо баробар шавед.
6. Муҳочир будаед ва ё аз дигар бачаҳо фақиртар будаед ва натавонистаед ҳампои шогирдони дигар пеш равед.
7. Волидон барои Шумо маҳдумият тайин накардаанд ва назму масъулиятро наомӯхтаанд.
- Ин дом метавонад бо домҳои дигар (нуқс, бадраfterӣ, меъёрҳои ғайривоқеъбинона, камбуди муҳabbat, вобастагӣ, тарди иҷтимоӣ, ё ҳақталабӣ дар иртибот бошад.)

- Мисол, бачае, ки ба далели астма аз дарс ақиб афтода ва ҳеч кас барои ҷуброни дарс ба ў кӯмак накарда ва дигар ҳаргиз ба бақияи ҳамсинфҳояш нарасида (ӯ доми фиқдони муҳаббат ҳам дорад.)

Шаклҳои доми шикаст:

1. Қадамҳои лозим барои Ҷӯдии маҳоратҳои лозими шуғлеро барнамедоред. (Ёдгирии таҳассусӣ надоред.)
2. Шуғли поёнтар аз ҳадди тавони воқеии худро интихоб мекунед. (ронандаи таксӣ мешавед, сарфи назар аз таҳассус ва таҳсилот.)
3. Қадамҳои лозим барои пешбаришудан дар шуғли мунтаҳаби худро барнамедоред.
4. Кор кардан барои дигарон ё кор дар сатҳи ибтидоиро таҳаммул намекунед. Бинобар ин коратон ба ҳамон муҳити кори худатон ҳатм мешавад ва зинаҳои тараққиро тай намекунед.
5. Вориди шуғле мешавед, аммо доим ба хотири дер расидан, тафреҳ рафтан аз кор ва амалкарди заиф ихроҷ мешавед.
6. Ба як шуғл пойбанд намемонед. Мудом шуғли худро тағиир медиҳед. Ҳаргиз дар як ҳавзаи мушахҳас, таҳассус пайдо намекунед. Дар дунёе, ки ба таҳассус подош медиҳанд, Шумо фақат дониши умумӣ доред.
7. Шуғлеро интихоб кардаед, ки пешрафт дар он душвор аст ва намедонед чӣ вақте бояд онро канор гузоред.
8. Оғозгар нестед. Мустақил тасмим намегиред. Бинобар ин ҳеч вақт ба масъулияти болотар даст пайдо намекунед.
9. Эҳсоси нодонӣ ва беистеъдодӣ мекунед. Дар натиҷа эҳсоси ҳиллагарӣ мекунед, ҳатто агар муваффақ бошед.
10. Тавоной ва дастовардҳои худро кучак ва иштибоҳоти худро бузург медонед.

11. Улгуи Шумо одамҳои муваффақанд ва худро бо онҳо муқоиса мекунед.

12. Бо тамаркуз ба соири дороиҳои худ монанди зоҳир, ҷаззобият ё ҷавонӣ, саъӣ дар ҷуброни фикӯдони муваффақият ва маҳорати кории худ доред, аммо аз дарун эҳсоси шикаст мекунед.

- Қадаме барои пешрафт бар намедоред.
- Таҷрибаи шикаст дар ҷомеаи суннатӣ дар мардон ва занон мутафовут аст. Занон дар талоқ эҳсоси шикаст, мардон дар ихроҷ ва ё варшикастагии шуғлий эҳсоси шикаст.
- Баъзеҳо бо интиҳоби ҳамсаре, ки муваффақ аст, ба ҷуброни доми шикасти фардӣ мепардозанд.

Дармони доми шикаст:

1. Бо қӯдаки даруни худ, ки эҳсоси шикаст дошта аст, иртибот барқарор кунед ва сабабҳои доми шикастро дар хотироти худ биёбед.
2. Ба қӯдаки даруни худ нишон дихед, ки бо Шумо ба шакли ноодилона бархурд шудааст.
3. Аз истеъдод ва имконоти рушди худ огоҳ шавед.
4. Улгуи мавҷуд дар доми шикасти худро шиносад.
5. Барои тағирири он барномае бирезед.
6. Барои тағирири ин дом аз кортнависӣ истифод кунед.
7. Аз назари фикрӣ эҳсоси шикасти худро Суқротӣ баррасӣ кунед.
8. Вақте доми Шумо фаъол мешавад, аз тариқи фикр кардан бо ҷашмони баста, иртиботи онро бо шуруъи доми шикаст дар қӯдакӣ ва ҳодисаҳои марбут ба он ба ёд оваред.

Масалан, вақте пеши раиси нав дар асари хатои корӣ обрӯрезӣ

кардаед, билофосила онро ба кӯдакиатон васл кунед, оё таҷрибаи мушобеҳе аз обрӯрезӣ дар он кӯдакӣ доштаед?

—Бале. Дар мактаб пеши муаллим бад дарс ҷавоб додам ва обрӯрезӣ кардам.

Ин тасвир кӯмак мекунад, Шумо сабабҳо ва сарчашмаи доми худро дарк кунед. Он кӯдаке, ки эҳсоси шикаст мекард, ҳанӯз дар даруни Шумо зинда аст.

- Ба кӯдаки даруни худ нишон дихед, ки волидон нагузоштаанд дар масири истеъоди худ ҳаракат кунед. Масалан, Шумо метавонистед ҳунарманд шавед, аммо Шуморо маҷбур карданд, пизишк ё муҳандис шавед ва Шумо ба ҳеч қадом нарасидаед. Чун истеъодод ва алоқа ба ҳунарро доштед ва аммо имконаш набуд ва имкони пизишк ва муҳандис буд, аммо алоқа ва истеъоди Шумо ин набуд.
- Ҳоло агар ҳамин кӯдак бидуни ҳимояти падараш суроғи истеъоди худаш равад ва муваффақ ҳам шавад, мумкин аст падараш мудом ӯро бо қасоне, ки дар ришта мавриди алоқаи падар, муваффақ шудаанд, муқоиса кунад ва боиси эҳсоси навъи шикаст шавад.
- Аз афроде, ки боиси доми шикасти Шумо ҳастанд, асабонӣ шавед. Бо доми худ ҳарф занед. Аз ҳаққи худ дифоъ кунед. Аз нома навиштан ва сӯҳбат кардан дар бораи дом бо дигарон. Масалан, ба падаратон гӯед, ки тасмими ӯ чӣ таъсире бар сарнавишти Шумо гузошта аст. Бигӯед, ки мудом аз муваффақиятҳои пизишкон бароям мегуфтӣ. Агар хостед, мустақим бо боис ва бонии доми шикаст сӯҳбат кунед, ором ва муҳтарамона сӯҳбат кунед, аммо қотеона ҳарф занед.
- Фехристе аз истеъододҳои худро фароҳам кунед. Дар таҳияи ин рӯихат аз дӯstonaton kӯmак гиред.
- Мумкин аст, Шумо ҳама ин марҳилаҳоро тай кунед, аммо боз ҳам эҳсоси шикаст кунед. Шумо ба тафиири рафтор эҳтиёҷ доред.

- Саъй кунед, улгуи мавҷуд дар доми шикасти худро шиносед. Аз ибтидиои кудакӣ шурӯъ кунед. Волидони Шумо чӣ бархурде бо муваффақият ва шикасти Шумо доштанд? Оё эродгир буданд? Ҳомӣ буданд? Таҷдидкунанда буданд? Шумо чӣ тавр? Оё дар қӯдакӣ аз ҷолишҳо фирор мекардед? Оё барои хостаҳоятон мечангидед?
- Оё шуғле, ки доред дар ҳад ва андозаи тавоноии Шумо нест?
- Оё корҳоро ба таъхир меандозед?
- Оё аз пазириши масъулият метарсед?
- Мутаваҷҷеҳои хоҳед шуд, ки доми Шумо ба далели тамоюли Шумо ба фирор ва иҷтииноб аст, на натиҷаи нуқси зотӣ, камбуди истеъдод ё танбаӣ.
- Ҳамин, ки улгуи доми худро шинохтед, барномае барои тағирии он резед.
- Ба ҷои фирор бо ҷолишҳо рӯбарӯ шавед.
- Истеъдодҳо ва маҳдудиятҳои худро шиносед.
- Ба ҳавзаҳое фикр кунед, ки дар онҳо бештарин короиро доред.
- Шояд маҷбур шавед, шуғли наве пайдо кунед.
- Фехристи корҳоеро, ки барои тағирии доми худ бояд анҷом дихед, мушаҳҳас кунед.
- Аввалин қадамро мушаҳҳас кунед. Шурӯъ, саҳттарин қисмати кор аст, идома, роҳаттарин аст. Барои ғалаба бар ин марҳила корт нависед.
- Қадам задан дар масири шикастро мутаваққиф кунед.

Корти доми шикаст:

Дар ҳоли ҳозир пур аз Ҷӯсости шикаст ҳастам. Дар тули зиндагӣ бо ин ҳис ошно ҳастам. Дар тамоми зиндагӣ фурсатҳоеро ба

бод додаам. Бо он ки истеъдодҳоямро мешинохтам, вақти худро сарфи корҳое, ки амалкарди хубе дар онҳо надоштам, кардам.

Иҷтииноби ман замоне оғоз шуд, ки дар кӯдакӣ мариз ва танҳо будам. Аммо ҳоло раванди беҳтаре дорам ва саъӣ мекунам ба як тарроҳ табдил шавам.

Аз атрофиён ҳимоят ва ташвиқ ҳоҳед ва монеъ аз интиқоди онҳо шавед. Доми шикаст ба домҳои дигар марбут аст. Масалан, доми нуқс ва доми фикрдонаи муҳаббат. Дар ин сурат бояд бо он домҳо низ мубориза кунед.

Ғалаба бар доми шикаст, бештарин подошро дар зиндагӣ дорад ва боиси иззати нафс мешавад. Ба шарте, ки Шумо ба ҷои равиши иҷтииноб ва фирор, моил ба ҷангидан бошед.

{9} ДОМИ ИТОАТ (ДОМИ ФАРМОНБАРДОРӢ)

(Ҳамеша корҳоро ба шевае, ки ту меҳоҳӣ анҷом медиҳам.)

Мавқеиятҳои иҷтимоии *доми итоат*:

- Ҷомеаҳои диктаторӣ;
- Ҷомеаҳои тоталитарӣ (идеоложӣ: динӣ, коммунистӣ);
- Ҷомеаҳои Вилояти фақех;
- Ирфон аз навъи муриду муродӣ.

Мисол: Карлтон 30 сола. Ниёзи ҳар касеро бароварда мекунад. Ӯ ба шиддат муштоқи хушнуд кардани дигарон аст. Аз ин ки накунад дигарон хушнуд нашаванд, музтариб мешавад. Ӯ одат дорад бо ҳар чизе, ки ҳама мегӯянд, мувофиқат мекунад. Ӯ зану ду бача дорад. Аз бас ҳарфи занашро гӯш мекунад, ҳама ӯро занкалон медонанд. Ӯ падарашро дӯст надошт, аммо оқибат аз паси кори падараш рафт. Дар натиҷа аз кораш розӣ нест.

Ӯ афсурда аст. Гоҳе дилаш меҳоҳад аз ин зиндагӣ фирор қунад ва равад ба ҷои дигар ва он тавре, ки худаш меҳоҳад зиндагӣ қунад.

Ӯ вақте ба утоқи дармон омад, ҳеч муқовимате надошт, балки нигарон буд, мабодо мо аз ӯ розӣ набошем (Ӯ *доми итоат* дорад. Ва равиши муқобилаии ӯ таслиим аст.)

Мисол: Марӣ 24 сола аст. Шавҳар кард, то аз хонаи падараش фирор қунад. Ҳоло гири шавҳари саҳтири афтода, ки на танҳо ба ӯ фармон медиҳад, чӣ қунад, балки фармон медиҳад чӣ гуна он корро анҷом дихад. Ва агар Марӣ вайрон қунад, шатта меҳӯрад. Бо ин ҳама ӯ месӯзад ва месозад ва нигарон аст, агар шавҳараш

ӯро тарқ кунад, чӣ бар сараш хоҳад омад.

- Касе, ки доми итоат дорад, дунболи ризо кардани ҳама, ба ҷузъ ҳудаш аст.
- Касе, ки доми итоат дорад, таъми озодиро дар зиндагӣ намечашад. Онҳо ба дунболи хостаҳои худ намераванд.
- Зиндагии онҳо қунишӣ нест, балки вокунишӣ аст ба хостаҳои дигарон.
- Чун аҳли бахсу ҷадал нестанд, бо дигарон дар зоҳир мушкил надоранд. Чун ҳар чӣ дигарон мегӯянд, онҳо итоат меқунанд, аммо мушкили онҳо дар дарун аст, ки аз зиндагии бардаворашон дар ранҷанд.
- Барои онҳо саҳт аст, ки аз дигарон бихоҳанд рафторашонро бо онҳо тағиӣир диханд.
- Гоҳе ба ҳудашон ифтихор меқунанд, ки бо дигарон аҳли мудоро ҳастанд ва хостаҳои дигаронро бароварда меқунанд.
- Инҳо иззати нафс надоранд. Чун дар ҷашми дигарон зиндагӣ меқунанд.
- Онҳо барои хостаҳо ва ниёзҳояшон намечанганд. Фикр меқунанд, ҷузъӣ аст.
- Ҳашми фурухуфта ва баённашуда, мушкили дигари ин гурӯҳ аст.
- Ин доми муридон аст. Доми тақлидкунандагон.

Итоат ду далел дорад:

1. Раҳои аз азоби вичҷон бо қӯмак ба коҳиши ранҷу дарди дигарон. (итоат аз рӯи ҳисси гуноҳ) мисли Карлтон.
2. Фирор аз тард, интиқом, ё ҷудо афтодан (итоат аз рӯи тарс)

Гурӯҳи аввал, ки ба хотири эҳсоси масъулият, ба итоат аз дигарон

ва рафъи хостаҳои онҳо мепардозанд, нисбат ба гуруҳи дуввум, ки аз рӯи тарс итоат мекунанд, ҳашми камтаре доранд. Ҳар чанд, ки онҳо ҳам ба сабаби ончи додаанд ва дар муқобилаш чизе нагирифтаанд, ҳашмгинанд.

Гуруҳи аввал, вақте барои хостаи худ авлавият қоил мешаванд, эҳсоси гуноҳ мекунанд. Вақте аз итоати худ ҳаста мешаванд, эҳсоси гуноҳ мекунанд. Вақте аз худ дифоъ мекунанд, эҳсоси гуноҳ мекунанд. Вақте дар таскини дарди дигарон шикаст хуранд, эҳсоси гуноҳ мекунанд. Ҳамин эҳсоси гуноҳ, доми итоати онҳоро ба пеш мебарад. Онҳо барои фирор аз ҳисси гуноҳ, худро ба итоат аз дигарон во медоранд.

- Итоат кунед Ҳудоро ва Расулро ва ҷонишинони ӯро. (итоати мазҳабӣ)
- Ҷӣ касе ин тарҳвораро эҷод карда аст? Волидоне, ки барои масъулиятпазирӣ, тухми эҳсоси гуноҳро дар зехни онҳо мекоранд.
- Сикли маъюби доми итоат, дар мавриди қасоне, ки ба далели эҳсоси гуноҳ дучори ин тарҳвора шудаанд: Мисол: Карлтон ҳамвора дар талош барои розӣ кардани ҳамсар аст. / Пас ҳамсари Карлтон бештар аз ӯ талаб мекунад. / Ҳамин талаб кардани бештар, Карлтонро бештар ҳашмгин мекунад. / Ҳамин ҳашми бештар, эҳсоси гуноҳи Карлтонро боло мебарад. / Ҳамин эҳсоси гуноҳ, ӯро бештар мутеъи ҳамсараш мекунад.

Султапазирӣ (ҳукмронӣ):

Дуввумин навъи доми итоат аст. Дар замони қӯдакӣ ба хотири тарс аз танбех ё ҷудоии волидон, худро таҳти итоат қарор медодед. Волидон Шуморо таҳдид ба танбех ё дӯстнадоштан мекарданд.

Мисол: Духтари ҷавон: То 18 солагӣ модарам бояд медонист, ки кучо меҳоҳам равам. Вақте ба хона бармагаштам, ӯ бояд медонист, ки кучо будаам. Иҷоза надоштам дӯстписар дошта бошам. Иҷоза надоштам ороиш кунам ва либоси танг пӯшам. Ҳамеша метарсидаам, дод бизанад ё маро шатта бизанад.

Гурӯҳи дуввум, барои онҳо, ки эшонро ба итоат даровардаанд, қудрати зиёде қоиланд. Ва барои худашон қудрати кам. Бояд донанд, ки замони кӯдакӣ ихтиёре надоштанд ва волидон ба ҷои тарбият аз онҳо бардае сохта буданд, аммо дигар акнун доми итоати эшон бо синнашон намехӯрад.

Бурузи ҳашм дар ин дом:

Аз он ҷо ки Шумо борҳо ва борҳо хостаи худро фидои дигарон кардаед, ҳашмгин ҳастед, аммо чун аз бурузи ҳашм дучори азоби вичдон, ё дучори тарс аз дигарон ҳастед, ин ҳашмро саркӯб мекунед. Аммо бисёре аз ранҷҳои Шумо ва ҳамин тавр баъзе аз рафткорҳои Шумо ношигӣ аз ҳашми саркӯбшуда аст.

Шумо бояд омӯзед, ки ҳатто ҳашм барои хуруҷ аз доми Шумо муфид аст. (Бо шеваи Гешталт Шумо бояд ниқобро аз сурати худ бардоред ва ҳашми худро ба қасоне, ки Шуморо ба итоат даровардаанд, нишон дихед.) Шумо бояд нишонаҳои бадани худро ба расмият шиносад, ки яке аз онҳо ҳашм аст. Ҳашми худро берун резед ва аз бардагӣ ва итоат худро хориҷ созед.

Бо ин ҳама гоҳе барои як ҷизи кӯчак чунон аз ҳашм дармеравед, ки худатон ва дигаронро ба ҳайрат меандозед. Чун ҳашми таскин шуда бо баргардонӣ таҳрик мешавад. Вале дар аксар мавқеъҳо Шумо ҳашми худатонро саркӯб мекунед. (Инқилоб ва мардуме, ки хеле мутеъ будаанд: Инқилоб аз як дидгоҳ ҳашми мутеъон аст.)

Мумкин аст, ин ҳашм ба шакли мунфаъилонае берун резад. Ва Шумо пушти сари дигарон ҳарф занед. Яъне аз тарафе ба дигарон барои тарс ё таҳфифи эҳсоси гуноҳи худ, сервис дихед ва дар пушти сар аз онҳо, барои таҳлияи ҳашми худ айбҷӯй кунед. Ё ҳатто гоҳе ҳашми худро аз волидон ё раиси худ бо фарёд бар сари фарзандон таҳлия кунед.

Гоҳе одамҳои парҳошгар ва султаҷӯ доми итоат доранд, аммо бо равиши ҷуброни ифратӣ. Дар ин сурат онҳо фақат ба хостаҳои худашон аҳамият медиҳанд. Аммо ин фақат як ниқоб аст ва дар дарун аз дигарон метарсанд. Ин афрод замоне, ки волидонашон

мехостанд онҳоро мутеъ бор оваранд, даст ба нофармонӣ ва саркашӣ задаанд. Ин кашмакаш бо волидон ҳатто дар бузургсолӣ ҳам идома пайдо мекунад. (Рафтори онҳо рафтори кӯдаки эрка аст, ки агар бигӯй асбоббозиатро нашикан, асбоббозиашро мешиканад.) Гоҳе онҳо барои исён дар муқобили модаре, ки ба саломатии онҳо таваҷҷуҳ мекунад, даст ба режими ғизоии фарбехкунандаи ифратӣ ё лоғаркунандаи ифратӣ мезананд.

Сабабҳои доми итоат:

1. Волидон саъӣ мекунанд, бар тамоми ҷанбаҳои зиндагии Шумо контрол ва тасаллут дошта бошанд. (волидони тоталитар)
2. Волидон (тоталитар) агар контроли онҳоро бар ҳама ҷанбаҳои зиндагӣ намепазируфтанд, Шуморо танбех ё таҳдид мекарданд, ё муҳаббати худро аз Шумо дарёг мекарданд.
3. Волидон ба Шумо иҷозаи интихоб намедоданд.
4. Ё чун волидон ба аъзои хонавода ба андозаи кофӣ намерасиданд, Шумо вазифаи онҳоро баӯҳда мегирифтед.
5. Санги сабури мушкилоти волидон мешудед. Ва ангезаи масъулият ва гуноҳро бармедоштед.
6. Дар кӯдакӣ бояд хеле худро аз назари гуфтор ва рафтор контрол мекардед, то мабодо онҳо нороҳат ва ошуфта шаванд.
7. Аз волидони худ барои он ки мисли волидони кӯдакони дигар ба Шумо озодӣ намедоданд, асабонӣ будед.

Ташхиси рафтори волидон дар замони хос:

Бубинед волидони Шумо бо набера ва фарзандони Шумо чӣ тавр дар умури тарбият барҳӯрд мекунанд. Масалан, модарбузург ё падарбузург, ки набераашро маҷбур ба узроҳӣ ба он шевае, ки худаш дуруст медонад, мекунад.

Мисоли дигар: Модаре бо нияти хуб, барои муҳофизат аз кӯдакаш ҳамеша ба ҷои ӯ тасмим мегирад, ки бо чӣ касе дӯст шавад, чӣ

хӯрад, чӣ пӯшад, ба қадом мактаб равад, чӣ саргармие дошта бошад. Ва духтар ба хотира нияти модар ҳамаро мепазирад, аммо кам-кам аз ин ки озодӣ надорад, пур аз хашм ва ҳамзамон пур аз итоат мешавад.

- Ин ҳамон доме аст, ки ҳукуматҳои тоталитар мисли ҳукуматҳои коммунистӣ ва мазҳабӣ барои куллӣ ҷомеа ҶҖОД мекунанд.
- Агар аз инҳо пурсед, ба синамо барои дидани қадом фильм равем, дар ресторан чӣ ғазое ҳӯрем, посух медиҳанд, воқеан бароям фарқе намекунад. Ҳар чӣ Шумо тасмим гирифтед. Мо ҳам тобеъим.
- Инсонҳо шадидтарин робитаи доми итоатро бо ҳамсарашон бозсозӣ мекунанд. Марди занкалон, дар қӯдакӣ тавассути волидонаш дучори доми итоат шуда ва ҳоло итоатро аз волидон ба ҳамсар шифт мекунад. (Яке аз далелҳои ҷангӣ модаршавҳар ва арӯс, шифти итоати писар аз модар ба зан аст.) Дар воқеъ мард аз доми итоат хориҷ нашуда, фақат итоатро аз модар ба ҳамсар мунаққил карда аст.
- Писари хуби модару падар, ба ҳамсари хуби занаш табдил мешавад. Итоати ў монеъ аз ҳар навъ ҷадале дар зиндагии заношӯй аст. Аз назари зоҳир чӣ хонаводаи хубе менамояд. Аммо аз назари ботин, оромиш ҷомеаи бардадорӣ аст.

Аломатҳои доми итоат:

1. Ба дигарон иҷоза медиҳед корҳоро бар тибқи майли худ анҷом диханд.
2. Дунболи ризоияти дигаронед ва корҳоро барои ризоияти дигарон анҷом медиҳед.
3. Намехоҳед мустақиман бо назари дигарон мухолифат кунед.
4. Вақте масъулияти корҳо бо дигарон аст ва Шумо фақат иҷро мекунед, роҳаттаред.
5. Аҳли созиshed. Чун мекӯshed, дигаронро асабонӣ накунед.

Намехохед дигаронро ранчонед.

6. Дар аксари мавоқеъ намедонед, чи мекохед ва тарчехи Шумо чист?

7. Дар интихоби шүгл муайян нестед.

8. Ҳамеша ба дигарон аҳамаият медиҳед. Аммо касе ба Шумо аҳамият намедиҳад.

9. Ҳамеша саркаш (бейтоат) ҳастед ва ҷавобатон ба дигарон нааст.

10. Дар шароите, ки эҳсоси хубӣ надоред ва ниёзатонро бароварда намекунад, бо ҳам бо дигарон мемонед.

11. Дӯст надоред, дигарон Шуморо худҳоҳ бидонанд, маъмулан дар ин кор ифротӣ мекунед.

12. Хостаи худро қурбонии хостаи дигарон мекунед.

13. Беш аз масъулияти худ кор анҷом медиҳед.

14. Вақте дигарон дар мушкил ва ранҷ меафтанд, бо вақт ва хазинаи худ ҳоли онҳоро беҳтар мекунед.

15. Эҳсоси фиреб хӯрдан мекунед. Чун ба андозае, ки баҳшидед, дарёфт накардаед.

16. Аз ин ки хостаи худро баён мекунед, эҳсоси азоби виҷдон мекунед.

17. Барои ҳаққӣ худро гирифтан пофишорӣ намекунед.

18. Ё ба таври ғайри мустақим дар муқобили хостаи дигарон муқовимат мекунӣ. Масалан, бо таъхир дар анҷоми кор ё баҳона овардан.

19. Наметавонед, бо ашхосе, ки кудрат доранд, канор биёед.

20. Дигарон ба Шумо мегӯянд, дар ҷойгоҳе, ки лоиқи он ҳастед қарор надоред. Ба андозаи кофӣ шӯҳратпаст нестед.

21. Ҳатто агар касе вориди зинадгии Шумо шавад, ки хоҳад работай баробар бо Шумо дошта бошад, ўро ба фармондехи худ табдил меқунед.

Аҳамияти маҳали кор дар доми итоат:

1. Гароиши доми итоат ба шуғлҳое чун парастор, зани хонадор ва шуғлҳои хидматии бештар аст.
2. Гоҳе чун мутеъ ҳастед, мақоми болоӣ пайдо меқунед. Масалан, муовини вазир авторитаре мешавед, ки аз муовинонаш итоат меҳоҳад, на мушовир ва мутахассис (намунааш масъулини мутеъи раҳбарӣ дар ҷумҳурии исломӣ, ё ҷомеаҳои коммунистӣ)
3. Афроди мутеъ, вақтгузорӣ барои корро ба хонавода тарҷеҳ медиҳанд. Онҳо ҳаҷми кор ва масъулияти зиёдеро мепазиранд.
4. Афроде, ки доми итоат доранд дусӯиянд. Масалан, мутеи раис ва фармондехи зердастон. (Модели рафтари артиш, ки созмони итоат аст.) Онҳо ба болодастӣ чоплус ва фармонбар, нисбат ба зердаст талабкор ва мустабид (авторитар) аст.

Дармони доми итоат:

1. Доми итоати даврони кӯдакии худро дарк кунед.
2. Рӯихате аз ғидо кардани хостаҳои худ барои хостаи дигаронро таҳия кунед.
3. Тарҷиҳот ва авлавиятҳои зиндагиатонро мушаҳҳас кунед.
4. Рӯихате аз он чӣ ба дигарон аз вақт ва пул ва ғайра баҳшидаед ва он чӣ дар муқобилаш дарёфт кардаедро мушаҳҳас кунед.
5. Парҳоши мунфаъилонаро раҳо кунед ва хостаҳоятонро мустақиман баён кунед.
6. Тамрин кунед, аз дигарон хоҳед ба Шумо аҳамият диҳанд. Фақат кӯмак надиҳед, аз онҳо кӯмак ҳам хоҳед. Дар маврди масъалаҳо баҳс кунед ва назари худатонро гӯед.

7. Аз робита бо касоне, ки бисёр худоҳанд, хориҷ шавед. Аз робитаҳои исоргаронаи худ хориҷ шавед. Аз равобите, ки дар он ҳисси асорат доред, хориҷ шавед.

8. Ба ҷои созишкорӣ каме бо дигарон муқобила қунед. Ҳашми худро фақат саркӯб нақунед. Гоҳе иҷозаи берун рехтани онро дидҳед.

9. Вақте касе аз Шумо нораҳат аст, каме роҳат бошед. Муҳим нест, ки дигарон аз Шумо гоҳе нороҳат бошанд.

10. Дар кор қатъӣ бошед. Ҳама корҳоро худатон анҷом надиҳед. Бахше аз корҳоро ба дигарон супоред.

11. Агар шевай муқобилаии Шумо ҷуброни ифротӣ аст, ба ҷои лаҷбозӣ кардан бо дигарон бо онҳо ҳамроҳӣ қунед.

12. Корт таҳия қунед.

13. Феҳристе аз рафткорҳоеро, ки бояд тағйир қунад, омода қунед. Мисли:

- Дар муқобили чӣ касе бояд қотеъ ва гоҳе ҳашмгин бошам.
- Дар кучо бояд вазифаҳоро тақсим қунам ва ҳама бори корро бар дӯши худам наандозам.
- Беш аз андоза ба фарзандам пули киссагӣ надиҳам.
- Вақте берун меравам, ҳама тасмимириҳоро ба ӯҳдаи ҳамсарам нагузорам ва дар тасмимири шарик шавам.
- Аз фалон робитай худоҳона хориҷ шавам.
- Аз замири “ман” истифода қунам. Масалан, гӯям, ман асабонӣ мешавам, на ин ки одам асабонӣ мешавад, агар ...
- Бештар аз паси эҳсоси ризоияти худам бошам, то ризоияти дигарон.
- Вақте аз ман мепурсанд, кучо равем, чӣ ҳӯрем, нагӯям ҳар чӣ Шумо мегӯед.

– Ҳаққи худамро бобати корҳое, ки анҷом додаам, талаб кунам.

Намунаи корти доми итоат:

Ман ҳақ дорам дар муқобили дарҳости ғайри мантиқӣ, “на” гӯям. Агар “бале” гӯям, аз он шахс ва худам асабонӣ мешавам. Аммо агар “на” гӯям, мумкин аст, муддате дучори азоби вичҷон шавам, аммо ин эҳсос муваққат аст, дар иваз эҳтироми худро пеши дигарон ба даст меорам.

{10} ДОМИ МЕҶЁРҲОИ ҒАЙРИВОҶЕҶИНОНА

(Доми пуртаваққуъ аз худ)

Мисол: Памела, зан. Пизишк. Мудири донишкадаҳои беҳушӣ. Масъули як барномаи бузурги таҳқиқотӣ. Мақолаҳояш дар маҷаллаҳои мӯътабар чоп шуда аст. Дар айни ҳол модар ва ҳамсари беназир. Дар айни ҳол масъули умури молӣ ва идории хонавода аст. Масъули тафреҳи бачаҳо. Ӯ варзишгари хубе ҳам ҳаст. Хонааш ҳамеша тамиз ва мураттаб. Ӯ аз ин ки наметавонад тамоми боғбонии ҳавлиро худаш анҷом диҳад, нороҳат аст. Ӯ меҳоҳад ҳама корҳоро бидуни нуқс ва олий анҷом диҳад. Дар айни ҳол Ӯ аз ин ҳама шулуғӣ ҳаста аст. Ва аз зиндагӣ лаззат намебарад. Зиндагӣ барои Ӯ, яъне кор ва масъулият.

Вижагии касоне, ки доми пуртаваққуъ доранд:

1. Наметавонанд дар ҷойгоҳи дуввум бошанд. Бояд ҳамеша аввал бошанд.
2. Ҳар коре мекунанд, аз таҳи дил розӣ нестанд.
3. Талош мекунанд ҳама чизро бе нуқс анҷом диҳанд.
4. Ҳамеша бояд мураттаб ба назар биёянд.
5. Аз шиддати кор, вақти истироҳат ва оромиш надоранд.
6. Саломатии онҳо ба далели кори фаровон муҳтал шуда.
7. Вақте хато мекунанд, худро мустақил интиқоди шадид мекунанд.
8. Аҳли рақобатанд.
9. Пул ва мақом барояшон муҳим аст.

10. Инҳо аз меъёрхое, ки барои худ сохтаанд, ақиб ҳастанд.
11. Дар айни ҳастагӣ аз кор ба ҷои тормоз газ медиҳанд ва шитобро бештармекунанд.
12. Фикр мекунанд, дар ниҳоят билохира ба ҷое, ки дар зиндагӣ барнома рехтаанд, ҳоҳанд расид. Аммо бо ин ҳадафгузориҳо наҳоҳанд расид. (Омӯхтани теорияи АКТ дар равоншиносӣ барои ин ғурӯҳ хуб аст.)
13. Зиндагӣ барои инҳо, яъне кор ва муваффақият.

Се модели доми пуртаваққуъ:

(Мумкин аст як нафар ҳар се моделро дошта бошад.)

ЯК, доимӣ:

Ба ҷузъиёт аҳамият медиҳанд. Ҳама чиз бояд бидуни нуқс бошад. Ҳатто аз иштибоҳи қӯчак метарсанд. (Вақте эҳсос мекунанд ба хотири доми осебпазирӣ, ё доми итоат дучори мушкилоте шудаанд.) Васвосро ба унвони раҳоӣ барои мувоғиқ пайдо кардан бо шароит интиҳоб мекунанд.

ДУ, муваффақият–меҳвар:

Эътиёд ба кор. 16 соат дар рӯз кор мекунанд. (Ғуломхусейни Саидӣ: “Дар сармо утоқи қӯчакамро чун луҳоф мепӯшам. Ва рӯзе 16 соат кор мекунам”. Ҷолиб ин ки худаш равонпизишк буд ва осори равоншиносии ҳунарӣ ҳам ҳалқ карда аст.)

- Дар доми шикаст, Шумо худро бо дигарон муқоиса мекунед.
- Дар доми пуртаваққуъ, Шумо худи мутавасситонро бо худи ормониатон муқоиса мекунед. Ҳар коре мекунед, фикр мекунед аз ин беҳтар ҳам мешавад анҷом дод.
- Доми пуртаваққуъ метавонад ба эҳсоси шикаст мудом низ мунҷар шавад. Чун онҳо аз худашон нумраи 20 намегиранд.

(Камбуди допомин.)

— Инҳо аз касоне, ки корашонро беҳтар анҷом медиҳанд, асабонӣ мешаванд. Ва аз худашон ҳам асабонӣ ҳастанд, ки чаро ба андозаи коғӣ саҳткӯш ва олий нестанд.

СЕ, ҷойгоҳ-меҳвар:

Ин равиши муқобилалии доми тарди иҷтимоӣ аст, ки ба шакли талоши фаровон барои расидан ба ҷойгоҳе аст, ки тарди иҷтимоиро ҷуброн мекунад. Инҳо агар ба он чи меҳоҳанд нарасанд, эҳсоси шарм мекунанд. Ва худашонро танбех мекунанд. Инҳо ҳаргиз қонеъ намешаванд, ки фарди арзишманде ҳастанд. Мудом ҳис мекунанд, ки бояд ба сатҳи болотаре аз муваффақият расанд. Инҳо ба дунболи равише барои тарсими (кашидан) ҳисси маҳрумияти иҷтимоӣ ҳастанд. Саъӣ мекунанд, ҳалаъи тарди иҷтимоиро бо шӯҳрат ва пул ва муваффақият пур кунанд.

Сабабҳои доми пуртаваққуъ:

1. Эҳсосоти волидони Шумо марбут ба ин буд, ки бо меъёрҳои боло муваффақ шавед ва агар намешудед, Шуморо шармсор мекарданд.
2. Волидони Шумо ҳар ду сармашқи Шумо дар камолгароӣ буданд ва Шумо онҳоро улгу кардаед.
3. Доми Шумо ҷуброни доми нуқс, доми тарди иҷтимоӣ, доми шикаст аст.
4. Волидон то вақте нумраи болое намегирифтед, ба Шумо таваҷҷуҳ намекарданд. Ва Шумо нумра мегирифтед, ки таваҷҷуҳи онҳоро ҷалб кунед. (Яъне иллати доми пуртаваққуъ, доми камбуди муҳабbat аст.)
5. Шумо то дармонро шуруъ накунед, намефаҳмед чӣ қадар аз худатон таваққуъҳои болое доштаед.
6. Доштани волидони васвосӣ, ки Шуморо маҷбур мекарданд,

ҳама чизро сари чои худ гузоред.

7. Мумкин аст, волидони фақире доштаед ва тасмим гирифтаед, бо ин дом тағијири табақа дихед.

Аломатҳои доми пуртаваққуъ:

1. Стресси боло.
2. Таодул байни кор ва тафреҳ вучуд надорад. Зиндагӣ табдил ба кор шуда аст.
3. Гум кардани худи воқеъӣ ва афтодан дунболи худе, ки пуркор ва муваффақ аст.
4. Мудом барномарезӣ меқунед, дар ҳар заминае ва мудом месандед, ки онҳоро анҷом дода бошед.
5. Иртибототи Шумо бо хонавода ва фомил ва дӯстон фидои робитаи Шумо бо кор ва муваффақият шуда аст.
6. Ба дигарон бо меъёрҳои пуртаваққуъёна эҳсоси бекифоятий медиҳед.
7. Истироҳат намекунед, то аз муваффақият лаззат баред, баъд аз ҳар муваффақият, дунболи муваффақияти баъдӣ ҳастед.
8. Ҳамеша вақт кам доред.
9. Аз анҷоми кор лаззат намебаред. Чун вақти кам доред ва чун муваффақият мабнои кор аст ва на лаззат аз кор.
10. Чун атрофиён бо меъёрҳои пуртаваққуи Шумо намехонанд, эҳсоси асабоният ва сарҳӯрдагӣ меқунанд. Ва ҳамеша дар ҳоли нақди онҳо ё ғур задан ҳастед.
11. Вақте ҳам барои тафреҳ бо хонавода меравед, Шумо машғули назм додан ба умури онҷо мешавед.

Дармони доми пуртаваққуъ:

1. Фехристи меъёрҳои пуртаваққуи худро таҳия кунед.
2. Бо равиши Суқротӣ мазоё ва маъоиби ин меъёрҳоро мушаххас кунед. Мазоё: пул, шӯҳрат, муваффақият.
- Маъоиб: стресс, мушкили саломатӣ, мушкили оромиш ва шодӣ.
3. Зиндагии худро бидуни доштани ин меъёрҳо мушаххас кунед.
4. Маншай ин домро дар кӯдакӣ ёбед.
5. Мизони дақиқи замонеро, ки барои боқи мондани меъёрҳоятонро аз даст медиҳед, мушаххас кунед.
6. Рӯи бенуқс будан исрор надошта бошед. Ва 25% аз таваққуоти худ кам кунед.
7. Рӯихате аз корҳои фаврӣ, муҳим, рӯзона ва лаззатбахш таҳия кунед. Саъӣ кунед байни рӯихати корҳои муҳим ва лаззатбахш таодул барқарор қунед.
8. Каме модели зистани гурӯҳи аҳли лаззатро тақлид кунед.
9. Барои хориҷ аз зиндагии пурбарномаи қаблии худ ба шакли марҳилай иқдом кунед.
10. Ёдатон наравад, зиндагии комил ва ҳамаҷониба бо зиндагии камолгароёна дар як масири мушаххас мисли муваффақият дар шуғл муттафовут аст.

{11} ДОМИ ҲАҚТАЛАБӢ

(Ҳар чиро, ки меҳоҳам, бояд дошта бошам.)

Мисол: Мард 43 сола аст. Ҳамсара什 ўро таҳдид ба талоқ карда аст. Барои ҳамин ҳозир ба мушовира хостан шуда аст. Исрор дорад, ки рӯзе, ки ў меҳоҳад, барои мушовира биёяд. Мо ба амд намепазирем. Вақте ворид мешавад, ғур мезанад, ки чаро рӯзро, ки ў гуфт, напазируфтем. Сандалиро аз ҷояш хориҷ мекунад ва дар ҷое, ки дӯст дорад, мегузорад. Ў дуҳтарбозӣ мекарда аст ва борҳо ҳамсара什 фаҳмида, то оқибат тоқаташ тоқ шуда аст.

Аломатҳои доми ҳақталабӣ:

1. Бо шунидани ҷавоби “на” нороҳат мешаванд.
2. Вақте ба ҷизе, ки меҳоҳанд, намерасанд, асадонӣ мешаванд.
3. Фикр мекунанд, одами маъмулӣ нестанд ва набояд ҷизҳои маъмулиро қабул кунанд.
4. Ниёзҳои худашонро дар авлавият қарор медиҳанд. Наметавонанд сигор, машруб, пурхӯриро тарк кунанд.
5. Наметавонанд корҳои хастакунандаи рӯзмарраро анҷом диханд.
6. Корҳояшонро бар асоси ҳаяҷонот анҷом медиҳанд.
7. Агар ба ҳадафе нарасанд, ба роҳатӣ ноумед ва дилсард мешаванд.
8. Исрор доранд, ки дигарон, корҳоро бар тибқи майли ман анҷом диханд.
9. Наметавонам аз лаззати онӣ барои расидан ба аҳдофи

баландмуддат чашмпүші кунам.

Се навъи ҳақталабй:

ЯК, ҳақбачонибй:

Фарди контролгар ҳастед. Мехоҳед ҳама чиз бар тибқи майли Шумо анчом шавад, вақте дигарон аз ин кор саркашій мекунанд, асабоній мешавед. Эхсоси навъи дўстии Шумо кам аст. Шумо одами bemuloхизае ба назар мерасед. Мўътақидед, агар дигарон аз меъёрҳои иҷтимоӣ вайронкорӣ кунанд, бояд танбеҳ шаванд, аммо агар Шумо чунин коре мекунед, набояд муҷозот шавед. Чизеро, ки меҳоҳед, бе эхсоси гуноҳ ё азоби вичдон ба даст меоваред, чун Шумо худро соҳиби ҳақ медонед. Ҳозир нестед паёмади манфии корҳоятонро пазиред. Шумо хостай худро низ худ медонед ва ниёзи худро ҳаққи худ медонед ва дигаронро масъули таҳияи ҳаққи худ медонед.

ДУ, ҳақталабии вобаста:

Тафовут байни доми вобастагй ва ҳақталабии вобастагй дар мизони он аст. Худро сазовори вобастагй ба дигарон медонед. Мисол, кӯдаки ширхора вобаста ба модараш худро дар ҷойгоҳи заъифи нокоромадй ва ниёзманди дигарон қарор медиҳед ва аз дигарон интизор доред, ки он қадар қавй бошанд, то аз Шумо муроқибат кунанд. Ингор дигарон ба Шумо бадеҳкоранд. Ичоза медиҳед, дигарон масъулияти рӯзонаатонро ба ӯҳда бигиранд. Вақте касе дар расидагй ба Шумо хуб амал накард, ҳис мекунед, ки қурбоній шудед, аммо хашми худро мустақим буруз намедиҳед ва бадрафтории бачагона мекунед.

СЕ, ҳақталабии доимий:

Ҳамеша барои мудирият ва эхсосоти худ мушкил доред. Дар асл Шумо бо контроли ҳамешагии худ дучори мушкил ҳастед. Бар тибқи майлу эхсоси худ амал мекунед. Бидуни ин ки ба паёмади амалҳоятон таваҷҷуҳ дошта бошед, кори тӯлонимуддатро таҳаммул намекунед. Бахусус корҳои рӯзмарра

ва дилгиркунандаро. Мураттаб ва мунаzzам нестед. Ба таъхир андохтани лаззати кӯтоҳмуддат барои расидан ба аҳдофи баланд бароятон мушкил аст ва эҳтимол дорад барои ҷуброни он ба самти сигор, пурхӯрӣ, машруб, маводи мухаддир, ё ҳатто робитаи ҷинсии беш аз ҳад дучор шавед. Мушкили ин хел эътиёдҳо аломати ин дом нест, нишонаи надоштани мудирияти худ ва назми шахсӣ аст. Шумо дар контроли эҳсосот ба вижга контроли ҳашм мушкил доред. Агарчи мумкин аст, афсурда бошед, аммо ҳашм мушкили асосии Шумост. Бетоб ва асабӣ ҳастед. Дар бурузи ҳашм ифратӣ мекунед. Бидуни қайду шар ҳашматонро берун мерезед. Мумкин аст, дар ҳашми онӣ боиси чиноёт шавад, чун ҳашми инфичории Шумо шадид ва ғайри қобили контрол аст. Ба хилофи бештари домҳои зинҷагӣ, ки боис мешаванд ниёзҳои худро саркӯб кунед, доми ҳақталалий боиси ибрози ниёзи Шумо ба сурати ифратӣ мешавад. Шумо аз ҳақталабии худ эҳсоси дарду азоб намекунед. Дучори азоби вичҷон аз он чӣ мекунед намешавед. Шумо худатон bemoreд, аммо атрофиёнатонро барои дармон пеши равоншинос мефиристед. Шумо вақте ба худ меоед, ки ҳамсаратон ва коратонро аз даст медиҳед.

Решаҳои ҳақталабӣ

Ҳақталабӣ аз се роҳ эҷод мешавад. Аммо дар кул решай он қонунҳои заифе аст, ки волидон вазъ кардаанд.

1. Маҳдудиятҳои заъиф:

Аввалин маншаъи ошкори доми ҳақталабӣ аст. Чун волидон натавонистанд ҷаҳорчӯбӣ муҳкам ва муносибе барои контрол ва танзими фарзандонашон вазъ кунанд. Ин волидон аслан бо қӯдаконашон муҳолифат накардаанд ва онҳоро эрка бор овардаанд.

А) Ҳақталабӣ – эрка кардан:

Қӯдакон ҳар чизеро, ҳар замоне, ки меҳостанд, дарёфт мекарданд. Ин чизҳо ҳам шомили моддиёт мешавад ва ҳам шомили корҳое, ки меҳостанд кунанд. Фарзанд, волидонро контрол мекарда аст.

Б) Ҳақталабӣ – ҳамешагӣ:

Ба кӯдакон омӯзиш дода нашуда, ки дар муқобили фарсоиш ва шикаст муқовимат кунанд. Онҳо маҷбур нашудаанд, ки масъулияти корҳояшонро пазиранд ва умуреро, ки ба онҳо voguzor шуда, такмил кунанд. Ин корҳо шомили корҳи rӯzmarrai хона ё машқҳои мактаб будаанд. Волидон нагузоштанд, кӯдакон таъми авоқиби манфии корҳояшонро чашанд ва онҳоро бемасъулият бор овардаанд. Ба онҳо ёд надодаанд, ки асабонияти худро контрол кунанд ва ё авоқиби онро таҳаммул кунанд. Маъмулан падар ё модари онҳо ҳам дар контроли эҳсосот ва аъмоли ногаҳонии худ мушкил доштаанд. Вақте волидон натавонанд мушкилоти худашонро контрол кунанд, қатъан наметавонанд ба бачаҳояшон контрол кардани худро омӯзанд. Мо контрол кардани худро аз волидон меомӯзем. Ин кӯдакон аз волидон ҷуброн кардани лутферо, ки ба онҳо мешавад, ёд нағирифтаанд. Маъмулан ин кӯдакон такфарзандҳо ва ё бачаҳои охири хонавода будаанд.

2. Вобастагӣ ва озодии беш аз ҳад ба кӯдакон:

А) Волидоне, ки озодии беш аз ҳад ба кӯдакон додаанд.

Б) Волидоне, ки ба ҷои кӯдакон корҳояшонро анҷом додаанд ва нагузоштанд онҳо дучори ҷолиш шаванд.

Тафовут дар байни доми вобастагӣ ва ҳақталабӣ – вобастагӣ дар мизони он аст. Ҳар чӣ бештар ба Шумо расидагӣ шавад ва ҷизҳое, ки меҳоҳед бештар ба Шумо дода шаванд, бештар дучори тарҳвораи ҳақталабӣ–вобастагӣ хоҳед шуд.

3. Ҳақталабӣ ба унвони равиши муқобилаии дигар домҳо:

Ҳақталабӣ ба унвони ҷуброни ифротии доми шикаст, доми маҳрумияти отифӣ, ё доми тарди иҷтимоӣ. Масалан, волидони сарде доштаед ва дучори маҳрумияти отифӣ шудаед ва ҳоло меҳоҳед ҷуброн кунед.

Чаро ҳақталабӣ ба унвони ҷуброни ифротии домҳои дигар?

1. Баъзе аз кӯдакон парҳошгартар ба дунё меоянд. Дар натиҷа онҳо ба ҷои таслим ҷонуниш нишон медиҳанд.
2. Ҳонаводаҳое, ки сарданӣ, ин тавр иҷоза медиҳанд, ки бачаҳо таваққуяшонро бароварда қунанд.
3. Кӯдакони хос мисли боҳуш, зебо, боистеъдод, ҷалби таваҷҷуҳ мекунанд ва камбуди муҳаббатро ҷуброн мекунанд.
4. Ҳашми ноши аз камбуди муҳаббат, ба шакли ҳақталабӣ ҷуброн мешавад. Онҳо бо ҳашм ба мубориза бо беэътиноиे, ки ҳис мекунанд, мепардозанд.

Гоҳе бештар ҷониши дар муқобили ҳақталабӣ маҳрумияти отифӣ аст. Агар касе мавриди қабули ҷамъ воқеъ нашавад, ба унвони як системаи дифоъӣ амал мекунад. Яъне дар дарун эҳсос мекунад, ман шахси бепоям. Ва бо доми ҳақталабӣ мегӯяд: Ман шахси хос ҳастам. Ва аз дигарон беҳтарам.

Бо ин дом чӣ гуна ҳамсареро интиҳоб мекунед?

1. Касе, ки ба хотири Шумо аз ниёзҳояш бигзарад. (Яъне касе, ки доми итоат ё исорро дорад.)
2. Касе, ки бигзорад Шумо контролаш қунед.
3. Касе, ки битарсад ниёзҳои худашро берун қунад. (Доми боздори ҳаяҷонӣ)
4. Моил бошад, ки аз ӯ сӯистифода, сарзаниш ва интиқод шавад. (доми бадрафторӣ)
5. Вобаста ба Шумо шавад ва тасаллути Шуморо ба унвони бахше аз ин вобастагӣ бипазирад.
6. Агар ҳақталабӣ–вобаста дошта бошед, ба самти қасоне ҷазб мешавед, ки тамоюл дошта бошанд аз Шумо муроқибат қунанд.
7. Агар ҳақталабӣ–доимӣ дошта бошед, ҷазби қасоне мешавед,

ки мунаzzам ва мұқарраротй ҳастанд ва метавонанд гароиши Шумо ба ҳарчу марч ва беназмиро мұътадил кунанд.

Аломтаҳои ҳақталабй

Модели ҳақ ба ҷониб:

1. Бе аҳамият ба ниёзи атрофиён. Аз онҳо ҳазина мекунед, то ба хостаҳои худ бирасед.
2. Аз атрофиён сўистифода ва онҳоро таҳқир мекунед.
3. Ибрози ҳамдардй бо атрофиён бароятон сахт аст. Онҳо ҳис мекунанд, ки Шумо даркашон намекунед ва ба эҳсосоташон аҳамият намедиҳед.
4. Нафъе, ки аз дигарон мегиред, бештар аз нафъе аст, ки ба онҳо медиҳед.
5. Дар маҳали кор дучори таназзули рутба ё ихроҷ шудаед, чун дар пайравй аз қонунҳо дучори мушкил будаед.
6. Ҳамсар, дўстон, хонавода ё фарзандатон Шуморо тарк кардаанд, чун рафтори худҳоҳона доштаед.
7. Фиребкорй ё қонуншиканй кардаед.
8. Ҳисси лаззат бурдан аз бахшидани мардумро начашидаед, ё робитаи ғайри худҳоҳона ва дутарафа надоштаед.

Модели ҳақаталабй–вобаста:

1. Ҳаргиз ёд нагирифтаед, ба худатон расидагй кунед, чун исрор доред, ки дигарон бояд аз Шумо мурқибат кунанд.
2. Ғайри мунсифона вақти дигаронро мегиред, то вақташонро барои Шумо сарф кунанд, таваққуоти Шумо бар атрофиён таҳмил мешавад.
3. Касоне, ки ба онҳо вобаста ҳастед, аз хостаҳои Шумо асабонй

ҳастанд ва мумкин Шуморо тарк кунанд.

4. Касоне, ки Шумо ба онҳо вобастаед, мумкин аст фавт кунанд, ё таркатон кунанд ва Шумо қодир наҳоҳед буд, ки ба умури худатон расидагӣ кунед.

Модели ҳақталабӣ – доимӣ:

1. Ҳаргиз умуреро, ки боис мешаванд дар коратон пешрафт кунед, такмил намекунед. Ҳамвора аз расидан ба муваффақият бозмемонед ва дар ниҳоят ба хотири шикастҳоятон эҳсоси белаёқатӣ меқунед.

2. Атрофиёни Шумо мумкин аст ба хотири бемасъулиятиатон аз Шумо асабонӣ шаванд ва робитаро бо Шумо қатъ кунанд.

3. Зиндагиатон пур аз ҳарҷу марҷ аст. Қодир нестед, масири зиндагии худро бо назм ва тартиб ҷиҳат дихед ва дар натиҷа ҳамеша дар ҷо мезанед.

4. Эҳтимолан мушкили эътиёд ба маводи мухаддир, машруб ё пурхӯрӣ доред.

5. Тақрибан дар тамоми зиндагиатон ҳамин беназмӣ боис мешавад, ки ба аҳдофатон нарасед.

6. Эҳтимолан барои ҳариди чизҳое, ки меҳоҳед пули коғӣ надоред.

7. Бо масъулини мактаб, полисё масъулини маҳали коратон мушкил доред, чун наметавонед бидуни фикр худро контрол кунед.

8. Ҳамсар, аъзои хонавода, дӯстон, фарзандони худро ба хотири асабоният ва парҳошгарӣ аз худ меронед.

– Маъмулан касоне, ки доми ҳақталабӣ доранд, камтар ангезаи тағийир доранд. Чун худашон аз ин дом ранҷ намебаранд, аммо атрофиёни худро ба дарду ранҷ меандозанд.

– Онҳо маъмулан ҳозир нестанд, маҳоратҳои зиндагиро ёд гиранд,

чун атрофиён ин маҳоратҳоро ёд гирифтаанд ва ба онҳо сервис медиҳанд.

Дармони ҳақталаబӣ:

Ба назар намерасад, ки инҳо дармон шаванд. Ба назар намерасад, ки инҳо ин навъ китобҳоро хонанд. Магар дар мавориде, ки талоқ ё ихроҷ аз кор, баъзе аз онҳоро ба тағиیر маҷбур қунад, вагарана касе, ки доми ҳақталаబӣ дорад, тамаркузаш рӯй худаш ҳаст ва фақат ба худаш аҳамият медиҳад.

1. Феҳристе аз мазоё ва маъоibi напазируфтани маҳдудиятҳо таҳия қунед. Ин кор барои ангезаи тағиир бисёр муҳим аст.

Рӯихати осебе, ки ба дигарон мерасонед.

Рӯихати онҳое, ки Шуморо раҳо кардаанд ва мумкин аст раҳо қунанд.

Рӯихати эҳтимоли ихроҷ аз кор.

2. Бо баҳонаҳое, ки барои адами пазириши маҳдудиятҳо ба мушкили муҳталиф буруз мекунад, рӯбарӯ шавед.

3. Мушкили Шумо бо маҳдудиятҳо ба ашколи муҳталиф буруз мекунад. Онҳоро рӯихат қунед.

4. Барои худатон kortҳое дуруст қунед, то ба Шумо дар шароити муҳталифи ҳақталаబӣ ва ҳалли мушкили беназмиaton қўмак қунад.

5. Дар раванди тағиир аз дигарон хоҳед, ки дар мавриди тағиiri Шумо назарашонро гўянд.

6. Саъӣ қунед, бо атрофиён ҳамдардӣ қунед.

7. Агар доми Шумо навъе аз муқобилай бо домҳо дигар аст, он домҳоро шиносоӣ ва дармони онро шурӯъ қунед.

8. Агар бо назму тартиб мушкил доред, тартиби онҳоро бинависед ва аз содда ба саҳт анҷом дихед.

9. Агар дар контроли эҳсосот мушкил доред, аз равиши «таймаут» истифодакунед.

10. Агар дучори ҳақталабӣ–вобастагӣ ҳастед, корҳоеро, ки ба дигарон ҳавола кардед, то бароятон анҷом диханд, худатон камкам ба даст гиред. Ибтидо ба худатон собит кунед, ки метавонед.

Мазоё:

Дӯст дорам корҳоро ба шакле, ки меҳоҳам анҷом дихам.

Маъоиб:

Ҳамсарам таҳдид ба талоқ карда аст.

Мазоё:

Ҳар чиро меҳоҳам ба даст меорам. Пул, маъшуқа, васоили роҳатӣ.

Маъоиб:

Ҳама аз ман асабонӣ мешаванд ва дурӣ мекунанд.

Мазоё:

Бо асабоният метавонам бақияро ба корҳое, ки меҳоҳам водор кунам.

Маъоиб:

Дар маҳали кор бақия маро дӯст надоранд. Аз ман метарсанд.

Моделе аз баҳонаҳои доми ҳақбинӣ:

1. Бақия маро ҳамон хеле, ки ҳастам пазиранд.
2. Ҳама аз коҳ кӯҳ месозанд.
3. Ман хос ҳастам ва сазовори онам.

4. Беҳтар ҳашмамро берун резам, то мариз нашавам.
5. Метавонам бо саҳнасозӣ кори худамро анҷом дихам.
6. Чаро бояд корҳои дилгиркунандаро анҷом дихам.
7. Корҳоро баъдан анҷом медиҳам.
8. Зиндагӣ вақте лаззатбахш аст, ки ба чизҳое, ки меҳоҳам бирасам.
9. Ман ҳамин хелам ва наметавонам худамро тағиیر дихам.

Дармони доми ҳақбинӣ:

1. Бо дигарон ҳамон тавр рафткор қунед, ки дӯст доред, бо Шумо рафткор қунанд.
2. Корт дуруст қунед: (**Мисол**, *Ман бояд ба ниёзҳои атрофиён таваҷҷӯҳ қунам. Саъӣ қунам, бифаҳмам чӣ эҳсосе доранд. Худамро ба ҷои онҳо гузорам ва бо онҳо ҳамдардӣ қунам. Дар барҳӯрд бо дигарон, ҳамон рафткореро анҷом дихам, ки дӯст дорам бо ман анҷом диханд. Диққат қунам, ки рафъи ниёзи фаръиам, боиси рондани як дӯст ва аз даст додани як шугл набошад. Мувозеб бошам, барои расидан ба аҳдоғи дарозмуddат, таҳаммули шикастҳои кӯчакро дошта бошам.*)

Ё:

(Медонам, ки ҳоло ҷазби фалон мард (зан) шудаам ва ба ин фикр мекунам, ки чӣ тавр ӯро ба даст оварам. Аммо ин кор мумкин аст ба ҳамсарам осеби ҷиддӣ занад. Ман дӯст надорам ҳамсарам бо марди (зани) дигаре бошад. Доштани робитаи ҷинсӣ бо фалон зан (мард), ба андозаи зиндагии мушитараки ман ва ҳамсарам мухим нест. Агар бо ҳар зане (марде) робита дошта бошам, қатъян ҳамсарамро аз даст хоҳам дод.)

3. Ёддошти рӯзона: Кадом рафткорҳоро бар асоси дом, кадом ёддоштҳо бар асоси дармон буда аст.
4. Аз наздиқон дар мавриди тағиӣи худ назар бихоҳед. Чун шояд Шумо мутаваҷҷеҳи рафтари ҳақталабонаи худ набошед.

5. Бо атрофиёнатон ҳамдардӣ кунед. Ҳамдардӣ накардан боиси афзоиши тарҳвораи ҳақталабӣ мешавад.
6. Тамрини бозии оина: Бо ҳамсаратон ҳарф занед. Ба навбат. Дар ин тамрин ҳар кадом бар асоси дақиқаҳои мушаххас, яке аз Шумо ҳарф занад ва дигарӣ фақат гӯш кунад.
7. Агар тарҳвораи ҳақталабии Шумо ҷуброни ифротии домҳои дигар аст, ба суроғи дармони тарҳвораҳои дигар равед.
8. Дар зиндагӣ ба дунболи сифру сад набошед. Аз паси каме беҳтар бошед.

ФАЛСАФАИ ТАҒИЙИР

1. Фароянди тағиӣир, фароянди душвор аст.
2. Мушкилот ба гузашта марбут аст, аммо тағиӣир ба ҳоло марбут аст.
3. Домҳоро бояд шинохт ва огоҳона тағиӣир дод.
4. Мо гароиш ба лаззат ва иҷтииноб аз ранҷ дорем. Хотироти гузашта ранҷоваранд ва аз ин рӯ мо ҳавоспартӣ мекунем. (Дар афсурдагӣ хуб аст.) Дар тарҳвора чорае нест. Тире, ки дар гузашта вориди бадан шудааст ва заҳми боқимондаашро бояд ба ёд овард, то берун оварда шавад.
5. Дармон бояд ҷандрӯйкардӣ бошад.
6. Тасвире аз худ дар оянда дошта бошед.
7. Мо беш аз андоза аз паси рафъи интизороти дигарон ҳастем.
8. Тасвире, ки аз робитаи дилҳоҳатон доред, чӣ гуна аст?
9. Истиқлол.
10. Иззати нафс.
11. Изҳори вучуд ва ибрози вучуд.
12. Доми ҳақталабӣ ба аҳамият додан ба дигарон (муҳаббат ва баҳшиш) монеъ мешавад.
13. Рӯёруи ҳамдилона бо худ, яъне тай кардани масири тағиӣир дар канори ҳамдилӣ ва меҳрубонӣ бо худ.
14. Гоҳе бояд даст ба тағиӣироти бузург зад.
15. Гоҳебоядаздигарон қӯмакгирифт. (Мутахассис) Бадармонгаре, ки ҳамеша бо Шумо мувоғиқ аст, шак кунед. Муолиҷакунанда ҳамеша ба Шумо тағиӣиротеро пешниҳод мекунад.

16. Аммо агар дучори доми нуқс ҳастед, мушовире, ки ба Шумо эҳтиром мегузорад ва ҳамроҳӣ дорад, беҳтар аст.

Монеаҳои дармон

1. Ба ҷои пазирафтани масъулияти дом, аз паси муқассир мегардед ва худро қурбонӣ медонед.
2. Ба ҷои дармони дом, худро машғули пул кор кардан ва корҳои дигар мекунед. Ва фаврияти дармонро нодида мегиред.
3. Ҳозир нестед ба қӯдакии дардноки худ фикр кунед ва ба ҷояш суроғи машрубу сигор ва дору меравед.
4. Дурустии афкори домро рад намекунед. Ва бо он ба унвони як ҳақиқат ё воқеият дар ҳоли зиндагӣ кардан ҳастед.
5. Вақти каме мегузоред ва фикр мекунед dome, ки солиён эҷод шудааст, зарфи як ҳафта дармон мешавад.
6. Ба ҷои интиҳоби доми соддатар аз байни домхое, ки доред, доми сахттаринро интиҳоб кардаед.
7. Аз назари мантиқӣ ғалат будани домро мепазиред, аммо аз назари эҳсосӣ намепазиред.
8. Он қадар доми Шумо қавӣ аст, ки ба танҳоӣ аз ӯҳдаи он бар намеоед ва бояд ба суроғи дармонгар равед.
9. Ба ҷои хашмгин шудан аз dome, ки душмани зиндагии Шумост, бо доми худ дӯст шудаед.
10. Марҳилаҳои дармонро ба дурустӣ анҷом надодаед.

Хулосаи

Муҳсин Махмалбоф

Лондон

2020

САРЧАШМАҲО:

- Reinventing Your Life by Jeffrey E. Young;
- Китоби Тарҳворадармонӣ аз Джекфри Янг;
- Мусоҳибаҳои Джекфри Янг оиди Тарҳворадармонӣ;